

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ТДУ:616.633.

Бо ҳуқуқи дастнавис

РАБИЕВ РАҲМАТУЛЛО МАҲМАДУЛЛОЕВИЧ

**ТАҲИЯИ ТАРКИБ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ШАКЛИ ДОРУ ДАР АСОСИ
МОДДАҲОИ ФАҶОЛИ БИОЛОГИИ ЧОЙКАҲАКИ ШАҲШУЛ, КИ
ДАР ТОЧИКИСТОН МЕРӮЯД**

Диссертатсия

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
фарматсевтӣ аз рӯйи ихтисоси
14.04.01-Технологияи тавлиди доруворӣ

Роҳбари илмӣ:

**доктори илмҳои фарматсевтӣ
Мусозода Сафол Мираҳмад**

Душанбе – 2023

Мундарича

Номгӯи ихтисораҳо	4
Муқаддима	5
Тавасифи умумии таҳқиқот	8
Боби 1. Вазъи мусори табобати ҷароҳатҳо ва сироятҳои онҳо (шарҳи адабиёт)	13
1.1. Самтҳои асосии табобати ҷароҳатҳо ва сироятҳои онҳо.....	13
1.2. Шаклҳои доругӣ дар асоси моддаҳои фаъоли биологии растаниҳои ҷинси <i>Hypericum L.</i>	16
1.3. Таҳияи фарматсевти шаклҳои мулоими дору.....	20
1.4. Ҷанбаҳои фармако-технологӣ ва тиббӣ-биологии таҳияи шаклҳои мулоими доругӣ.....	23
1.5. Тавасифи гилҳои бентонитӣ ва истифодаи онҳо дар тиб ва фарматсия.....	27
1.6. Таҳлили бозори маводи доруории Тоҷикистон, ки барои табобати ҷароҳатҳо ва сироятҳои онҳо истифода мешаванд.....	31
Боби 2. Асосноккунии самтҳо, усулҳо ва объектҳои таҳқиқот	35
2.1. Интиҳоби методологияи умумӣ.....	35
2.2. Тавасифи объектҳои таҳқиқот.....	36
2.2.1. Тавасифи ҷузъҳои фаъоли фарматсевти.....	38
2.2.2. Тавасифи моддаҳои ёрирасон.....	39
2.3. Тавасифи усулҳои таҳқиқот.....	49
2.3.1. Усулҳои физикию химиявӣ.....	49
2.3.2. Усулҳои структурию механикӣ (реологӣ).....	49
2.3.3. Усулҳои микробиологӣ.....	50
2.3.4. Усули диализи мувозинатӣ	53
2.3.5. Муайян кардани ҳосиятҳои реологии малҳам.....	53
Боби 3. Ҳусусиятҳои ботаникую фармакогностӣ ва микроскопии <i>Hypericum L.</i>	55
3.1. Ҳусусиятҳои ботаникую фармакогностии растаниҳои ҷинси <i>Hypericum L.</i> , ки дар Тоҷикистон мерӯяд.....	55
3.2. Таҳлили микроскопии <i>Hypericum scabrum L.</i>	60
Боби 4. Таҳияи технологияи экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул, таркиб ва технологияи малҳам дар асоси он	69
4.1. Муайян кардани параметрҳои фармако-технологияи растани чойкаҳаки шахшул.....	69
4.2. Асосноккунии таҷрибавии шароитҳои технологии ҳосил кардани экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул.....	70
4.3. Таҳқиқи нишондиҳандаҳои физикию химиявии экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул.....	79
4.4. Асосноккунии биофарматсевти таркиби малҳами экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул.....	83

4.5. Тахқиқи хосиятҳои структурию механикии малҳами скабробент дар рафти нигаҳдошт.....	87
4.6. Тахқиқи устувории малҳами скабробент ва муайян намудани муҳлати нигаҳдошти он.....	89
4.7. Тахқиқи устувории малҳам дар вақти нигаҳдошт.....	90
4.8. Муайян кардани миқдори флавоноидҳо дар малҳами «Скабробент» дар рафти нигаҳдошт.....	92
4.9. Таҳияи нақшай технологии истеҳсоли малҳами «Скабробент»....	93
Боби 5. Тахқиқоти фармакологии малҳами «Скабробент».....	96
5.1. Тахқиқоти безараии биологӣ ва хосиятҳои табобатии малҳами экстракти фализи чойкаҳаки шаҳшул.....	96
5.1.1. Омӯзиши заҳрнокии шадиди малҳами экстракти фализи чойкаҳаки шаҳшул.....	96
5.2. Омӯзиши заҳрнокии музмини малҳами «Скабробент»	100
5.3. Тахқиқоти таъсири репаративии малҳами «Скабробент».....	115
Боби 6. Баррасии натиҷаҳои тахқиқот.....	119
Хулосаҳо.....	128
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тахқиқот.....	129
Рӯйхати адабиёт.....	130
Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.....	151
Замимаҳо	154

Номгӯи ихтисораҳо

ВШМ- вояи шартии муолиҷавӣ

ГБҶТ-гилҳои бентонитии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ДД-дастури доруномавӣ

ДДТТ-Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино

ДДУ-Доруномаи Давлатии Украина

ҶФФ- ҷузъҳои фаъоли фарматсевтӣ

МФБ-моддаҳои фаъоли биологӣ

ПЭО-полиэтиленоксид

РТ- регламенти технологӣ

ФП- фитопрепаратҳо

ШД-шакли доругӣ

ШМД-шакли мулоими доругӣ

ЭФЧШ- экстракти ғализи чойкаҳаки шаҳшул

ИМА-Иёлоти мутаҳидаи Америка

ВКХ-воҳиди колония ҳосилкунанда

ВШМ -вояи шартии муолиҷавӣ

КМ-коэффициенти масса

СМА-системаи марказии асаб

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Табобати ҷароҳат ва сироятҳои ҷароҳатӣ яке аз масъалаҳои мубрами тибби муосир ба ҳисоб меравад. Новобаста аз дастовардҳои ин соҳа мубрамияти ин масъала имрӯз низ боқӣ мемонад, ки ба афзудани шумораи бемориҳои фасодноки пӯст ва бофтаҳои мулоим, ҳамчунин оризаҳои онҳо вобастагӣ дорад [Бутко Я.А., 2007; Ивануса С.Я. ва ҳаммуаллифон, 2017]. Таҳлили клиникии раванди ҷароҳат нишон медиҳад, ки миқдори бештари оризаҳо ҳангоми ҷараён гирифтани давраи дуюми ҷароҳат ба амал меояд.

Зарурияти табобати раванди ҷароҳат ва самаранокии нокифояи доруҳои мавҷуда барои таҳияи маводи доруворӣ аз ашёи хоми табии замина месозад [Перцев И.М. ва ҳаммуаллифон, 2002].

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони ашёи хоми табиии доруворӣ аст: маъданҳо (бентонит, мумиё, намаки оши), ашёи хоми аслаш растанигӣ ва узвҳои ҳайвонот (захри мор ва занбӯр) [Исупов С.Ҷ., 1997; Халифаев Д.Р. ва ҳаммуаллифон, 1997].

Флораи Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои номгӯи бойи растаниҳои шифоӣ мебошад, ки асрҳо инҷониб дар тибби ҳалқӣ истифода бурда мешаванд, аммо на ҳамаи онҳо ҳанӯз дар тибби расмӣ мавриди истифода қарор доранд. Яке аз чунин растаниҳо Чойкаҳаки шаҳшул (*Hypericum scabrum L.*) аст, ки ба оилаи чойкаҳакҳо (*Hypericaceae*), тааллуқ дорад [Куркин, В. А. ва ҳаммуаллифон, 2019]. Ин растани дар тибби ҳалқии аксари мурдумони дунё ба сифати воситаи банданда, зиддиилтиҳобӣ ва баъзе таъсиroti зиддимикробӣ истифода мешавад, ба регенератсияи бофтаҳо мусоидат мекунад, ба талҳачудокунӣ таъсири мӯтадил мерасонад, секретсияи меъдаро ба таҳrik меоварад ва гайра [Флора Тадж CCP 1981; Ходжиматов М., 1989; Саттаров, Д. С. 2019].

Новобаста аз он, ки растани *Hypericum scabrum L.* сарчашмаи моддаҳои фаълои биологӣ аст, айни замон ин растани дар фарматсияи амалий ва тибби расмӣ истифода намешавад, зоро таркиби химиявӣ ва таъсири фармакологии он ба таври кофӣ омӯхта нашудааст.

Барои ноил шудан ба самаранокии зарурии дору, дар баробари ҷузъҳои фаъоли фарматсевтӣ моддаҳои ёрирасон низ нақши муҳим мебозанд. Моддаҳои ёрирасон пайдоиши гуногун доранд ва дар байни онҳо маъданҳо ҷойи маҳсусро ишғол мекунанд. Дар байни маъданҳои гилий ба гили бетонитӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда мешавад. Гилҳои бентонитӣ аз монтмориллонит иборатанд ва метавонанд асоси гидрофилии малҳам бошанд [Цагарейшвили Г.В. ва ҳаммуаллифон, 1987; Капсалямова Э.Н. ва ҳаммуаллифон, 2014].

Гили бетонитӣ дар технологияи фарматсевтӣ ҳангоми ҳосил кардани малҳам, таблетка, ба сифати адсорбент барои тоза кардани сафедаҳо, ферментҳо, ҳамчунин барои устувор кардани суспензияҳо ва як қатор моддаҳои фаъоли биологӣ, ба монанди простагландинҳо ва фосфолипидҳо истифода мешавад (Сало Д.П. ва ҳаммуаллифон, 1969; Цагарейшвили Г.В. ва ҳаммуаллифон, 1987 г., Ахмедов А.А. ва ҳаммуаллифон).

Бо вучуди таҳқиқотҳои номбурда дар асоси моддаҳои фаъоли биологии *Hypericum scabrum L.* то ҳанӯз шаклҳои ратсионалии дору вучуд надорад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло таҳияи шаклҳои доруии босамар ва аз нигоҳи иқтисоди дастрас дар асоси моддаҳои фаъоли биологии (МФБ) *Hypericum scabrum L.* ва бентонитҳои Тоҷикистон яке аз масъалаҳои мубрами илми фарматсияи муосир ба шумор меравад.

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Бо назардошти мавҷуд набудни маводи доруории (МД), ки ба таркиби онҳо моддаҳои фаъоли биологии растани чойкаҳаки шахшул дар шакли мулоими доругӣ (ШМД) дохил мешаванд, барои фарматсия ва тибби муосир таҳияи таркиб ва технологияи шакли доругӣ (ШД) дар намуди малҳами дорои таъсироти ҷароҳатсихатқунанда ва зиддимикробӣ барои табобати раванди ҷароҳат мубрам мебошад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) мавзӯъҳои илмӣ. Рисола ба таври ташабусӣ бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,

мۇختарам Эмомалىй Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон аз 22
декабри соли 2017 анҷом дода шудааст.

Тавасифи умумии таҳқиқот

Мақсади таҳқиқот. Таҳияи илман асосноки таркиб ва технологияи малҳами дорои хосиятҳои ҷароҳатсиҳаткунанда ва зиддимикробӣ дар асоси экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба мақсади таҳқиқот ичрои вазифаҳои зерин зарур буд:

- Гирдоварӣ ва таҳлили маълумоти сарчашмаҳои илмӣ оид ба хосиятҳои ботаникию фармакогности ва истифодаи тиббии чойкаҳакҳо (*Hypericum L.*);
- Таҳқиқоти маркетингии шаклҳои мулоими дору дар бозори фарматсевтии Тоҷикистон ва асоснок намудани мубрамияти таҳияи малҳам дар асоси ЭФЧШ;
- Асосноккунии таҷрибавии речай экстраксияи чойкаҳаки шахшул ва технологияи ЭФЧШ;
- Таҳқиқоти фитохимиявии гуруҳҳои асосии МФБ;
- Таҳияи таркиб ва технологияи ратсионалии малҳами ЭФЧШ, таҳқиқи физикию химиявӣ, фармакотехнологӣ ва биофарматсевтии шакли таҳияшудаи дору;
- Таҳқиқи безарарии биологӣ ва фаъолнокии маҳсуси малҳами ЭФЧШ;
- Таҳияи санадҳои меъёрии техниқӣ-дастури доруномави (ДД) барои растани чойкаҳаки шахшул ва регламенти технологийи малҳами ЭФЧШ.

Объекти таҳқиқот. Растани чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд, экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул, малҳам дар асоси ЭФЧШ ва гилҳои бентонитдори Тоҷикистон, инчунин маълумоти реестри давлатии маводи доруворӣ.

Мавзӯи таҳқиқот – Ҳаммонандкунии МФБ, муайян кардани миқдори онҳо, интихоби парметрҳои оптимальии технологийи экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул, таҳияи таркиб ва технологияи малҳам аз ЭФЧШ, таҳияи лоиҳаи регламенти технологӣ барои малҳами ЭФЧШ,

муайян намудани шароит ва муҳлати нигоҳдорӣ, фаъолнокии биологии малҳами таҳқиқшаванд мебошад.

Навгонии илмии таҳқиқот. Таҳқиқи таркиби химиявӣ ва муайян кардани микдори МФБ растани чойкаҳаки шахшул гузаронида ва лоиҳаи ДД таҳия шудааст. Бори нахуст ба таври илмӣ асосонок ва ба таври эксперименталӣ таркиб ва технологияи оптималии ЭФЧШ ва малҳамӣ дар асоси он таҳия шудааст ва барои он лоиҳаи регламенти технологӣ (РТ) омода шудааст. Бо истифода аз усулҳои мусоиди таҳқиқот хосиятҳои физикий- химиявӣ ва соҳторӣ- механикӣ доруи таҳияшуда муайян карда шудааст.

Дар асоси таҳқиқотҳои биологӣ муқаррар карда шудааст, ки малҳами ЭФЧШ дорои таъсироти ҷароҳатсиҳаткунандагӣ ва зиддимикробӣ аст, ҳамчунин безарарии он ҳангоми заҳролудшавии шадид ва музмин исбот шудааст. Навгонии таҳқиқот бо нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон № TJ1234 «Малҳам барои табобати ҷароҳат» аз 21.06.2021 дифоъ карда шудааст.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот: Аз таҳқиқоти фармакогнозӣ ва таркиби химиявии растани чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд, иборат аст. Дурнамои истифодаи экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул дар таркиби шаклҳои мулоими доругӣ асосонок карда шудааст.

Технологияи экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд, таҳия шудааст. Дар асоси таҳқиқотҳои комплексии фармако-технологӣ, физико-химиявӣ ва фармакологӣ, таркиб ва технологияи малҳам таҳия шудааст, нақшай технологӣ, лоиҳаи регламенти технологии истеҳсоли малҳами ЭФЧШ тартиб дода шудааст. Лоиҳаи ДД-и вазорати тандурусти ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 23-00-01-21 «Гиёҳи чойкаҳаки шахшул» таҳия шудааст.

Истеҳсоли таҷрибавии малҳами ЭФЧШ мувофиқи лоиҳаи регламенти технологии дар шароити истеҳсоли саноатӣ дар ҶДММ «АПИТЕК» (санади апробатсия аз 20.09.2021 сол) ва Парки технологий Донишгоҳи

миллии Тоҷикистон (санади татбиқ аз 13.09.2022 сол) санцида ва муқаррарар карда шуд, ки технологияи таҳияшуда дар шароити истеҳсоли саноатӣ пурра ичрошаванд ба пеш намеорад.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:

-омӯзиши хусусиятҳои фармакогностии растани чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд;

-натиҷаҳои таҳқиқоти физикӣ-химиявӣ ва фармакотехнологии экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд;

-таҳияи таркиби малҳами дорои таъсири табобатӣ ва профилактикаи дар асоси ашёи хоми растани чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд;

-омӯзиши устувории малҳами экстракти ғализи растани чойкҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд;

-муайян кардани нишондиҳандаҳои меъёрии сифати малҳами таҳияшуда;

-муайян кардани маълумотҳои фаъолнокии фармакологии моддаҳои фаъоли биологии растани чойкаҳаки шахшул ва натиҷаҳои омӯзиши бехатарии малҳам дар асоси онҳо;

Дараҷаи эътидлонокии натиҷаҳо. Ҳангоми гузаронидани корҳои таҷрибавӣ таҷҳизотҳои муосири дорои сертификат, ки дар бораи санчишашон шаҳодатномаи амалкунанда доштанд, мавриди истифода қарор гирифтанд. Бо усулҳои коркарди оморӣ дақиқият ва дуруст будани натиҷаҳои таҳқиқот муқаррарар карда шуд, ки ин имконият медиҳад, ки онҳо боэътиҳод ҳисобида шаванд.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия ба шиносномаи КОА-и назди Президенти ҶТ оид ба ихтисоси 14.04.01-Технологияи тавлиди доруворӣ мувофиқат мекунад. Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда ба бандҳои 1,3 ва 4-и шиносномаи ихтисоси Технологияи тавлиди доруворӣ мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Диссертатсия таҳқиқоти илмии мустақили ба анҷомрасида мебошад, ки ба таҳияи таркиби илман асоснок ва технологияи малҳами дорон таъсири ҷароҳатсиҳаткунанда ва зиддимикробӣ бахшида шудааст. Муаллифи диссертатсия шахсан гирдоварии маълумотро оид ба мавзӯи пажӯхиши диссертатсия, таҳлили усуљои муосири таҳқиқотро оид ба ин мавзӯъ анҷом додааст; таҳлили фитохимиявии растани чойкаҳаки шаҳшулро, ки дар Тоҷикистон мерӯяд, гузаронидааст: ҳосилкуни ЭФЧШ-ро таҳия ва илман асоснок намуда, таҳқиқоти ҳосиятҳои фармако-технологӣ ва физикӣ-химиявии онҳоро гузаронидааст. ҶД-и гиёҳи чойкаҳаки шаҳшулро якҷоя бо ҳаммуалифон таҳия намудааст.

Технологияи истеҳсоли малҳами ЭФЧШ дар шароити саноатӣ санчида шудааст; таҳқиқоти биофарматсевтӣ, физикӣ-химиявӣ ва фармако-технологии МД-и таҳияшударо гузаронидааст. Натиҷаҳои ҳосилшудаи таҳқиқоти фармако-технологӣ ва биологиро унвонҷӯ таҳлил намуда, мунаzzам ва коркарди оморӣ намудааст.

Бо иштироки унвонҷӯ лоиҳаи РТ барои истеҳсоли малҳами ЭФЧШ таҳия ва тайёр кардани онҳо дар шароити саноатӣ гузаронида шудааст.

Мақсад, вазифаҳои таҳқиқот ва ҳамчунин баррасии натиҷаҳо ва ҷамъбаст намудани хулосаҳои диссертатсия бо иштироки диссертант, роҳбари илмӣ ва олимоне, ки якҷоя бо онҳо таҳқиқотҳои эксперименталиӣ гузаронида шудаанд ва ҳаммуалифи нашрияҳои илмӣ мебошанд, тарҳрезӣ шудаанд. Аз корҳои нашршуда, ки бо ҳаммуалифӣ ба табъ расидаанд, дар диссертатсия танҳо он нуқтаҳо ва тавсияҳое доҳил карда шудаанд, ки натиҷаи таҳқиқотҳои шахсии муаллиф мебошанд. Саҳми шахсии муаллиф дар матни диссертатсия ва рӯйхати нашрияҳои фишурдаи диссертатсия нишон дода шудааст.

Тавсив ба амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мазмuni асосии диссертатсия дар 15 маводи чопӣ инъикос ёфтаанд. Натиҷаҳои пажӯхиши диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявии ҳайати профессорону олимон ва кормандони ҶМТ, бахшида ба «5500 солагии Саразми

бостонӣ», «700-солагии шоири маъруфи тоҷик Камоли Ҳучандӣ» ва «20-солагии омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва таҳсилот (солҳои 2020-2040)» (20-27 апрели соли 2020); Конгресси XXVII россиягии миллии «Инсон ва дору», Фишурдаи гузоришҳо – Москва соли 2020, (20-27-уми апрели соли 2020); XXVII Российского национального конгресса «Человек и лекарство» Тезисы докладов – Москва 2020, Конференсияи солонаи ҷумҳуриявии ҳайати профессорону олимон ва кормандони ДМТ, баҳшида ба 30-солагии И стиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 110-солагии рӯзи таваллуди Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110-солагии Шоири мардумии Тоҷикистон Сотим Улугзода ва «20-солагии омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва таҳсилот (солҳои 2020-2040)» (20-27-уми апрели соли 2021) баррасӣ шудаанд.

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Аз рӯи мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ 15 маводи чопӣ, аз ҷумла 4 мақолаи илмӣ дар маҷалаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 10 фишурда дар конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва байналхалқӣ ва як нахустпант нашр гардидаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқадимма, 5 боб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат буда, дар 161 саҳифаи чопи компьютерӣ навишта шудааст. Дар диссертатсия 11 расм, 28 ҷадвал ҷой дода шудаанд. Рӯйхати адабиёт 167 манбаъро дар бар мегирад, ки 11 манбаъ бо забонҳои хориҷианд.

Боби 1. Вазъи мусири табобати ҷароҳатҳо ва сироятҳои онҳо (шарҳи адабиёт)

1.1. Самтҳои асосии табобати ҷароҳатҳо ва сироятҳои онҳо

Яке аз проблемаҳои муҳимтарини тиб дар тӯли солҳои зиёд таҳияи усулҳои самараноки табобати ҷароҳатҳои сироятнок боқӣ мемонад. Оризаҳои сироятии садамаҳо ва ҷароҳатҳо яке аз падидаҳои зиёд дучоршаванд буда, дар 60%-и беморон ба назар мерасанд. Ҷароҳат – ихтилоли меҳаникӣи бутунӣ пӯст, пардаҳои луобӣ, бофтаҳои амиқ ва ихтилолҳои умумии фаъолияти ҳаётӣ аст [15,19,21,42,67]. Ҳангоми ҳама гуна ҷароҳатҳо (ҷарроҳӣ, тасодуфӣ) раванди ба истилоҳ ҷароҳатӣ пайдо мешавад. Раванди ҷароҳат –маҷмӯи мураккаби аксуламалҳои биологӣ дар ҷавоб ба осеби узвҳо ва бофтаҳо аст. Ин равандро афзоиши микроорганизмҳои гуногун ҳамроҳӣ мекунад. Ҷароҳат ин системаи мураккаби биологӣ мебошад ва дар инкишофи худ марҳалаҳои муайянро сипарӣ мекунад. Тибқи маълумотҳои мусир, ҷараёни раванди ҷароҳат чунин тасниф (тибқи таснифи М.И. Кузин) мешавад:

- фазаи I-ум – илтиҳоб, давраи тағйироти рагҳо ва давраи тозашавии ҷароҳат аз бофтаҳои некрозӣ;
- фазаи II-юм - фазаи регенератсия, тавлидшавӣ ва болигшавии бофтаҳои гранулятсионӣ;
- фазаи III-юм – эҳёи ҳадшаҳо ва эпителизатсия [15,67,82,133].

Вучуд доштани микробҳо дар ҷароҳат на ҳамеша раванди сироятиро ба амал меорад. Раванди сироятӣ ҳангоми ихтилоли мувозинати байни микробҳои ифлоскунандай ҷароҳат ва қувваҳои муҳофизатии макроорганизмҳо ба амал меояд. Ҳангоми дар ҷароҳат пайдо шудани раванди сироятӣ, дар муқоиса аз ифлосшавии бактериалиӣ, ба умқи бофтаҳои дорои қобилияти ҳаётӣ, рагҳои лимфавӣ ва хунбар паҳн мешаванд, маъмулан, аз ҳисоби вайроншавии бофтаҳо маҳдуд мешаванд, некрозро ба амал меоранд ва ба вайроншавии дараҷаҳои гуногуни вазнини сиҳатшавии ҷароҳат оварда мерасонад. Сирояти ҷароҳат мумкин аст, ки паҳн шавад ва дар шакли сепсис оқибатҳои вазнин дошта бошад. Барои

оғози пайдошавии сироят, пеш аз ҳама, намуди беморизоӣ ва бадзахрии (вирулентнокии) микроорганизмҳо хос аст. Микроорганизмҳо дар ҷароҳат барои ҳуд муҳити муайян пайдо мекунанд, ки барои шароити ҳаётии онҳо зарур аст. Аз ҳамин сабаб, ҳолати ҷароҳат (дараҷаи ифлосшавӣ, микдори бофтаҳои вайроншуда, шароити хунтаъминкунӣ ва ғайра), замони ҷароҳат ва пайдошавии он, омилҳои дигари муҳими заминасоз ба ҳисоб мераванд. Исбот карда шудааст, ки барои дар ҷароҳат пайдо шудани сироят таҷаммуи (концентратсияи) микроорганизмҳо 105 (100000 ҷисми микробҳо) дар 1 грамм бофта зарур аст. Ин ба истилоҳ сатҳи «ниҳоии» тухмафшонии бактериалий ҳисоб мешавад. Танҳо ҳангоми дар бофтаҳои осебнадидай муътадил зиёд шудани ин микдори микробҳо пайдошавии сироят имконпазир аст. Аммо сатҳи «ниҳоӣ» метавонад, ки паст ҳам бошад. Масалан, ҳангоми дар ҷароҳат вучуд доштани хун, ҷисмҳои бегона, лигатур, барои пайдошавии сироят 104 (10000 ҷисми микробӣ) ва ҳангоми бастани лигатур ва бо ҳамин ғизоро вайрон кардан (ишемияи лигатурӣ) - 103 (1000 ҷисми микробӣ) ба 1 грамм бофта кифоя аст [15,19,83,85,92,145]. Дар марҳилаи муосири рушди илми тиб аз тарафи олимон методҳо ва усулҳо, доруҳои зиёд барои муолиҷаи раванди ҷароҳат ва сирояти ҷароҳат пешниҳод карда шудаанд. Аммо фоизи баланди оризаҳои сироятий, пайдо шудани микроорганизмҳои резистентӣ нисбат ба доруҳои мавҷуда, суст шудани аксуламалҳои иммунии умумӣ ва мавзеии организм омӯзиши минбаъда, таҳия ва такмил додани усулҳои табобатро тақозо мекунанд. Бо мақсади ҳаллу фасл намудани вазифаҳои дар пеш гузошташуда муҳаққиқон ва ҷарроҳони тибби амалӣ бештар ба доруҳои пайдоишашон табиӣ, ки дорои микдори зиёди моддаҳои фаъоли биологӣ ҳастанд ва як қисми онҳо дорои фаъолнокии репаративӣ ва зиддиилтиҳоӣ ҳастанд, таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир мекунанд [19,21, 82,83100,133,134,145]. Таҳияи маводи доруворӣ дар асоси ашёи ҳоми растанигӣ самти ояндадори илми муосири фарматсия маҳсуб мешавад. Ин, пеш аз ҳама ба самаранокӣ ва таъсири нарми фитопрепаратҳо вобаста аст. Зарнокии ками онҳо имконият медиҳад, ки бидуни хатари зухуроти номатлуб онҳоро ҳангоми

муолицаи тұлонй истифода кунанд [15,19, 82,85,92,134]. Тахияи маводи доруворй барои табобати мавзеи чароҳат бояд бо назардошти талаботи тиббиву биологй ва новобаста аз раванди чароҳат ба нақша гирифта шавад, ки дар ин маврид маводи дорувории мувофиқро интихоб кардан ва сохтани дорухои дорои хосиятҳои гуногуни функционалй зарур аст [21,42, 92].

Стратегияи истифодабарии маводи доруворй бояд дар асоси мувофиқати хосиятҳои фармакологии онҳо ба маҳсусиятҳои манзараи патофизиологии ҳар як фазай раванди чароҳат тахия карда шавад [21,62].

Сиҳатшавии чароҳат – раванди мураккаби биологй аст, ки дар табобати комплексии он самти мубрам тахияи воситаҳо барои табобати чароҳат, ки дорои спектри васеи таъсири фармакологй буда, ба давраҳои гуногуни раванди чароҳат таъсир мерасонад, ба ҳисоб меравад [42,67,85, 134].

Ҳама маводи доруворй, ки дар фазай якуми раванди чароҳат истифода мешаванд, бояд нисбат ба барангезандаҳои сироят дорои таъсири назарраси зиддибактериалий ва фаъолнокии баланди осмотикй бошанд [92, 145]. Ин омил иловагй маҳсуб мешавад, гиперемияи бофтаҳо ва варами илтиҳобиро нест мекунад, зуҳуроти интоксикатсияро бартараф намуда, зуд тоза шудани чароҳат аз экссудати чароҳатро таъмин мекунад.

Дорухое, ки дар фазай дуюм истифода мешаванд, бояд бофтаи гранулятсиониро аз осебҳои механикй ва таъсири дигар омилҳои манғи ҳимоя кунанд, миқдори қами микроорганизмҳои дар чароҳат боқимондаро маҳв созанд ва сироятнокшавии такрориро пешигирй намоянд, равандҳои репретивиро дар чароҳат ба таҳрик биёранд [15,19,82,83].

Талаботи асосй нисбати дорухое, ки дар фазай III истифода мешаванд, аз бисёр ҷиҳат ба талабот нисбати дорухо барои муолицаи раванди чароҳат дар фазай II монанд ҳастанд: муҳофизати самараноки бофтаи гранулятсионий, пешигирй намудани сироятнокшавии такрории чароҳат, тезонидани эпителизатсия [133].

Дар баробари ин, маълум аст, ки экстракти ғализи чойкаҳак дорои таъсирҳои назаррас ҷиҳати табобати ҷароҳат ва зиддиилтиҳобӣ мебошад, ки ин метавонад дар табобати раванди ҷароҳати қабатҳои пӯст равишиҳои комплексиро таъмин намояд. Шакли доругии ояндадор барои ин мақсадҳо малҳам мебошад, чунки ин шакли доругӣ (ШД) дорои хусусиятҳои ба қабатҳои пӯст сабук молидан, ҷудошавии хуби моддаҳои таъсиркунанда ва ба умқи бофтаҳо дохил шудани онҳо мебошад [21,92].

1.2. Шаклҳои доругӣ дар асоси моддаҳои фаъоли биологии растаниҳои ҷинси *Hypericum L.*

Ҷустуҷӯйи сарчашмаҳои нави моддаҳои фаъоли биологӣ барои соҳтани доруҳои самти таъсирашон гуногун, ҳамчунин ошкор кардани растаниҳое, ки метавонанд ба сифати ашёи ҳоми доругии иловагӣ барои намудҳои расмӣ ҳизмат кунанд, имрӯз яке аз вазифаҳои мубрами саноати химиявию фарматсевтӣ ва тиббӣ мебошад.

Айни замон *Hypericum perforatum L.* яке аз маъмуртарин растаний доругӣ мебошад, ки дар тибби ҳалқӣ истифода мешавад [40,91,94,108, 160,165,166]. Талабот ба он аз ҳисоби ҷамъоварии растаний дар шароити табиӣ қаноаткунанда нест, аз ҳамин сабаб омӯзиши намудҳои ҷинси Чойкаҳак (*Hypericum*), ки аз ҷиҳати ботаникӣ ба намудҳои расмӣ наздиканд ва ворид кардани онҳо ба номгӯи растаниҳои доругӣ на танҳо аҳамияти илмӣ, балки аҳамияти амалӣ низ дорад [40,41,59,60,62].

Дар асоси растаний чойкаҳак доруҳои гуногун ба даст оварда шудаанд, ки асосан ҷабидаҳои обӣ, спиртӣ ва равғаний мебошанд. Доруҳои аз растаний чойкаҳак тайёр кардашуда барои истифодаи берунӣ ва ҳам дарунӣ пешбинӣ шудаанд.

Доруҳои чойкаҳак асосан ба сифати воситаҳои зиддиилтиҳобӣ, зиддимикробӣ, табобати ҷароҳат, банданда истифода мешаванд, гарчанде дигар ҳосиятҳои фармакологии онҳо низ маълуманд [55,56,108,111,159].

Айни замон растаний чойкаҳак асосан барои тайёр кардани дамоба, ҳамчунин дар таркиби маҷмаагиёҳҳои гуногун истифода мешавад, ки

маъмларини онҳо "Бруснивер" ва "Арфазетин" мебошанд. Настойкаи чойкаҳак, ки дар спирти этилии 40 % тайёр карда мешавад, низ ба таври васеъ мавриди истифода қарор дорад.

Растани чойкаҳак ба маъруфияти васеи худ нигоҳ накарда, то анқариб танҳо воситай зиддимикробӣ ва зиддиилтиҳобӣ, асосан барои истифодаи берунӣ ҳисобида мешуд. Вақте ки ба бозори фарматсевтии ватаний аз хориҷа МД, ки аз чойкаҳак ҳосил карда буданду барои табобати депрессия истифода мекарданд, ворид шуд, вазъият тағир ёфт. Дар Франсия растани чойкаҳак *Hypericum perforatum L.* ба сифати воситай стимулятсионии фаъолияти дил ва регенератсияи бофтаҳо, ҳамчунин ба сифати воситаҳои диуретикӣ ва зиддимикробӣ, зиддиилтиҳобӣ истифода мешавад. Дар Полша чойкаҳак ҳамчун МД барои табобати ҷароҳати гемостатикӣ, инчуни ҳангоми неврастения ва невралгия истифода мешавад [90,159,160,165].

Дар Британияи Кабир чойкаҳак ҳангоми табобати бемориҳои пӯст ба сифати воситай антигелминтӣ истифода мешавад. Дар Чехия препарати "Флористен" таҳия шудааст, ки барои табобати бемориҳои гинекологӣ истифода мешавад. Айни замон препарати "Ново-пассит" маъруфияти зиёдро қасб кардааст ва барои истифодаи дарунӣ ба сифати воситай оромибахш пешбинӣ шудааст (қаблан доруи «Пассит» мавҷуд буд). Дар Словения боз як доруи айни замон маъмул истеҳсол мешавад, ки "Деприм" ном дорад ва ба сифати воситай антидепрессантӣ ва барои муолиҷаи ихтилолҳои гуногуни психоэмотсионалӣ истифода мешавад. Дар Булғория препарати "Пефлавит" истеҳсол мешавад, ки фаъолнокии Р-витаминий дорад ва гузаронандагии рагҳоро кам месозад. Дамобаи чойкаҳак ҳангоми захми меъда бо баланд будани туршии шираи меъда, ҳамчунин дар табобати бемориҳои никрис, бугумҳо, бавосир, ҳангоми энурези кӯдакон, бемориҳои асад истифода мешавад [40,46,54,55,62]. Дар Италия растани чойкаҳак ба таркиби дорухое доҳил карда мешавад, ки ҳангоми табобати бемории санги талҳадон истифода мешаванд. Дар Германия дар асоси чойкаҳак доруҳои муқаввӣ (рӯҳафзо), инчуни доруҳои барои табобати

ҳолатҳои депрессивӣ, бехобӣ ва ваҳм ба монанди "Негрустин" ва "Гелариум Гиперикум" тайёр мекунанд. Дар Ҳиндустон растани чойкаҳак барои табобати моргазида истифода мешавад. Дар Канада растани чойкаҳакро ба сифати консервант барои маҳсулоти ғизӣ истифода мебаранд. Дар ИМА растани чойкаҳак ҳамчун воситаи зиддимикробӣ ва зидди депрессантӣ истифода мешавад [88, 160, 165, 166]. Бояд қайд кард, ки истифодаи нодурусти доруҳои растани чойкаҳак метавонад боиси зуҳур кардани таъсирҳои номатлуб гардад. Чунончи, истифодаи тӯлонии доруҳои растани чойкаҳак метавонанд, пеш аз ҳама, ба ҳолати узвҳои ҳозима таъсири манғӣ расонанд. Пайдо шудани қабзияти устувор, дисбактериоз ва атрофияи пардаи луобии меъда имконпазир аст, зоро дар растани чойкаҳак моддаҳои даббогӣ вучуд доранд, ки таъсири бандана ва бактеритсидӣ мерасонанд. Қувват гирифтани талхаронӣ метавонад, ки ба маҳкам шудани роҳҳои талхарон оварда расонад ва боиси пайдо шудани эҳсосоти ноҳуб дар мавзеи чигар ва талхии даҳон мегардад [40, 41, 45, 89, 94].

Таъсири пешбронии растани чойкаҳак ба таҳрики паренхимаи гурдаҳо оварда мерасонад, ки ҳангоми гломерулонефритҳо на он қадар мусоид аст. Дар сурати муддати тӯлонӣ ва бе назорат истеъмол кардани он вайрон шудани мувозинати электролитҳо, баланд шудани лахтабандии хун ва сатҳи қанд дар хун ба амал меоянд. Аксуламалҳои аллергии растани чойкаҳак низ ба мушоҳида мерасад. Чунин меҳисобанд, ки истеъмоли бисёрсолаи дамобаи растани чойкаҳак ба паст шудани потенсияи мардҳо ва маскулинизатсияи занҳо оварда мерасонад. Ҳосилаҳои антрасени чойкаҳак, ки таъсири возеҳи фотосенсибилизатсионӣ доранд, метавонанд ҳассосияти пӯсти одамонро нисбат ба нури ултрабунафш хеле баланд кунад. Ҳолатҳои баланд шудани фишори шарёнӣ дар бемороне, ки мунтазам дамобаи чойкаҳакро истеъмол мекунанд, ба назар мерасанд. Зуҳуроти номатлуби рӯҳӣ пайдо шуда метавонанд, ки бо ғазаболудагӣ, бехобӣ, зиёд ба шӯр омадан зоҳир мегарданд [40, 59, 60, 90, 91, 111, 165].

Пеш аз амалиёти ҷарроҳӣ растани чойкаҳакро истеъмол кардан мумкин нест, зоро ҳолатҳои таъсирҳои тӯлонии опиоидҳо ва анестетикҳо,

ҳамчунин антибиотикҳои гурӯҳи тетрасиклин ба мушоҳида мерасад, ки ба монанди чойкаҳак нурхискуниро бештар месозанд. Доруҳои чойкаҳакро якчоя бо доруҳои антидепрессантӣ ва зиддиташаннуч истеъмол кардан мумкин нест, чунки таъсири муштараки онҳо метавонанд ба натиҷаи гайриинтизорӣ оварда расонанд. Доруҳои чойкаҳак таъсириmonoaminoksidazҳоро баланд карда, дар ин маврид хатари пайдо шудани кризҳои гипертонӣ меафзояд [91,94,108,166].

Якчоя истифода намудан бо флуоксетин, парсетин, сертралин, флуоксамин ё ситалопрам аксуламалҳои гемолитикӣ ва ҷараёни "синдроми серотониниро" вазнинтар месозад, дар ин ҳолат зиёд гаштани арақкунӣ, тремор, сарчархзани, дилбехӯзурӣ, қайкунӣ, сардард, дарди қисмати эпигастрия, беоромӣ, ваҳм дида мешавад. Склерози паҳлӯии амиотрофикии растани чойкаҳак активаторҳои оксидшавии микросомалиянд ва метавонанд фаъолнокии табобатии дигар воситаҳои доругиро маҳв созанд.

Онҳо хобро, ки аз таъсири воситаҳои анестезияи умумӣ ва аналгетикҳои наркотикӣ ба вуҷуд оварда шудааст, дароз меқунанд, аммо муддати хоби аз таъсири барбитуратҳо ба вуҷуд овардашударо кӯтоҳ месозанд. Ҳангоми якчоя истифода намудани доруҳои чойкаҳак бо этинилэстрадиол ва дезогестрел хатари пайдошавии хунравӣ зиёд мешавад. Тибқи баъзе маълумотҳо доруҳои чойкаҳак метавонанд, самаранокии МД-и оралии зидди ҳамл, ҳамчунин воситаҳои зиддиастматикии "Теофиллин"-ро кам кунанд [45,56,88,94,108].


Ба андешаи мо, пайдо шудани таъсирҳои манғӣ аз бисёр ҷиҳат ба истифодаи нодурусти доруҳои чойкаҳак вобаста аст. Тибқи пешгӯйиҳо мо, кам кардани вояи маъмулӣ (тақрибан 3 маротиба) имконият медиҳад, ки пайдошавии таъсирҳои манғӣ ба ҳадди минималӣ кам карда ва самаранокии он зиён набинад. Барои ин истифодаи чунин препаратҳо, ба монанди "Деприм", "Негрустин" ва "Гелариум ва Гиперикум" мисол шуда метавонанд. Миқдори субстансияи асосӣ – экстракти хушки чойкаҳак – дар ин шаклҳои доругӣ ба таври назаррас тағиیر мепазирад: аз 60 мг

(Деприм) дар як ҳабб то 285 мг (Гелариум гиперикум) дар 1 драже ва 425 мг (Негрустин) дар як капсула. Дар ин маврид тавсия карда мешавад, ки ҳамаи дорухои дар боло зикршуда дар режими якхелаи воясозӣ истифода шаванд, гарчанде миқдори субстансияи асосӣ хеле фарқ мекунад. Ин чиз низ нофаҳост, ки «Экстракти хушки чойкаҳак» чист, ки мувофиқи талаботҳои хориҷӣ стандартизатсия шудааст. Ин мумкин аст, ки ҳамин экстракти хушконидашудаи чойкаҳак ё экстракти бо лактоза ва дигар моддаҳои ёрирасон омехтакардашуда бошад [41,45, 88,89, 94,108,165,166].

1.3. Тахияи фарматсевтии шаклҳои мулоими дору

Шаклҳои мулоими дору дар табобати бемориҳои пӯст нақши муҳим доранд, зоро ки таъсири бевоситаро ба ангезандай беморӣ, бартарафсозии аломатҳои илтиҳобро таъмин мекунанд ва аломатҳои бемориро аз байн мебаранд ё кам мекунанд. Зинаи асосии коркарди маводи доруворӣ тахияи фарматсевти мебошад, ки натанҳо меъёрҳои асосии сифати дору, инчунин самаранокӣ ва бехатарии онро ҳангоми истифода низ дар бар мегирад [1,7,8,20,31,44]. Маълумот дар бораи тахияи фарматсевтии маводи доруворӣ бояд, ки асосноккунии таркиб, интиҳоби қисмҳои таркибӣ, моддаҳои ёрирасон ва ва борҷомаи ибтидоиро дар бар гирад. Инчунин бояд тавсифи равандҳои технологӣ, ки ба бозтавлидшавӣ, характеристикаҳои функционалӣ ва сифати маводи доруворӣ таъсир мекунанд дар бар гирифта шавад. Принципҳои асосии тахияи фарматсевтии шаклҳои мулоими дору бояд як қатор талаботро ба назар гирад. Шаклҳои мулоими дору аз рӯи намуди захираашон бояд якчинса бошанд [1,7,8,20,44,142]. Дар раванди истеҳсол, банду баст, нигаҳдошт ва фуруши шаклҳои мулоими дору бояд чораҳои муайяни таъминкунандай тозагии микробиологӣ тибқи талаботи ФД-ХII «ОФС. 1.2.4.0002.15. Микробиологическая чистота» андешида шаванд. Шаклҳои мулоими дору ки барои истифодаи захмҳои амиқи пуст пешбинӣ шудаанд бояд стерилӣ бошанд ва онҳоро мутобиқи талаботи дастури ДД-ХII «Производство стерильных лекарственных средств» тайёр мекунанд. Барои сохтани

шаклҳои мулоими дору ки дорои хосиятҳои оптималӣ мебошанд, пеш аз ҳама омӯзиши хосиятҳои физикию химиявии ҷузъҳои фаъоли фарматсевти Ҷавонӣ моддаҳои ёрирасон зарур аст [7,8,20,73,117,118]. Нақшай таҳияи фарматсевтии шаклҳои мулоими дору дар расми 1.1 оварда шудааст.



Расми 1.1. - Нақшай таҳияи фарматсевтии шаклҳои мулоими доругӣ

Моддаҳои ёрирасон дар якҷояги бо ҷузъҳои фаъоли фарматсевти Ҷавонӣ, маводи доругии самаранок ва бехатарро ташкил дода, ҷузъи асосии шаклҳои мулоими дору мебошанд ва зиёда аз 90%-и онҳоро ташкил медиҳанд. Ҳангоми таҳияи шаклҳои мулоими дору эҳтимоли таъсири

ангезишидиҳанда ва оромкунанда ҷузъҳои таркибӣ бояд ба инобат гирифта шавад [20,31,73,83, 118, 143].

ШМД метавонанд дар таркибашон консервантҳои зиддимикробӣ, антиоксидантҳо, гализкунандаҳо, моддаҳои танзимкунанда ва устуоркунандаи pH, моддаҳои хушбӯй, моддаҳои тасҳехкунандаи бӯй, мазза ва ғайраро, ки барои истифодаи тиббию фарматсевтӣ иҷозат доранд, дошта бошанд.

Масалан антиоксидантҳо ба таркиби шаклҳои мулоими дору аксаран на ба мақсади ҳимояи пуст, балки барои пешгирии оксидшавии ҷузъҳои фаъоли фарматсевтӣ ва моддаҳои ёрирасони таркиби дору, махсусан равғанҳое, ки дар таркибашон кислотаҳои носери ҷарбу доранд ворид карда мешаванд. Барои таъсири зарурии антиоксидант мавҷудияти барқароркунанда, ки онро ба ҳолати фаъол меорад, зарур аст [44,73,96,117].

Дар аксари ҳолатҳо дар таркиби шаклҳои мулоими дору об мавҷуд аст, аз ин ру махсусияти таҳияи фарматсевтӣ аз интихоби консервантҳои зиддимикробӣ ва устуоркунандаҳо мебошад. Усулҳои муайян кардан ва меъёрҳои баҳогузории самаранокии консервантҳо бояд ба талаботи дастури ДД-ХIII «ОФС.1.2.4.0011.15 Определение эффективности антимикробных консервантов» ҷавобгӯ бошад.

Яке аз усулҳои одитарини дароз кардани таъсири шаклҳои мулоими дору баланд бардоштани часпакии онҳо мебошад. Инчунин часпакие, ки ба пастшавии суръати ҷаббиши моддаҳои фаъол мусоидат намекунанд, оптималӣ ҳисобида мешавад [20,119]. Часпакии муҳити дисперсионӣ, инчунин хосиятҳои асосии шакли мулоими доруро, аз қабили баромадан аз туб, ба пуст ё пардаи луобӣ молида шудан, мунаzzам паҳн шудан, инчунин хосиятҳои адгезивӣ муайян мекунанд.

Ҷаббиши моддаҳои доругӣ аз шаклҳои мулоими дору одатан дар сурати дар таркиби онҳо мавҷуд будани «Фаъолкунандаҳои ҷаббиш» боло меравад. Фаъолкунандаҳои ҷаббиш (диметилсулфоксид, полиэтиленоксид, моддаҳои сатҳашон фаъол, спирти этил ва ғайра) гузариши моддаҳои фаъолро аз пӯст бинобар ҳал кардани ҷузъҳои ҷарбуни сатҳи болои пӯст ва

болованы термодинамикии чузъхой фаъоли фарматсевтӣ пурзур мекунанд [7,31,48,105].. Лекин дар ҳар ҳолати алоҳида таъсири фаъолкунандаҳои ҷаббиш ба ихроҷ ва ҷаббиши моддаҳои фаъоли биологӣ аз шаклҳои мулоими дору бояд ба таври таҷрибай таҳқиқ карда шавад. Доимӣ будани хосиятҳои реологии шаклҳои мулоими дору дар раванди истеҳсол, нигаҳдошт ва истифода талаботи доруномавӣ мебошанд, зоро ки онҳо хосиятҳои ҳам табобатӣ ва ҳам истеъмолии маводи дорувориро муайян мекунанд [8,96,144].

Хангоми омӯзиши хосиятҳои реологӣ бояд таъсири мутақобилаи ҷузъҳои дору, инчунин омилҳои беруна (ҳарорат, усул ва давомнокии коркарди системаи дисперсионӣ, шароит ва вақти нигаҳдошт, интиқол ва ғайра), ки консистенсияи шакли мулоими доруро муайян мекунанд ва ё ба он таъсир доранд, ба инобат гирифта шаванд.

Хамин тариқ барои сохтани шаклҳои мулоими доруи босамар ва бехатар муносибати методологӣ ба таҳияи фарматсевтӣ бо назардошти талаботи тиббию биологӣ, маҳсусиятҳои гузаштани моддаҳои доругӣ аз пуст ва гузаронидани таҳқиқоти таҷрибавӣ зарур аст. Натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ бояд шаҳодат аз он бошанд, ки миқдори моддаҳои фаъол ва дигар ҷузъҳо барои истифода оптималӣ буда, раванди технологии сифати баланди доруи тайёршударо таъмин мекунанд, маводи банду баст бошад ҳосиятҳои доруро дар тули муҳлати истифода нигоҳ медоранд [83,119,142,143].

1.4. Ҷанбаҳои фармако-технологӣ ва тиббӣ-биологии таҳияи шаклҳои мулоими доругӣ

Талабот ба шаклҳои мулоими дору дар дастурҳои гуногуни фармакопея сабт шудаанд, ҳамчунин дар адабиётҳои илмии соҳавӣ тавсиф шудаанд. Фарматсияи ватаниӣ ба воситаҳои мулоими дору барои истифодаи мавзейӣ маъмулан малҳамҳо, суппозиторҳо, пластирҳо, капсулаҳои мулоими желатинӣ ва гайраро дохил мекунанд. Дар фармакопеяи хориҷӣ, аз ҷумла дар фармакопеяи Аврупо, таҳти мағҳуми

шаклҳои мuloими дору барои истифодаи мавзей танҳо малҳамҳоро мефаҳманд [31,44,48,73].

Шаклҳои мuloими дору барои истифодаи мавзей дар сурати нигоҳдорӣ дар ҳарорати муқарраршуда дорои хосиятҳои муайяни реологӣ ҳастанд. Онҳо барои молидан ба пӯст, ҷароҳат, пардаи луобӣ бо мақсади таъсиррасонии мавзеии табобатӣ ё барои аз тариқи пӯст ё пардаи луобӣ ворид шудани моддаҳои доругӣ, ё таъсири нармкунанд ё муҳофизаткунанд таъйин шудаанд. Онҳо метавонанд, ки дорои соҳтори муайяни часпандагӣ, хосиятҳои псевдопластикӣ ва тиксотропӣ бошанд. Аз рӯйи намуди зоҳирӣ бояд яқчинса бошанд [1,7, 118,143].

Азбаски малҳамҳо бо мақсади гуногун истифода мешаванд ва ба сатҳҳои осебдида (пӯст, пардаи луобӣ, бофтаҳо) молида мешаванд, дар навбати аввал нишондиҳандаҳои гуногуни этиопатологӣ зоҳир меқунанд (сатҳи пӯст ба таҳрик меояд, хеле хушк аст, эрозиядор аст, бо экссудативӣ пӯшонида шудааст ва ғайра), онҳо бояд таркиби гуногун ва хосиятҳои гуногуни физикӣ – химиявӣ ва табобатӣ дошта бошанд. Инро консепсияи биофарматсевтӣ тасдиқ меқунад ва имконият медиҳад, ки шаклҳои мuloими дору сохта шаванд, ки онҳо ба талаботи муосири фармакотерапия (то ҳадди максималии имконпазир) мувофиқат меқунанд ва таъсири гуногунчабҳа доранд [20,31,44,105].

Воситаҳои мuloими дору маъмулан аз моддаҳои доругӣ ва ёриасон иборатанд, ки бояд дар тамоми ҳаҷми шакли дору баробар паҳн шуда бошанд. Моддаҳои ёриасон асоси малҳамии сода ё мураккабро ба вучуд меоранд, ки онро алоҳида соҳтан ё дар раванди тайёрқунии шаклҳои мuloими дору ба даст овардан мумкин аст. Асоси малҳамӣ вобаста аз таркиби он, метавонад, ки ба ихроҷи дастрасии биологӣ ва таъсири табобатии моддаи доругӣ таъсир расонад.

Новобаста аз мақсади таъйинот малҳам бояд ба талаботи зерини умумӣ ҷавобгӯ бошад:

- моддаҳои доруҷии таркиби малҳам ба осонӣ ва пурра ихроҷ шаванд. Моддаҳо аз малҳамҳои (резорбтивии) таъсирашон умумӣ бояд ба пӯст

ва хүчайра ва бофтаи зерипустӣ фаъолона ва амиқ дароянд, ба маҷрои хун ва лимфа бирасанд [44,73,83]. Моддаҳои доругӣ аз малҳаме, ки барои таъсири сатҳӣ таъйин шудаанд, набояд ҷаббидан шаванд, инро тавассути интихоб кардани моддаҳои ёрирасони дорои хосиятҳои муайян ҳосил карда мумкин аст;

- нигоҳ доштани устуворӣ дар тамоми давраи муҳлати нигоҳдорӣ, ки дар санадҳои меъёрий-техникий пешбинӣ шудааст;
- якчинса будан (чузъҳои таркибӣ бояд дар тамоми ҳачми асос баробар тақсим шаванд). Андозаи чузъҳои моддаи доругӣ дар малҳамҳои суспензионӣ аз меъёрҳое, ки дар дастурҳои алоҳидаи доруномавӣ нишон дода шудаанд, набояд зиёд бошанд;
- доштани хосиятҳои зарурии соҳторӣ –механикӣ (реологӣ) аз лӯлача ба осонӣ берун ва молида шаванд, дар сатҳи пӯст баробар тақсим шаванд ва часпандагии хуб дошта бошанд;
- ба талаботи тозагии микробиологӣ ҷавобгӯ бошанд;
- таъсири таҳриккунанда ва сенсибилизитивӣ надошта бошанд;
- pH-и наздик ба сатҳе, ки молида мешавад, дошта бошанд (ба дараҷаи дарднокӣ ҳангоми молидани малҳам, суръат ва пуррагии ихроҷи модда, устувории системаҳо таъсир мерасонад);
- дар сатҳ хуб бичаспад ва ба осонӣ ҷудо шавад [1,142,143,144].

Талаботи маҳсусе, ки ба шаклҳои мулоими дору пешниҳод карда мешавад, дар кишварҳои гуногун мувофиқи дастурҳои умумии доруномавӣ ба тартиб дароварда мешаванд.

Шаклҳои мулоими доругӣ, асосан, аз рӯйи ин нишондиҳандаҳои сифат назорат карда мешаванд: тавсиф, ҳаммонандкунӣ, якчинсагӣ, массаи борпечшуда, тозагии микробиологӣ, омехтаҳои ҳамроҳиқунанда, муайянкунии миқдорӣ. Ҳангоми зарурат барои воситаҳои мулоими дору иловатан андозаи зарраҷаҳо назорат карда мешавад [8,20,31,96,105]. Борпеч барои воситаҳои мулоими доругӣ бояд, ки нисбат ба МД индифферентӣ бошад; ҳангоми зарурат вай бояд герметикӣ бошад ва равшаниро нагузаронад. Истифодаи лӯлачаҳои филизии фишурдашудаи

барнагарданда, ки дарунашон бо лак, пардаи муҳофизатӣ ва ҳалқаи латексӣ пӯшонида шудааст, бештар ба мақсад мувофиқ аст. Дигар намудҳои борпечҳои аввалияро низ ки ба талаботҳои дар боло зикршуда ҷавобгӯ бошанд, истифода кардан мумкин аст.

Агар дастури дигар набошад, воситаҳои мулоими доругии истифодаашон мавзеиро дар ҳарорати на баландтар аз $+25^{\circ}\text{C}$ нигоҳ доштан зарур аст; онҳоро ях кунонидан мумкин нест [1,31,44,73, 96,142].

Асосҳо барои воситаҳои мулоими доругиро бояд бо назардошти таъйиноти дору, самарнокӣ ва безарарии он, дастрасии биологии моддаи доругӣ, мувофиқат кардани моддаҳои доругӣ ва ёриасон, хосиятҳои реологӣ, устувории физикий-химиявӣ, химиявӣ, микробиологӣ, ҳамчунин муҳлати нигоҳдорӣ интихоб карда шаванд.

Воситаҳои доругӣ барои табобати мавзеии ҷароҳат бояд концентратсияи зарурии моддаҳои доругиро дар ҷароҳат таъмин созанд, таъсирҳои иловагӣ ва номатлубро, ки ҳангоми таъсиррасонии системавии онҳо ба организм пайдо мешаванд, кам ё нест кунад. Талаботи тиббию биологӣ ба ин дорухо бояд ба марҳилаҳои раванди ҷароҳат, ҳусусиятҳои ҷароҳат (ҷароҳатҳои калони фасоднок, сӯхтагиҳои дараҷаҳои I-IV, шикастагиҳои кушода бо осебҳои бузурги бофтаҳои нарм, решҳои трофиқӣ, решҳои шуой ва гайра) ва маҳсусиятҳои сироятҳои ҷароҳат вобаста бошанд [8,20,31,44]. Талаботи тиббию биологии тибби муосир нисбат ба малҳамҳои дар фазаи якуми раванди ҷароҳат истифодашаванда аз инҳо иборат мебошанд:

- Малҳамҳо бояд дорои спектри васеи таъсири зиддимикробӣ бошанд, бактерияҳои аэробӣ, анаэробҳои факултативӣ ва облигатиро фаро гиранд. Ин талабот ба бисёрчузъӣ будани ассотсиатсияҳои микробӣ дар ҷароҳатҳои фасоднок, маҳсусан ҳангоми мавҷуд будани сирояти анаэробии неклостридиалиӣ, ҳамчунин ба муҳлатҳои нисбатан тӯлонии идентификатсияи барангезандаҳои равандҳои фасодӣ-илтиҳобӣ ва муайян кардани ҳассосияти онҳо нисбат ба дорухои химиявӣ вобастагӣ дорад;

- Доруҳо бояд дар муқобили штаммҳои беморхонагии бактерияҳо таъсирпазир ва нисбат ба антибиотикҳо полирезистентӣ бошанд. Дар муддати муҳлати истифодабарии дору дар вай бояд устувории микрофлора ба амал наояд;
- Малҳамҳо бояд дар асосҳои гидрофилии дар об ҳалшаванда тайёр карда шаванд, ки ин аз ҳисоби хосиятҳои возеҳи осмотикӣ қобиляти ҷаббидани экссудати ҷароҳатро дар муддати 20-24 соат дар массаи на камтар аз 300-400% дошта бошанд [1,7,8,20,31,144]. Ба фаъолнокии баланди осмотикӣ нигоҳ накарда, онҳо на бояд шоки осмотикии ҳӯҷайраҳои солимро ба вучуд биёранд, рушди гранулятсияро пахш нақунад, таъсири мавзейӣ-ангезандагӣ ва аллергиро зоҳир нанамоянд [44,117,142].
- Доруҳо бояд дар сатҳи ҷароҳат хуб паҳн шаванд, онро тар карда ба сатҳи ҷароҳат дароянд. Малҳам бояд дар ин маврид дар ҷароҳат моеъ шаванд;
- Дору бояд муддати тӯлонӣ воридшавии моддаҳои химиявӣ-табобатиро ба даруни бофтаҳои илтиҳобӣ, ба минтақаи некрозӣ ва таҳти қишири ҷароҳат таъмин намояд ва дар онҷо концентратсияи бактерисидиро ба вучуд биёрад [7,8, 48,143];
- Дору бояд ҳангоми аппликатсия ба ҷароҳат ва сӯхтагиҳо, маҳсусан ҳангоми зарурати истифодаи он бо вояҳои баланд, безарар бошад;
- Дору бояд ҳангоми истифодаи мавзейӣ дорои таъсири зиддиилтиҳобӣ бошад. Дар ин маврид таъсири зиддиилтиҳобӣ бояд на танҳо аз ҳисоби маҳв кардани сироят, балки дар натиҷаи таъсири дегидрататсияни асоси малҳам низ амалий гардад [31,83,96,105,144];
- Ҳангоми зарурат бояд дорои дигар фаъолнокиҳои фармакологӣ (масалан, некролитӣ ва анестезияи мавзейӣ) низ бошад.

1.5. Тавсифи гилҳои бентонитӣ ва истифодаи онҳо дар тиб ва фарматсия

Дар баробари ҷузъҳои фаъоли фарматсевтӣ (ҶФФ) ҳангоми таҳияи фарматсевтии маводи доруворӣ нақши муҳимро гуруҳи маводе мебозанд,

ки таҳти номи шартии «моддаҳои ёрирасон» гурӯҳбандӣ шудаанд. Ин гурӯҳи моддаҳо метавонанд нақши ҳомилҳои асосҳои малҳам ва суппозиторияҳо, пуркунандаҳо, ҳалкунандаҳо, шаклофарандаҳо, танзимқунандагони консистенсия, устуворкунандаҳо ва ғайраро дошта бошанд [2,16,18,33,47]. Дар нимаи дуюми асири XX, бинобар рушди биофарматсия баррасии нақши моддаҳои ёрирасон дар технологияи фарматсевтӣ ба қуллӣ тағйир ёфт. Ба таври таҷрибавӣ исбот гардид, ки моддаҳои ёрирасон метавонанд ҳарактер ва самаранокии терапевтии ҷузъҳои фаъоли фарматсевтӣ, ҳамчунин шакли доругиро ба пуррагӣ тағйир диҳанд, ки ба тавсияи номгӯи онҳо ва таҳқиқи амиқи таъсири онҳо ба маводи доруворӣ ва равандҳои истеҳсолӣ замина гузошт. Дар ин бора як қатор асарҳои илмии олимони соҳаи фарматсия (Г. Леви, Г. В. Цагарейшвили, И. С. Ажгихин, М. Т. Алюшин, И. А. Муравьев, А. И. Тенцова, Ф. А. Жогло, Г. С. Башура, А.И. Тихонов, С.Ч. Юсуфӣ), ки ба омӯзиши таъсири моддаҳои ёрирасон ва усулҳои технологӣ ба хосият ва самаранокии маводи доруворӣ дар зинаҳои гуногуни таҳияи фарматсевтӣ баҳшида шудаанд, шаҳодат медиҳанд [2,16,138].

Моддаҳои ёрирасон пайдоиши гуногун доранд ва дар байнӣ моддаҳои ёрирасони пайдоишашон маъданӣ гилҳои бентонитӣ бинобар хосиятҳои физикию химиявӣ ва фармакотехнологиашон бештар диққти муҳақиқони фарматсияро ҷалб намудааст. Асарҳои пурарзиши илмӣ оид ба омӯзиши принсипҳои асосии физикию химиявии гилҳои маъдании дисперсношиашон баланд дар фарматсия ва амалияи тиббӣ ба доктори илмҳои фарматсевтӣ профессор, ректори институти фарматсевтии Харьков (1971-1980) Д.П. Сало таалук доранд. Д.П. Сало дар асарҳои худ нақши панҷараи кристалии гилҳои маъданӣ ва хосиятҳои колоидиву химиявии онҳоро дар таҳияи маводи дорувории мансуб ба гурӯҳҳои муҳталиф нишон дода, принсипҳои асосии танзими хосиятҳои физикӣ, физикию химиявӣ ва фармакотехнологии гилҳои бентонитӣ ва дисперсияҳои онҳоро бо мақсади дар асоси онҳо таҳия намудани доруҳои хосияташон пешбинишуда таҳқиқ намуда, усулҳои истифодаи гилҳои маъданиро барои тайёр кардани

шаклҳои моеъ, мулоим ва сахти дору, ки аксарияти онҳо дар амалияи фарматсия ва тиб татбиқ шудаанд, таҳия намудааст [16,18, 47,128,138].

Маълумоти сарчашмаҳои илмӣ шаҳодат медиҳанд, ки конҳои бентонит дар бисёр мамлакатҳои дунё-Америкаи шимолӣ, Америкаи марказӣ, Америкаи ҷанубӣ, мамлакатҳои Европа, Африкаи шимолӣ, Африкаи ҷанубӣ, Ҳиндустон, Хитой, Кафкази шимолӣ, Кафкази ҷанубӣ, Осиёи марказӣ ошкор шудаанд [18,33,71,75,138]. Новобаста аз ҷойгиршавии конҳо, муқарар карда шудааст, ки маъдани асосие, ки ба таркиби онҳо дохил аст, монтморилонит буда, омехтаҳои каолинит, бейделит, квартс ва гайра дорад [33,47,109,128].

Номи монтморилонит (формулаи химияйӣ-
 $\text{Na}_0,7\text{Al}_3,3\text{Mg}_0,7\text{Si}_8\text{O}_{20}(\text{OH})_{4\times n}\text{H}_2\text{O}$) аз номи мавқеъи кони нахустин маротиба ошкоршуда-Монтморилен, ки дар Франсия ҷойгир аст, пайдо шудааст. Ба ғурӯҳи монтморилонитҳо ҳуди монтморилонит, бейделит, контронит, сапонит, гекторит, соконит, ва гайра дохил мешаванд.

Барои ин ғурӯҳи минералҳо иввазшавии ионҳои валентнокиашон баланд ба ионҳои валентнокиашон паст ҳос аст. Ба ин ионҳо бештар Na^+ ва Ca^{+2} ва камтар K^+ , Cs^+ , Sr^{+2} , Mg^{+2} ва гайра мансубанд [2, 71,75,109,128]. Махсусияти дигари менералҳои монтморилонит дар он зоҳир мешавад, ки қобилияти адсорбсионӣ доранд [18,47,75,109]. Бинобар соҳтори пастамонанди ҳуд ва бандҳои заифи байни қабатҳо бентонит дараҷаи баланди варамкунӣ ва дисперсияшавӣ дар маҳлулҳои обӣ зоҳир меқунад. Ин ҳосияти бентонит барои тоза кардани оби нушоқӣ аз моддаҳои органикӣ истифода бурда мешавад [16,33,75,128].

Ҳамчун сорбентҳои табиӣ гилҳои бентонитӣ дар соҳаҳои муҳталифи ҳочагии ҳалқ истифода мешаванд. Онҳо маҳсусан дар саноати сабук, ҳоса дар соҳаи равғанкашӣ барои рафинатсияи равғанҳои растанигӣ ба таври васеъ истифода мешаванд. Қобилияти паст кардани муҳити кислотагии равғани пахтаро дороанд, ки нишондиҳандай муҳими сифати равғани мазкур ҳисоб мешавад [2,109].

Дар адабиёти илмӣ оид ба истифодаи бентонитҳо барои поксозии маҳсулоти нафт ба машруботе, ки аз афшураҳои меваҷот ҳосил шудаанд, инчунин дар соҳаҳои ҷорводорӣ ва паррандапарварӣ ҳамчун сарчашмаи макро- ва микроэлементҳо вомехуранд. Қобилияти иониввазкунандагӣ ва сорбсионии гилҳои бентонитӣ барои беҳтар намудани сифати хуроки ҷорво ва парранда истифода мешавад [49,71,128].

Истифодаи гилҳои бентонитӣ дар амалияи тиб ва фарматсия аҳамияти бештар дорад. Ворид кардани гилҳои бентонитӣ ба фармакопеяхои давлатии аксари давлатҳои дунё шаҳодати он аст, ки маводи мазкур ҳамчун моддаи ёрирасон бартарииҳои зиёд дорад. Айни замон гилҳои бентонитӣ дар технологияи фарматсевтӣ ва косметология ҳамчун моддаи ёрирасон барои тайёр кардани хокадоруҳо, малҳамҳо, кремҳои косметикӣ, шампунҳои тиббӣ ва гайра истифода мешаванд [33,71]. Шакли Na-ии бентонит дар таркиби хокаҳо барои дандон ва хокадоруҳо барои истифодаи дарунӣ вомехуранд [18,49,138]. Бентонит, полигорскит ва каолинит барои табобати захролудшавӣ бо маводи ғизоӣ инчунин, ҳамчун пуркунанда барои тайёр кардани пилюлаҳо истифода мешаванд. Гилҳои бентонитӣ дар якҷоягӣ бо дигар моддаҳои ёрирасон, масалан бо қанди шир барои ҳосил кардани массаи пилюла, ки ба талабот ҷавобгӯ буда, ҳосиятҳои ҳудро дар давоми мӯҳлати нигаҳдошт тағиیر намедиҳанд, беҳтарин ҳисоб мешавад [18,47,109,128].

Терентьев А. Н. оид ба имконияти истифодаи бентонит барои тайёр кардани малҳам барои табобати захмҳои фассоднок, дерматити пайдоишаш стрептококӣ ва арақкуни пойҳо маълумот додааст [2, 49,128,138]. Чунин шуморида мешавад, ки малҳам дар асоси бентонит фасоди захмро мечабад, онро аз ҷангӯ гард ҳимоя мекунад ва ба мубодилаи газ дар ҳуҷайраҳои пӯст монеъ намешавад. Инчунин дар адабиётҳои илмӣ дар бораи табдилёбии гели бентонит ба хока ҳангоми ҳушкидан ва ҳангоми илова кардани об аз нав массаи пластикӣ ҳосил кардани он маълумот вомехурад. Ин ҳосияти бентонитҳо барои тайёр кардани концентратҳои ҳушки малҳам, ки ба вояҳо ҷудо кардани онро имконпазир


месозад, истифода мешавад. Ба ин гуна шаклҳои дору малҳами 2%-и холестерин ва 0,15%-и нипагин мисол шуда метавонанд [16,18,33,47]. Таҳқиқот оид ба истифодаи бентонитҳо дар табобати эрозияи гардани бачадон ва кафидани нуғи синаи занҳое, ки кудаки навзод доранд, пиодермияи пуст ва бемориҳои роҳи меъдаю руда аҳамияти маҳсус дорад [18,49,71,75].

Гергидзе Г.И. дар бораи ба мақсад мувоғиқ будани истифодаи бентонит ба ҷои вазелин ҳангоми тайёр кардани малҳами календула маълумот медиҳад [18,47,109,128].

Ҳомидова Х.А. бо ҳаммуалифон таркиб ва технологияи як қатор малҳамҳоро бо антибиотикҳо дар асоси бентонитҳои Узбекистон таҳия намудааст.

1.6. Таҳлили бозори маводи дорувории Тоҷикистон, ки барои табобати ҷароҳатҳо ва сироятҳои онҳо истифода мешаванд

Тибқи маълумоти Феҳристи давлатии МД ва молҳои тиббӣ, инчунин маълумотҳои омории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар бозори фарматсевтии мамлакат 121 номгӯйи малҳамҳо ба қайд гирифта шуда, дар муомилот аст. Таҳлили номгӯи малҳамҳо аз рӯйи аломатҳои истеҳсолӣ гузаронида шуд. Дар расми 1.2 нишон дода шудааст, ки дар байни истеҳсолкунандагони хориҷӣ малҳамҳои истеҳсоли Ҳиндустон (18,18%), Германия (10,74%) ва Россия (9,91%) пешсаф ҳастанд.



Расми 1.2 – Кишварҳои асосӣ-истехсолкундаҳои малҳамҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд

Марҳилаи дигари таҳқиқот таҳлили малҳамҳоро аз рӯйи тарзи истифодаи онҳо дар бар гирифтааст. Расми 1.3 –ро таҳлил карда, хулоса баровардан мумкин аст, ки усули нисбатан бештар паҳншуда истифодаи беруни малҳамҳо мебошад (79,95%).




Расми 1.3 - Тахлили малҳамҳо аз рӯйи тарзи истифода

Бозори муосири доруҳои истифодаи берунӣ дар Тоҷикистон хеле васеъ аст. Ин воситаҳоро (аз рӯйи ингредиентҳои ба таркиби онҳо доҳилшуда) ба ду синфи қалон ҷудо кардан мумкин аст: синтетикӣ ва расстаниғӣ.

Дар байни шаклҳои доругӣ фитопрепаратҳо (ФП) барои истифодаи берунӣ малҳамҳо (58%) ва суппозиторияҳо (15%) бартарӣ доранд. Равғанҳо тақрибан 10%, маҳлулҳо, қатраҳо ва пленкаҳо тақрибан таносуби якхела мутаносибан - 6% ва 4% доранд, қаламҳо ва пластирҳо тақрибан 3%-ро ташкил медиҳанд.

Аз рӯйи таъсири фармакологии фитопрепатҳои барои истифодаи берунӣ ба зиддимиқробӣ, фотосенсибилизатсионӣ, қувватбахшандай регенератсия, зиддиилтиҳобӣ, зиддисӯҳтагӣ, гемостатикӣ, фунгитсидӣ, қавӣ (рӯҳафзо), капиллярмустаҳкамқунанда, ангезанда ва бедардакунандагӣ (расми 1.4) тақсим мешаванд [127].

Дар расми 1.4 дида мешавад, ки он гурӯҳи фитопрепаратҳо васеъ паҳн шудаанд, ки дорои таъсири зиддиилтиҳобӣ ҳастанд – 34%, баъдан гурӯҳи доруҳое меоянд, ки таъсири зиддимиқробӣ доранд ва – 21% -ро ташкил медиҳанд.



Расми 1.4 – Фитопрепаратҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифодаи берунӣ ба қайд гирифта шудаанд

Гурӯҳи фитопрепаратҳое ки таъсири қувватбахшандай регенератсияро доранд, 16%-ро ташкил медиҳанд. Доруҳои гурӯҳи бедардқунандаго (тақрибан 11%), зидди сӯҳтагӣ (9%) ва ангезанда (7%) мебошанд. Гурӯҳи доруҳои гемостатикӣ, капиллярмустаҳкамқунанда,

куватбахш ва фунгитсидӣ камтар буда тақрибан 2%-ро ташкил медиҳанд [127].

Таҳлили бозори МД дорои таъсири зиддиилтиҳобӣ ва ҷароҳатсиҳаткунандай Тоҷикистон низ мавриди таҳлил қарор гирифт. Муайян карда шуд, ки доруҳои хориҷӣ 98%-ро ташкил медиҳанд. Аз ҳамин сабаб васеъ гардонидани арсенали МД барои табобати ин категорияи бемориҳо вазифаи мубрами тиб ва фарматсия боқӣ мемонад.

Боби 2. Асосноккунии самтҳо, усулҳо ва объектҳои таҳқиқот

Дар боби мазкур методологияи умумӣ, объектҳо ва усулҳои таҳқиқот, ки моҳият, характер ва пайдарҳамии таҳқиқотро инъикос меқунад, оварда шудаанд.

2.1. Интихоби методологиии умумӣ

Шаклҳои мулоими дору дар амалияи ҷарроҳӣ барои истифодаи мавзей тавассути молидан ба пӯст барои воридшавии моддаҳои фаъол ба бофтаҳо ва масъҳои биологӣ ва бо мақсади таъмини таъсири зарурии фармакологӣ таъин меқунанд.

Дар раванди таҳияи маводи доруворӣ барои амалияи ҷарроҳӣ вазифаи аввалиндарача асосноккунии назариявии интихоби МФД ва миқдори онҳо ҳисоб мешавад, зоро ки самаранокии терапевтии шаклҳои мулоими дору барои истифодаи беруна маҳз аз интихоби МФБ, ки ба бофтаҳои осебдида таъсир меқунанд, вобаста аст.

Барои ноил шудан ба самараи дилҳоҳи терапевтий ба инобат гирифтани хосиятҳои фармакологии МФБ ва ҳам моддаҳои ёрирасон ва маҳз асосҳои малҳам зарур аст. Асосҳои малҳам натанҳо нақши шаклофарандаро бозида хосиятҳои шакли доруро таъмин меқунад, балки якҷоя бо моддаҳои фаъоли биологӣ дар соҳтани маводи дорувории босамар ва бехатар нақш мебозанд. Таъсири сатҳӣ ё резорбтивӣ доштани шаклҳои мулоими дору низ аз моддаҳои ёрирасон вобаста аст. Аз ин рӯ, таъмини самаранокии фармакотерапевтии шаклҳои мулоими дору бе интихоби ратсионалии моддаҳои ёрирасон гайриимкон аст. Қисмҳои таркибии ҳомил (асоси малҳам) ба дарачаи ихроҷи МФБ аз шакли дору, ҷаббиши онҳо ба бофтаҳо, нишондиҳандай гидрогенӣ (рН) ва хосиятҳои таркибию механикӣ система, дар айни замон малҳам, таъсир доранд [27, 37, 38, 131].

Бо назардошли гуфтаҳои боло, инчунин манзараи клиникии равандҳои фазаҳои II-юм ва III-юми ҷароҳатҳои пуст, ҳамчун объекти таҳқиқот экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул, ки хосиятҳои

зиддиилтихобӣ, ҷароҳатсиҳаткунандагӣ, зиддимикробӣ дошта, безарар буда, ба талабот нисбати маводи дорувории истифодаи беруна ҷавобгӯ аст, интихоб гардид.

Азбаски истифодаи шакли мулоими дору дар фазаҳои 2-юм ва 3-юми раванди ҷароҳат дар назар аст, асоси малҳам бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошад:

- ҳосиятҳои қонеъкунандаи физикию химиявӣ, фармакотехнологӣ ва истеъмолӣ дошта бошад;
- нишондиҳандаи гидрогениаш бо нишондиҳандаи гидрогении сатҳи пуст таҳминан якхела бошад;
- бо микробҳо олуда нашавад, аз нигоҳи фармакологӣ индеферентӣ бошад, таъсири барангезандагӣ ва сенсилибизатсионӣ надошта бошад;
- пахӯшавии муназзами МФБ-ро дар сатҳи пуст таъмин намояд, инчунин ба раванди ихроҷи МФБ аз шакли дору мусоидат намояд.

Истеҳсоли маводи доруворӣ бояд камхарҷ бошад, миқдори минималии дастгоҳу таҷқизот истифода шавад, технологияи бадасторӣ бозтавлидшаванда, боэътиҳод ва бе омилҳои манғӣ бошад.

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои илмӣ ва технологӣ таҳқиқоте, ки ба таври нақшавӣ дар расми 2.1 оварда шудааст, бояд зина ба зина иҷро шавад.

Гузаронидани маҷмӯи таҳқиқот тибқи консепсияи мазкур имкон медиҳад, ки таркиб ва технологияи маводи нави дору барои истифода дар амалияи ҷарроҳӣ барои табобати зинаҳои 2-юм ва 3-юми ҷарроҳат таҳия карда шавад [27,28,38,131].

2.2. Тавсифи объектҳои таҳқиқот

Бо мақсади асосноккунии назариявии таркиб ва оптимизатсияи нишондиҳандаҳои технологияи истеҳсоли шакли мулоими дору ЭФЧШ, инчунин моддаҳои ёрирасоне, ки ба таркиби шали дору шомиланд, мавриди таҳқиқ қарор дода шуданд.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ

Вазифаҳо

**Объектҳои таҳқиқот:
растани чойкаҳаки шахшул, моддаҳои ёрирасон**

Усулҳои таҳқиқот

Предмети таҳқиқот

**Асосноккунии таркиби шакли
мулоими дору аз ЭФЧШ**

**Таҳияи технологияи шакли
мулоими дору аз ЭФЧШ**

**Усулҳои технологияи тайёр
кардани шаклҳои мулоими дору**

**Усулҳои таҳлили сифатӣ ва
миқдории МФБ**

**Усулҳои таҳқиқи устувории
шаклҳои мулоими дору**

**Усулҳои омӯзиши захрнокии
шадид ва музмини маводи
доруворӣ**

Таҳлил ва мухокимаи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ

**Татбик dar
истехсолот**

Пешниҳодҳои илмӣ

**Татбик дар раванди
таълим**

Расми 2.1. - Алгоритми таҳқиқоти диссертатсионӣ

2.2.1. Тавсифи ҷузъҳои фаъоли фарматсевтӣ

Дар раванди таҳияи шакли мулоими дору ба ҳайси ҷузъи фаъоли фарматсевтӣ ЭФЧШ истифода бурда шуд.

Ба мақсади омӯзиши фарматсевтии чойкаҳаки шахшӯл онро аз ноҳияи Ховалинги вилояти Ҳатлон ҷамъовари намудем. Ноҳияи Ховалинг дар ҷанубу шарқи Тоҷикистон дар масофаи 200 км аз шаҳри Душанбе ва баландии 1200 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад.

Гиёҳи чойкаҳак (*Hyperici herba*).



Расми 2.2. - Раствани чойкаҳаки шахшул

Гиёҳи чойкаҳак дар дастури доруномавии (ФС.2.5.0015.15 Зверобоя трава) тавсиф шудааст [29,30,131].

Аз ин рӯ таҳқиқи физико-химиявӣ бо усулҳо ва нишондиҳандаҳое, ки дар дастури доруномавии (ФС.2.5.0015.15 Зверобоя трава) оварда шудаанд, гузаронида шуд: тавсиф, омехтаҳои бегона, талафоти вазн ҳангоми хушконидан, хокистари умумӣ, ҳаммонандкуни ҷаҳонӣ ва муаянкуни миқдорӣ.

Экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул, массаи часпак буда боқимондаи хушкии на камтар аз 80%, сурҳи қаҳваранг буда бӯи пасти ба ҳуд хос дорад.

2.2.2. Тавсифи моддаҳои ёрирасон

Ба сифати моддаҳои ёрирасон асосҳои малҳам ва дигар моддаҳое, ки истифодаашон дар амалияи фарматсевтӣ иҷозат дода шудааст, истифода бурда шуданд.

Асосҳои малҳам.

Бентонит – ВФС Тj-0005-02. Хокай сафед ё бури сафедранг; дараҷаи варамидан 29,8 мл; гиёшшавӣ- 3 гр. бентонит, 100 мл об.

Оби тозакардашуда – (ФС-2.2.0020.15) [38].

Формула H_2O , вазни молекулавӣ - 18,02

Оби тозакардашуда барои тайёр қардани шаклҳои моёни дору (ба истиснои ҳолатҳое, ки маводи доруворӣ стерилӣ ё апирогенӣ бошад), агар ҷониби мақоми салоҳиятдор ягон дастури дигар набошад, ба ҳайси ҳалкунанда ва моддаи пайвандкунанда истифода мешавад. Моёни беранг, бебӯй ва бемазза мебошад.

Вазелин – ФС 2.2.0003.15. Массаи якчинсаи малҳаммонанди бебӯй, рангаш аз сафед то зард. Дар хлороформ кам ҳал мешавад, дар об ва спирти 96% ҳал намешавад [29,30,36]. Бо равғанҳо ба осонӣ омехта мешавад, зичӣ аз 0,815 то 0,880 гр/см³.


Ланолини беоб (ФС 42-2520-99) [36] - массаи ғализи часпак, рангаш зарди сафедчатоб. Ҳангоми гарм қардан дар ҳамоми обӣ гудохта шуда, ба ду қабат тақсим мешавад: қабати болоӣ-равғанмонанд ва қабати поёни-обӣ.

Спирти этилии 95%, 96% (ФС.2.1.0036.15) [38]. Формула: C_2H_6O . Вазни молекулавӣ - 46,07. Ба воситаи ҷадвали алкагололиметрӣ муқарар карда шудааст, ки ҳангоми ҳарорати 20°C на камтар аз 95% (ҳаҷм/ҳаҷм), 95,2% (вазн/вазн) ва на зиёда аз 96,9% (ҳаҷм/ҳаҷм), 95,2 % (вазн/вазн) бошад.

Моёни берангӣ шаффофт, бухоршаванд ва зуд оташгиранда буда, гигроскопӣ аст.

Ҳамчун ҳалкунандаи ғайриобӣ истифода бурда мешавад. Бо об ва метиленхлорид омехта мешавад. Ҳангоми сухтан шӯълаи кабуди бедуд дорад. Дар ҳарорати 78°C мечӯшад. Зичиаш аз 0,805 то 0,812.

Глитсерин – ФС 2.2.0006.15 [37].



Моёни ҳангоми ламс часпак буда, маззааш ширин аст, бӯй надорад, шаффофи беранг аст. Хосияти баланди гидроскопӣ дошта, намнокии ҳаворо то 40% (аз руи масса) мекашад. Бо об ва спирти этил дар дилҳоҳ таносуб омехта мешавад, дар атсетон камҳалшаванда аст, дар эфир, хлороформ ва равғанҳо ҳалшаванда аст.

Дар амалияи фарматсевтӣ ва косметологӣ ҳамчун моддаи намқунанда ва мулоимкунанда, барои баланд бардоштани адгезия, тасҳеҳи нишондиҳандаҳои реологии системаҳои часпак ба таври васеъ истифода мешавад. Барои беҳтар шудани гузаронандагии пуст мусоидат мекунад [28,37,38].

Усулҳои физикию химиявӣ ва фармако-технологии омӯзиши растании ҷойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд

Муайян кардани вазни хос: Вазни хоси ашё (d_y) таносуби вазни ашёи хоми комилан майдакардашуда ба ҳаҷми ашёи хоми растани мебошад. 5,0 г (баркаши дақиқ) вазни ашёи растаниро дар колбаи ҳаҷмаш 100 мл гузошта, 2/3 ҳаҷми онро бо оби тозакардашуда пур мекунанд ва дар ҳамомаки оби ҷӯшон 1,5 - 2 соат, бо омезиши даврӣ барои бартараф кардани ҳавои таркиби ашё нигоҳ медоранд. Пас аз он колбаро то 20°C хунук карда, ҳаҷми онро бо оби тозашуда то ба нишона пурра мегардонанд. Вазни колба бо ашё ва об якҷоя баркашида мешавад. Вазни колба бо оби то нишона пуршуда пешакӣ муайян карда мешавад [27,28].

Вазни хос бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$d_y = \frac{P \times d}{P+G-F} \text{ г/см}^3 \quad (2.1)$$

ки дар ин чо: P - вазни ашёи комилан хушкардашуда, г;

G - вазни колба бо об, г;

F - вазни колба бо об ва ашёи хом, г;

d - зичии об, г/см³ ($d = 0,9982$ г).

Муайян кардани вазни ҳачмӣ: Вазни ҳачмӣ (d_0) – таносуби вазни ашёи хоми майданашуда бо намии муайян, ба ҳачми ишғолшудае, ки сурохиҳо, тарқишиҳо ва капиллярҳои аз ҳаво пуршударо дар бар мегирад, ба ҳисоб меравад. Дар силиндрин ченакдори ҳачмаш 100 мл, 50 мл оби тозашударо рехта, 10,0 г (баркаши дақиқ) ашёи хоми майданашударо зуд дар силиндрин моеъдор (оби тозашуда) мегузоранд ва ҳачми ҳосилшударо муайян мекунанд. Ҳачми ишғолкардаи ашёи хом аз рӯи фарқияти ҳачмҳо дар силиндрин ченакдор пеш аз ҷойгиркуни ашё ва баъд аз ҷойгиркуни ашё муайян карда мешавад [30,38].

Вазни ҳачмӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$d_0 = \frac{P_0}{V_0} \text{ г/см}^3 \quad (2.2)$$

ки дар ин чо: P_0 - вазни ашёи майданашуда бо намии муайян, г;

V_0 - ҳачме, ки ашё ишғол мекунад, см³.

Муайян кардани масомадорӣ: Масомадорӣ (Π_c) – миқдори холигиҳои доҳили зарраҳои ашёи хомро тавсиф мекунанд ва ҳамчун таносуби фарқи байни вазни хос (пурра) ва вазни ҳачмӣ бар вазни хос муайян карда мешавад.

Масомадории ашёи хом бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\Pi_c = \frac{d_n - d_0}{d_n} \quad (2.3)$$

ки дар ин чо: d_n - вазни хоси ашёи хом, г/см³;

d_0 - вазни ҳаҷмии ашёи хом, г/см³.

Муайян кардани ковокидорӣ: Ковокидории ашё ($\Pi_{ш}$) – миқдори холигии байни ҳиссаҳои ашёи растаниро тавсиф мекунанд, ки ҳамчун таносуби фарқияти вазнҳои ҳаҷмӣ ва пуркунӣ ба вазни ҳаҷмӣ муайян карда мешавад.

Ковокидории ашё бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\Pi_{ш} = \frac{d_0 - d_n}{d_0}, \quad (2.4)$$

ки дар ин ҷо: d_0 - вазни ҳаҷмии ашёи хом, г/см³;

d_n - вазни асосии ашёи хом, г/см³.

Муайян кардани ҳаҷми озоди қабати ашё: Ҳаҷми озоди (V) қабат – ин ҳаҷми нисбии холигиҳо дар як қабати воҳиди ашё (холигии масомаҳо ва ковокии байниҳиссаҳо) –ро тавсиф мекунад ва ҳамчун таносуби байни вазни хос ва вазни пуркунӣ ба вазни хос муайян карда мешавад [29,30,36].

Ҳаҷми озоди қабати ашё бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$V = \frac{d_n - d_h}{d_n}, \quad (2.5)$$

ки дар ин ҷо: d_n - вазни хоси ашё, г/см³;

d_h - вазни пуркунии ашё, г/см³.

Муайян кардани зариби фурубарии экстрагент. Зариби фурубарӣ (K) чунин миқдори ҳалкунандаро меноманд, ки масомаҳои байниҳӯҷайравӣ, вакуолаҳо ва холигии ҳавои ашёи хомро, бе хориҷ гаштан аз он пур мекунад. Зариби фурубарӣ ҳамчун таносуби вазни ашёи хом пас аз варам кардан ва фишурдани кунҷола ба вазни ашёе, ки барои муайян кардани зариб гирифта шудааст, ҳисоб карда мешавад:

$$K = \frac{P_2}{P_1} \quad (2.6)$$

ки дар ин ҷо: P_1 - вазни ашёи хоми пеш аз варам кардан, г;

P_2 - вазни ашёи хоми баъди варам кардан, г.

Муайян кардани миқдори моддаҳои экстрактивӣ дар ашени хом.

Озмоишҳо бо усули ДД гузаронида шуданд (нашри XI чопи 1, саҳ. 295).

1 гр баркашидаи дақиқи ашёи майдакардашударо аз элаки диаметри сурохиҳояш 1 мм гузаронида, дар колбай маҳрутии 200-250 мл ҷой дода, 50 мл экстрагент (этоноли концентратсияаш гуногун, оби тоза) илова намуда, бо сарпуш маҳкам намудем, бо саҳви $\pm 0,01$ гр баркашида 1 соат нигоҳ доштем. Баъд колбаро бо яхчоли баргарданда пайваст намуда, ду соат бо нигоҳ доштани ҷушиши суст гарм намудем. Баъди хунук кардан колбаро бо омехтаи дохилаш бо ҳамон сарпуш маҳкам намуда, баркашидем ва талафи массаро тавассути ҳалкунанда барқарор намудем. Омехтаи дохили колбаро такон дода, аз филтри қогазии хушк ба колбай хушки ҳаҷмаш 150-200 мл филтр кардем. 25 мл филтратро ба воситай пипетка ба косачаи фарфории диаметраш 7-9 см, ки пешакӣ дар ҳарорати 100-105 °C то массаи доимӣ хушконида шуда буд гузаронида, дар ҳамомчаи обӣ бухор намудем. Косачаро бо боқимондаи омехта дар ҳарорати 100-105°C то массаи доимӣ хушконида, баъд дар давоми 30 дақиқа дар эксикаторе, ки дар қаъраш хлориди калсийи беоб дошт хунук карда, билфосила баркашидем. Микдори моддаҳои экстрактивиро бо фоиз ва аз руи бозхисоб ба ашёи хушки мутлак аз руи формулаи зерин муайян намудем:

$$X = \frac{m \cdot 200 \cdot 100}{m_1 \cdot (100 - W)} \quad (2.7)$$

ки: m – вазни боқимондаи хушк, г;

m_1 – вазни ашё, г;

W – талафоти маса ҳангоми хушконидани ашё, %.

Муайян кардани талафоти маса ҳангоми хушконидани ашё.

Озмоишҳо бо усули ДДУ гузаронида шуданд (нашри I, иловаи 4, параграфи 2.2.32, саҳ. 39-40, ва ДД XI нашри 1, саҳ. 285–286.). Қиммати талафоти масса ҳангоми хушконидани ашёи хоми доругии растанигӣ бояд аз 14% боло набошад.

3 гр ашёи хушкро (бо дақиқияти то 0,01гр) дар бюксӣ пешакӣ бо сарпушаш баркашидашуда ҷой додем. Амалиёти хушкониданро дар ҷевони

хушкунӣ дар ҳарорати 100- 105°C то массаи доимӣ гузаронидем. Баъди 2 соат баркашидем. Талафоти вазиро ҳангоми хушконидан бо % аз руи формулаи зерин ҳисоб намудем:

$$X = \frac{(m-m_1) \cdot 100}{m_1} \%, \quad (2.8)$$

ки: m – вазни ашё барои хушконидан, г;

m_1 – вазни ашё баъди хушконидан, г.

Муайян кардани миқдори умумии хокистар.

Тахқиқотро тибқи ОФС. 1.2.2.2.0013.15 гузаронидем. Миқдори умумии хокистар бояд аз 15% зиёд набошад.

1гр ашёи хоми растанигии хокагардонидашударо дар тигели пешакӣ баркашида ва доғкардашуда ҷой додем. Дар ҳарорати 100 °C- 105 °C як соат хушконида, баъд дар печкаи муфелӣ дар ҳарорати 600 (± 25) °C то ҳарорати доимӣ сузонидем. Ҳар маротиба тигелро дар эксикатор хушконидем. Дар тамоми муҳлати гузаронидани амалиёт дар тигел бояд, ки шӯъла пайдо нашавад [28,37,131].

Муайян кардани миқдори хокистаре, ки дар кислотаи хлориди 10% ҳал намешавад

Тахқиқотро тибқи ДДУ ОФС. 1.2.2.2.0013.15. гузаронидем

Баъди муайян кардани миқдори умумии хокистар ва боқимондаи он дар тигел 15 мл оби тоза ва 10 мл кислотаи хлорид ҳамроҳ намуда, бо сарпуш маҳкам карда, 10 дақиқа дар ҳамомчаи обӣ гарм карда, баъд хунук намудем. Омехтаро аз филтри бехокистар гузаронида, тагшони дар филтр мондаро бо оби гарм то реаксияи нейтралии филтрат шустем; сузонидем, хунук карда баркашидем. Амалиётро то замони камтар аз 1 мг шудани фарқияти ду баркашӣ идома додем.

Муайян кардани таркиби фраксионии ашё. Таркиби фраксионии ашёи хоми растанигии майдашударо тавассути бехтани аналитикӣ тибқи усули ДДУ нашри 2., 2.9.38, бо истифодаи маҷмуи элакҳои дар дастури мазкур муқараршуда муайян намудем.

Амали бехтанро бо усули бехтани хушк (таконидани механикии элакҳо) гузаронидем.

Муайян кардани зариби варамкуни ашё. Озмоишро тибқи монографияи 2.8.4-и нашри 2-и ДДУ (2.8.4. Нишондиҳандаи варамкунӣ) гузаронидем.

1 гр ашёи хоми растанигии майдакардашударо дар силиндрини ченакдори даҳонаш маҳкам, ғунҷоишаш 25 мл баландиаш 125 ± 5 мм ва воҳиди ченакаш 0,5 мл ҷой медиҳанд. Намунаро бо 1,0 мл этаноли 96% тар карда, 25 мл оби тоза ҳамроҳ карда, маҳкам мекунанд. Дар давоми 1 соат ҳар 10 дақиқа метаконанд. Баъд 3 соат нигоҳ медоранд. Баъди 90 дақиқа аз ибтидои озмоиш миқдори максималии имконпазири моеъро якҷоя бо заррачаҳои ашё, ки дар сатҳи моеъ шино мекунанд, тавассути чарх занонидани силиндр дар атрофи тири вертикалий мерезанд [36,37]. Ҳаҷми ашёро чен мекунанд. Иловатан санчиши нишондиҳандаи варамкуниро бо иловаи 25 мл этаноли 96% ба 25 мл об мегузаронанд. Зариби варамкуниро бо воситаи формулаи зерин ҳисоб мекунанд:

$$K_h = \frac{V_2}{V_1} \quad (2.9)$$

ки: V_1 – ҳаҷми ашё то варамкунӣ, мл;

V_2 – ҳаҷми ашё баъди реҳтани экстрагент, мл.

Ҳаҷми ашёро баъди варамкунӣ аз рӯи формулаи зерин ҳисоб намудем:

$$V_{c.\text{экстр.}} = m \cdot K_h, \text{ мл} \quad (2.10)$$

ки: m – массаи ашёи дар экстрактор ҷӯйдодашуда, г;

K_h – зариби варамкуни ашё;

Ҳаҷми экстрагентро ки баъди реҳтани экстракт дар ашё мемонад аз рӯи формулаи зерин ҳисоб намудем:

$$V_{\text{дар ашё}} = m \cdot K_n, \text{ мл} \quad (2.11)$$

ки: m – массаи ашёи дар эксикатор ҷӯйдодашуда, г;

K_n – зариби ҷаббиши ашё.

Ҳисоби ҳаҷми экстрагентро, ки барои ҳосил намудани миқдори

муайяни экстракт ҳангоми таносуби ашё: маҳсулоти тайёр-1:1 лозим аст, аз рӯи формулаи зерин ҳисоб намудем:

$$X = n \cdot V + m \cdot K_n, \text{ мл} \quad (2.12)$$

ки: V – миқдори зарурии экстракти моеъ, мл;

n – миқдори ҳаҷмҳои (дафъаҳои андохтани ҳаҷми муайян) ки барои ҷаббиши пурраи ашё лозиманд.

m – массаи ашёи хоми растани доругӣ, г;

K_n – зариби ҷаббиши ашё.

Таҳқики динамикаи ашёи хоми растанигӣ. Миқдори боқимондаи ҳушкро A_n дар ҳиссаҳои алоҳидаи экстракти моеъ V_n , ки ҳангоми *DER*-и мувофиқ ҳосил шудаанд аз рӯи формулаи зерин ҳисоб намудем:

$$A_n = \frac{\omega_n \times V_n}{100} \quad (2.13)$$

ки: V_n - ҳаҷми ҳиссаи алоҳида ҷамъкардашудаи экстракти моеъ, ки ҳангоми *DER*-и 1:1, мл;

ω_n – боқимондаи ҳушк дар ҳиссаи алоҳида ҷамъкардашудаи экстракти моеъ n , %.

Муайян кардани миқдори боқимондаи ҳушк дар экстрактҳои маҷмаавии V_{n+1} , ки ҳангоми *DER*-и мувофиқ ҳосил шудааст, г.

Ҳисоби боқимондаи ҳушкро B_n дар экстрактҳои маҷмаавӣ V_{n+1} ки дар зинаи муайян ҳосил шудаанд, аз рӯи формулаи зерин ҳисоб намудем:

$$B_n = \sum_{n=1}^n A_n \quad (2.14)$$

ки: A_n -боқимондаи ҳушк дар ҳиссаи алоҳида ҷамъкардашудаи экстракт V_n , г.

$$Bn_1 = \sum_{n=1}^n 3.05 = 3.05 \quad (2.15)$$

Муайян кардани боқимондаи ҳушк C_n дар экстрактҳои маҷмаавӣ V_{n+1} , ки дар зинаи муайян ҳангоми *DER*-и мувофиқ ҳосил шудаанд, %.

Ҳисоби миқдори боқимондаи ҳушкро C_n дар экстрактҳои маҷмаавӣ V_{n+1} ки дар зинаи муайян ҳосил шудаанд, аз рӯи формулаи зерин гузаронидем:

$$C_n = \frac{B_n}{V_{n+1}} \times 100 \quad (2.16)$$

ки: V_{n+1} - ҳаҷми экстракти маҷмаавӣ дар зинаи муайян, мл;

B_n – миқдори боқимондаи хушк дар экстракти маҷмаавӣ V_{n+1} , г.

Муайянкуни миқдори моддаҳои экстрактивиро (экстракти хушк) D_n аз ашёи экстраксияшуда дар ҳар як зинаи экстраксия ҳангоми DER-и мувоғиқ, %.

Ҳисоби моддаҳои экстрактивиро (экстракти хушк) D_n аз рӯи формулаи зерин гузаронидем:

$$D_n = \frac{B_n}{m_c} \times 100 \quad (2.17)$$

ки: m_c – массаи ашёи хоми растанигӣ ки барои экстраксия истифода шудааст, г;

B_n – миқдори боқимондаи хушк дар экстрактҳои маҷмаавӣ V_{n+1} , г.

D_n – баромади моддаҳои экстрактивӣ аз ашёи экстраксияшуда дар ҳар зинаи экстраксия ҳангоми DER-и мувоғиқ.

Усули таҳқиқи физикию химиявӣ ва технологии гилҳои бентонитдори кони Султонобод

Усули муайян кардани фаъолнокии адсорбсионӣ. 0,1 г баркаши дақиқи бентонитро дар колбаи ҳаҷмаш 50 мл-и сарпушдор ҷой медиҳанд. Баъд ба колба 25 мл маҳлули обии 0,15% метилени кабудро ҳамроҳ намуда, дар такондиҳандаи худкор дар давоми 30 дақиқа бо суръати 80 лапиш/дақиқа омехта мекунанд. Барои ҷудо кардани фазаҳо суспензияро аз филтри қоғазӣ дар қифи Бюхнер мегузаронанд. Филтратро сентрофуга мекунанд. Маҳлули ибтидоии метилени кабудро ҳамчун маҳлули муқоисавӣ истифода мебаранд. 5 мл маҳлули озмоишӣ ва 5 мл маҳлули муқоисавиро ба колбаҳои ғунҷоишаш 50 мл гузаронида, ҳаҷми обро тавассути оби тақтиришуда то ченак мерасонанд. Спектри маҳлулҳои номбурдаро дар кюветаи ғафсиаш 10 мм дар дарозии мавчи 396 нм ҷен мекунанд. Аз рӯи зичии оптикӣ концентратсияи метилени кабудро дар маҳлули серобшуда муайян мекунанд [27,47,71].

Муайянкуни ҳаҷми мубодилаи катионҳоро бо усули ГОСТ 21283-93 мегузаронанд. Аввал фаъолнокии адсорбсиониро бо истифодаи метилени

кабуд муайян мекунанд. Ҳаҷми мубодилаи катионии бентонитро (мг-экв дар 100 гр гили хушк) аз руи формулаи зерин ҳисоб мекунанд.

$$E = \frac{A \cdot 100}{319,9}, \quad (2.18)$$

ки: Е – ҳаҷми мубодилаи катиони мг-экв дар 100 гр гили хушк;

А – фаъолнокии адсорбсионӣ, мг/г;

319,9 – массаи миллиграм-эквивалентии метилени кабуд, мг

Муайян кардани таркиби минерологии гилҳои бентонитиро бо усули М. Ф. Викуловой и Н. В. Логвиненко гузаронидем [7]. 0,5 г гилро дар оби тоза тар карда, баъд обро рехта гилро ба пробирка мегузаронанд. Аз болояш об мерезанд, пробиркаро болову поён намуда, суспензияро тира месозанд ва як шабонарӯз нигоҳ медоранд. Баъди як шабонарӯз 7 см қисмати болои суспензияро дар 2 пробирка ба ду қисмати баробар таксим мекунанд. Ба ҳарду пробирка маҳлули 0,001 % метилени кабуд, ба пробиркаи 2-юм иловатан як - ду қатра маҳлули сулфур, хлориди калий меандозанд. Аз рӯи тағири ранг ва ҳарактери тагшон, ки ба таври визуали мушоҳида карда мешавад, таркиби минералии таҳминиро муайян мекунанд [29,36,47].

Муайян кардани қобилияти гелҳосилкунӣ. 6 гр бентонитро дар колбай гунҷоишаш 250 мл ҷой дода, 200 мл оби тоза ҳамроҳ мекунанд, ва дар дастгоҳ барои тақонидани колба як соат омехта мекунанд. Баъд 100 мл гели ҳосилшударо ба силиндр ченакдори гунҷоишаш 100 мл гузаронида, 48 соат нигоҳ медоранд. Микдори моеъи дар болои гел дар қисмати болои силиндр ҷудошуда ва микдори тагшони поёни гел нишондиҳандай устувории гел мебошанд. Ҷӣ қадар, ки онҳо кам бошанд ҳамон қадар гел устувор аст, яъне қобилияти гелҳосилкуни гил зиёд аст.

Қобилияти варамкунӣ (дараҷаи варамкунӣ) ин ҳаҷми тагшон дар суспензияи 2 гр бентонит дар 100 мл об мебошад, ки баъди 2 соати тайёр кардани суспензия ҳисоб карда мешавад [109,131].

Пошхурандагии бентонит. Озмоишро тибқи усули дастури 2.9.16-и нашри 2-и ДДУ мегузаронанд. Пошхурандагиро аз рӯи қобилияти дар

шароити муайян дар самти вертикалӣ рехтани бентонит муайян мекунанд. Муайянкуниро бо усули қифи беҳаракат гузаронидем. Ҳаракати 100 гр гилро дар як сония ҳисоб мекунанд.

2.3. Тавсифи усулҳои таҳқиқот

Барои гузаронидани назорати сифати шалки доругии таҳияшуда аз усулҳо ва тавсияҳои ДФУ 1.0., боби «Шаклҳои мурӯими дору барои истифодаи беруна» [36,37], ФД XIII ФР (ОФС.1.4.1.0008.15 «Мази») [29] истифода намудем. Инчунин барои баҳо додани ҳосияти намунаҳои моддаҳои ибтидой ва шакли доруи таҳияшуда аз усулҳои муосири физикию химиявӣ, химиявӣ, фармако-технологӣ, биофарматсевтӣ ва биологӣ, усулҳои ҳамонандкунӣ ва таҳлили миқдории МФБ истифода намудем.

Дастгоҳҳо ва таҷхизоте, ки дар кори диссертационӣ истифода мешаванд

Дар раванди иҷрои рисолаи илмӣ дастгоҳ ва таҷхизотҳое истифода шуданд, ки иҷозати расмӣ доранд ва аз санчиши давлатӣ гузаштаанд.

2.3.1. Усулҳои физикию химиявӣ

Муайян кардани якчинсагии маводи доруворӣ

Якчинсагиро бо усули ОФС 1.4.1.0008.15 [37] малҳамҳо гузаронидем. 4-намунаи доруро 20-30 мг-ӣ гузашта, бо таҳтachaҳои дигар то ҳосил шудани ҳалқаи доги диаметраш 2 см фишурдем. Намунаҳоро дар масофаи 30 см мушоҳидаи визуалий намудем. Дору дар сурате якчинса шуморида мешавад, ки дар ҳамаи 4-намуна зарраҳои ба ҷашм намоён, омехтаҳои бегона ва нишонаҳои ноустувории физикӣ (бо қабатҳо ҷудошавӣ) мушоҳида нашаванд.

Агар яке аз намунаҳо ба талаботи якчинсагӣ ҷавобӣ набошад, санчиши тақрориро бо истифодаи 8-намуна мегузаронанд ва бояд, ки ҳамаи онҳо ба талаботи якчинсагӣ ҷавобӣ бошанд.

2.3.2. Усулҳои структурию механикӣ (реологӣ)

Омӯзиши нишондиҳандаҳои структурию механикӣ (реологӣ) тибқи талаботи ФДУ 2.0., п.2.2.10 дар визкозиметри [38] «Реотест» (Германия), бо

истифодаи адаптери ротатсионӣ бо силиндрҳои коаксиалӣ тибқи талаботи ISO 3219 дар фосилаи суръати ғецидан $11,35\dots97,3$ С-1 дар диапазони ҳарорат $18-50^{\circ}\text{C}$ гузаронида шуд. Системаи ченкунандаи MS-14 (шпиндел. = 14мм; камера-дохилӣ = 20мм ва ҳаҷми 8cm^3) истифода намудем. Ҳарорати заруриро тавассути ултротермостати MCW навъи ИН-8 (Германия), ки ячайкаи сиркулятсионии пластикий дорад таъмин намудем. Ба ҳайси гармигузарон оби бемаъданшударо истифода намудем.

Пеш аз таҳқиқот дастгоҳро 20 дақиқа гарм кардем, баъд ҳиссаи малҳами таҳқиқшавандаро ба воситай воясанҷ дар силиндри беруна (камера) ҷой дода, дар ҳолати корӣ бо силиндри дохилӣ мувофиқ намудем. Баъди гузаронидани амалҳои боло ба сабт кардани нишондиҳандаҳо шуруъ намудем. Бо ин мақсад доштани танзими суръатро мвофиқ ба фишори пружинаи ченкунанда ба ҳолатҳои I II III ва IV мувофиқ намудем. Баъди ба кор даромадани дастгоҳ силиндри дохилӣ ба ҳаракат медарояд. Ҳаракатро дар ҳар як суръат то устувор шудани нишондиҳандаи дастгоҳи дуюм, ки қунчи гардиши нисбии слиндрҳои дохилӣ ва берунаро чен мекунад, амалӣ намудем. Дастгоҳро бо суръатҳои муҳталиф мувофиқ намуда, натиҷаҳоро сабт кардем.

Часпакии самараноки малҳамро аз рӯи η (бо Па·с) таносуби фишори ғецидан ва суръати ғецидан муаян намудем:

$$\eta = \frac{\tau}{Dr} \quad (2.19)$$

ки: Dr -суръати ғецидан (s^{-1}); τ -шиддати ғецидан (Па), ки ба воситай формулаи зерин муаян карда мешавад:

$$\tau = \tau_r \% \cdot \alpha \quad (2.20)$$

ки: $\tau_r \%$ - константи дастгоҳ; α – нишондоди дастгоҳ.

2.3.3. Усулҳои микробиологӣ

Таҳқиқоти тозагии микробиологӣ.

Таҳқиқоти тозагии микробиологии малҳами экстракти ғализи ҷойкаҳаки шахшулро тибқи талаботи ФДУ 2.0 (2.6.12, 2.6.13, 5.1.4) [36,37]

дар базаи кафедраи микробиологияи ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, таҳти роҳбарии доктори илмҳои тиб, профессор Сатторов С.С гузаронидем.

Ҳангоми валидатсияи усули таҳқиқот тозагии микробиологӣ, нишондиҳандай қобили қабул будани усул ба инобат гирифта шуд. Инчунин дақиқияти гузаронидани таҷриба, маҳсусият, усули ошкоркунӣ ва қобилияти кории усул муаян карда шуд. Барои муян кардани меъёри қобили қабул будани усул нишондиҳандай зерин муаян карда шуд:

Миқдори умумии микроорганизмҳои аэробӣ-на зиёда аз 10^2 колонияҳои воҳидҳосилкунанда дар 1 гр, миқдори умумии занбуруғҳои ҳамиртуруш ва занбуруғҳои мағорӣ-на зиёда аз 10^1 колонияи воҳидҳосилкунанда мавҷуд набудани КОЕ дар 1гр, *Staphylococcus aureus* ва *Pseudomonas aeruginosa*.

Дақиқияти таҷрибаро тибқи миқдори колонияҳои тести санчишӣ, ки дар муҳити ғализи ғизоӣ месабзад, муаян намудем. Фарқи байни миқдори ҳуҷайраҳо дар 2 косачаи петрии паралел бояд ба саҳви нисбии стандартӣ мвуфӣ бошад. Маҳсусияти усуло тавассути баҳогузории миқдории микроорганизмҳо бо иштироки намунаҳои таҳқиқшаванда муаян инамудем.

Таҳқиқоти тозагии микробиологӣ. Тадқиқоти тозагии микробиологии шакли дору аз экстракти ғализи растани чойкаҳаки шаҳшул тибқи ДДУ нашри 2.0 (2.6.12, 2.6.13, 5.1.4) гузаронида шуд [28].

Ҳангоми тасдиқи усули санчиш тозагии микробиологӣ меъёри қабул тибқи ДФУ ба назар гирифта шуд, дақиқии озмоиш, мушаххасот, усули ошкор ва иҷроиш муайян карда шуд.

Барои муқаррар кардани меъёри қабул нишондиҳандаҳои зерин муайян карда шуданд: шумораи умумии микроорганизмҳои аэробӣ - на бештар аз 10^2 воҳиди колония ҳосилкунанда дар 1 г, шумораи умумии занбӯруғҳои ҳамиртуруш ва мағор ё пӯпанак- на бештар аз 10^1 воҳиди колония ҳосилкунанда) дар 1 г, набудани *Staphylococcus aureus* г, набудани *Pseudomonas aeruginosa* дар 1 г.

Дақиқии тачриба бо натижаҳои микдори колонияҳои хайл (штамм) мувофиқи озмоиш, ки дар муҳити ғафси гизо парвариш карда шудааст, тасдиқ карда шуд. Фарқи байни шумораи ҳуҷайраҳо дар ду косачаи параллели Петри бояд ба нишондоди нисбии стандартӣ (RSD) мувофиқ бошад: ВКҲ (КОЕ) барои як косачаи Петрӣ 30-300<худуди RSD 15%, 10-30<25%, <10<35%), ки бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$RSD = (\sqrt{(\sum(N_i - \bar{N})^2)} / (\bar{N} \cdot 2 \cdot (n-1))) \cdot 100\% , \text{ ки}$$

N_i – косачаи Петрии таҳқиқшаванд;

$\bar{N}_{миёна} = \sum N_i / n$, арзиши миёнаи шумораи воҳиди колония ҳосилкунанда (ВКҲ) дар ду косачаи мувозии Петрӣ;

N – шумораи мувозии косачаҳои Петрӣ.

Инҳирофоти нисбии стандартӣ (RSD) бояд дар ҳудуди муқарраршуда бошад.

Хусусияти усул бо роҳи баҳодиҳии микдории микроорганизмҳои таҳқиқшаванд дар ҳузури намунаҳои омӯхташаванд, омӯхта шуд.

Ҳудуди ошкоркунӣ дар асоси коэффициенти мувофиқат, $K \geq 50\%$ муқаррар карда шуд, ки бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$K = \frac{VKX}{\bar{VKX}} \cdot 100\% \quad (2.21)$$

Коэффициенти мазкур имкон медиҳад, ки микроорганизмҳои омӯхташуда дар ҳаҷми намуна дар шароити муайян тачрибавӣ муайян карда шаванд, яъне мавҷуд ё набудани микроорганизми муайян дар ҳаҷми намуна тасдиқ карда шавад.

Қобилияти кор дар асоси омӯзиши таъсири тағйироти хурди назоратшаванд ба натижаҳои тадқиқот арзёбӣ карда шуд.

Таҳқиқот дар шароити асептиқӣ, мувофиқи ДДУ гузаронида шуд.

2.0. Шароити гузаронидани тадқиқот мунтазам тавассути таҳлили намунаҳои ба таври мувофиқ дар минтақаи корӣ гирифташуда, дар баробари санчишҳои манғӣ назорат карда шуд [28].

Мувофиқи талаботи ДДУ ҳамчун микроорганизмҳои озмоиший Staphylococcus aureus ATCC 6538, Bacillus subtilis ATCC 6633, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis ATCC истифода шуданд.

Барои тасдиқи усул, култураҳои якӯзай хайлҳои озмоишии бактерияҳо, ки дар пиёбаи соя-казеиндор парвариш карда шуданд, култураи 48-соатаи Candida albicans ATCC 10231 ва 7-рӯзай Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 истифода гардиданд, ки парвариш карда шуданд.

Суспензияи микроорганизмҳои санчиширо (таҷрибавиро) барои гузаронидан бо концентратсияи тақрибан 1000 ВКХ/1 мл бо усули ҳалкуни пайдарпай дар маҳлули буферӣ бо хлориди натрий ва пептон pH 7.0 омода намудем.

2.3.4. Усули диализи мувозинатӣ

Динамикаи ихроҷи флаваноидҳоро аз шакли дору бо усули диализи мувозинатӣ (дифузия аз пардаи нимгузар – усули Крувчинский) гузаронидем. Ба ҳайси пардаи нимгузар селофани тамғаи «Кунрофан»-и андозаи сурохӣояш 100 мкм-ро истифода намудем. Ба ҳайси муҳити ихроҷ спирти этили 70%-ро истифода намудем. Таҷрибаро дар ҳарорати 37°C гузаронидем. Баъди фосилаҳои муаяни вақт 5 мл диализатро барои таҳлил гирифтем. Муаянкуни миқдории флаваноидҳоро бо усули спектрофотометрия гузаронидем.

2.3.5. Муайян кардани хосиятҳои реологии малҳам

Хосиятҳои структурию механикӣ (реологии) ба воситаи вискозиметри ротатсионии «Rneolab QC» ширкати Антон Paar (Германия) дорои слиндри коаксикалӣ таҳқиқ намудем. 15 гр (+0,5) гр малҳамро дар слиндри берунаи бехаракат ҷой додем. Ба воситаи термостат ҳарорати заруриро муқарар намудем. Бо ёрии барнома шароитҳои зарурии таҷриба – градиенти суръати ғецидан, миқдори нуқтаҳо дар хати каци ҷоришавии намуна ва давомнокии ченкунӣ дар ҳар нуқтаи хатти каш муқаррар карда шуд. Рафти

тачриба ба воситаи барномаи Rheo Plus идора карда шуд. Тахияи хаттикачи реологиро дар 3 зина гузаронидем:

- а) Зиёдшавии хаттии суръати ғецидан аз $0,1\text{C}^{-1}$ то 350C^{-1} бо 115 нуқтаи ченкунӣ; фосилаи ченкуни 1 сония.
- б) Ғециши доимӣ ҳангоми суръати 150C^{-1} ; фосилаи ченкуни 1-нуқта 1сония.
- в) Поёнравии хаттиии суръати ғециш аз 35^0C^{-1} то $0,1\text{C}^{-1}$ бо 115 нуқтаи ченкунӣ; фосилаи 1 сония.

Боби 3. Хусусиятҳои ботаникию фармакогностӣ ва микроскопии *Hypericum L.*

3.1. Хусусиятҳои ботаникию фармакогностии растаниҳои ҷинси *Hypericum L.,* ки дар Тоҷикистон мерӯяд

Тибби муосир дорои захираи васеи МД мебошад. Аммо дар баробари хосиятҳои хуби фармакологӣ ва дараҷаи кофии самаранокии клиникӣ аксари онҳо як қатор таъсири фаръӣ низ доранд. Аз ҳамин рӯ, коркарди препаратҳои муносиби табиии доругӣ масъалаи актуали мебошад. Дар флораи Тоҷикистон як қатор растаниҳои дида мешаванд, ки дар таркибашон комплекси зиёди МФБ ҳастанд, ки дорои таъсириоти ҷароҳатсиҳаткунандагӣ ва зиддимикробӣ ҳастанд.

Дар натиҷаи ба таври идоранашаванда ва вазеъ истифода намудани доруҳои зиддимикробӣ мушкилоти муқовимати микроорганизмҳо ба онҳо пайдо мешавад. Вобаста аз ин истифодаи фитопрепаратҳои чойкаҳаки камзарҳ ва хуб таҳаммулшавандаи аз ашёи хоми хушсифат тайёр кардашуда, ки дорои моддаҳои фаъоли муқарраршудаанд ва иловатан таъсири зиддимикробӣ низ доранд, инчунин дорои фаъолнокии ҷароҳатсиҳаткунандагӣ, иммунотропӣ, антиоксидантӣ ва адаптогенӣ низ ҳастанд, мубрам дониста мешавад.

Флораи Тоҷикистон дорои наздики 5000 намуди растаниҳои оли мебошад ва намудҳои зиёди онро метавон дар таҳияи доруҳои нау истифода қард. Яке аз растаниҳои нисбатан зиёд паҳншуда, ки намудҳои (аналогҳои) онҳо дар тибби расмӣ мавриди исифода қарор доранд, растаниҳои ҷинси *Hypericaceae L.* мебошад.

Ҷинси *Hypericum L.* ба оилаи *Hypericaceae Juss.* – чойкаҳакҳо, ё *Guttiferae* auct. – клузиан (clousian) тааллук дорад. Тибқи баъзе маълумотҳо ин оила 47 ҷинс ва такрибан 850 намудро [41,62], тибқи маълумотҳои дигар – такрибан 40 ҷинс ва зиёда аз ҳазор намудро дар бар мегирад [90,94,159]. Аксари намояндагони ин ҷинси ба таври вазеъ паҳншуда, асосан, оилаи тропикий- дарахт ва бутта ва танҳо миқдори

нисбатан ками онҳо гиёҳ мебошанд (қисми бештари намудҳои чинси *Hypericum L.* ва намудҳои чинси на чандон калони осиёйӣ- америкоии *Triadenum Raf.* – grass trizhelezniк трижелезник). Хусусиятҳои маҳсуси дарахт ва буттаи ин оила дар онҳо мавҷуд будани узвҳои вегетативии маҳзанҳои схизогенӣ дар шакли каналҳо ва хеле кам дар шакли ҷафӯҳо мебошад, ки шираи сафед, зард ё сабзчаи сершилм доранд. Маҳзан дар намояндаҳои растанини оила низ мавҷуд аст, аммо дар ин ҷо, масалан, дар намудҳои чинси чойкаҳақ, миқдори онҳо бо пигменти сиёҳи тира ё сурҳ ранг карда шудааст. Оилаи чойкаҳақҳо ё клузиан (clousian) ба 6 зерила чудо мешавад: килмейерӣ (Kilmeyeroideae); калофилловӣ (Calophylloideae); клузиевӣ (Clusioideae); моронобеевӣ (Moronobeoideae); лоростемоновӣ (Lorostemoideae); чойкаҳақӣ (Hypericoideae) бо чинсҳои чойкаҳақ (*Hypericum*), кратоксилум (*Cratoxylum*), висмия (*Vismia*), псороспермум (*Psorospermum*) ва ғайра.

Миқдори намудҳо дар чинси *Hypericum* аз 200 то 400 фарқ мекунанд [46,89,142]. Намудҳо дар чинси *Hypericum* бо паҳншавии васеъ ва тақрибан космополитии худ фарқ мекунанд, онҳо ҳам дар навоҳии субтропикӣ ва ҳам ноҳияҳои тропикии кӯҳистону ҳам минтақаҳои муътадили Замин мерӯянд; намудҳои гуногуни он дар минтақаи баҳри Миёназамин ва Аврупои Ғарбӣ ба назар мерасад. Намудҳо ҳам дар мавзеъҳои намнок дар марғзор, ботлоқ, ва ҳатто ҷойҳои камоб, канорҳои кулҳо ва дарёҳо (чойкаҳаки элодес – *Hypericum elodes*) ва ҳамчунин дар ҷойҳои ниҳоят хушк –дар роғи ҳарсангҳо, сангзорҳо, қумзор, дар санавбарзорҳо, буттазорҳо, даштҳои сералаф, ҷарогоҳҳо, заминҳои партов ва дар қади роҳ мерӯянд. Намудҳои чойкаҳақ дар доманаи қӯҳҳо, дар баландии қӯҳҳо то минтақаи Алп ба ҷашм мерасанд. Чойкаҳақ бо ҷандирии зиёди зоҳирӣ худ фарқ мекунад, вай аз гиёҳ сар карда, то дарахтҳои на чандон баланд мешавад [55,60,166].

Дар ҳудуди собиқ ИҶШС 51 намуди чинси *Hypericum* [40,46,55,108] дида мешавад. Флораи Тоҷикистон бо гуногуни таркиби намудҳо миқдори фаровони рустаниҳои доругиро дар бар дорад, ки дар тиббӣ

мардумӣ ба таври васеъ истифода мешаванд. Таҳлили сарчашмаҳои адабиёти мусосир нишон медиҳад, ки қисми зиёди онҳо, бинобар мавҷуд набудани маълумотҳои илман асоснок дар бораи таркиби химиявӣ ва хосиятҳои табобатии онҳо, ҳанӯз ба қадри зарурӣ омӯхта нашуда ва дар тибби расмӣ мавриди истифода қарор нагирифтаанд.

Чинси чойкаҳак – *Hypericum L.* 400 намуди растаниҳоро дар бар мегирад. Танҳо дар худуди собиқ ИҶШС 59 намуди он ва дар Тоҷикистон бошад, 3 намуди асосии чойкаҳак – чойкаҳаки оддӣ – *Hypericum perforatum L.*, чойкаҳаки қаддароз – *Hypericum elongatum Ledeb* ва чойкаҳаки шахшул – *Hypericum scabrum L.* мерӯяд. Аз нуқтаи назари фаъолнокии муолиҷавӣ ва биодастрасӣ, барои соҳаи фарматсевтӣ омӯхтани намудҳои эндемикӣ, ки қаблан таҳқиқ нашудаанд ва дар Тоҷикистон зиёд мерӯянд, чойкаҳаки шахшул – *Hypericum scabrum L.* ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошад. Бо назардошти гуфтаҳои боло, таҳқиқоти чойкаҳаки шахшул ба сифати сарчашмай ояндадори моддаҳои фаъоли биологӣ (пайвастагиҳои фенолӣ, флавоноидҳо, фенилпропаноидҳо, ҳосилаҳои антрасен, равғани эфир ва гайра) вазифаи мубрами фарматсия мебошад ва барои захираҳои растаниҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аҳамияти илмиву амалий ва ҳам аҳамияти бузурги давлатӣ дорад [54,59,88,111].

Таҳлили муқоисавии ботаникӣ-фармакогнозии намудҳои гуногуни чойкаҳак, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мерӯянд, нишон дод, ки: чойкаҳаки дароз – *Hypericum elongatum L.* – рустании баландияш 30-80 см, дорои решай сершоҳаи ҷубшуда аст. Пояҳои зиёд дорад, баъзан танҳо-танҳо, болораванда, гирд, оддӣ ё аз асос шоҳадор, рангашон аз қабудранги сабз то сиёҳтоб, луч аст. Дарозии баргҳо 2-8 мм, дарозрӯя, паҳнҳат, метавонанд нӯгтез ё нӯгкунд бошанд, канорҳояшон тобхӯрда, ғадудчаҳои шаффофт дар шакли нуқта-нуқта доранд; дар бағали баргҳо шоҳчаҳои кӯтоҳи дорои баргчаҳои ростхата бо канорҳои тобхӯрдаи дарозиаш 5-15 мм ва паҳниятиш 0,5-1 мм ба назар мерасад [91,94,117,143].

Тӯдагул – дарозӣ то 30 см ва паҳнӣ то 4-10 см, (хушашаклу ҷорӯбмонанд) гулҳои сершумор дорад. Баргаки думчай гул – дарозии 2-4

мм ва паҳни 0,5-1 мм, нештармонанд, метавонанд, ки нӯгтез бошанд, маъмулан, канорҳояшон тоб хӯрдааст. Думчай гул – дарозиаш 3-10 мм. Косабаргҳо – дарозиашон 2-4 мм, бо яқдигар мепечанд, байзашакл, дарозрӯяи байзашакл ё нештаршакл, нӯгтез, дар канорҳо мӯякчаҳои саракдори сиёҳ «ғадудчадор», баъзан бе онҳо мушоҳида мешаванд. Гулбарг – дарозии 10-15 мм ва паҳни 4-6 мм дорад, сафедча ё зарди тиллоранг, барчаста, паҳлӯҳояш нобаробар, дар боло гирд, дар асос тадриҷан хурдакаки кӯтоҳ танг мешавад, дар канорҳо бо ғадудчаҳои сиёҳи саракдор, дар шакли рахчаҳо. Гирдбаргҳо кӯтоҳтар аз гулбаргҳо, дар 3 қабза ғун шудаанд. Ғӯза- дарозии 6-9 мм ва паҳни 3-5 мм, байзашакл, дарози нӯгтез, бӯр-қаҳваранг, бо қирраҳои сершумори борик. Тухм – дарозии 2-2,5 мм, силиндрӣ, қаҳваранг, бо патҳои сафед [56,62,90].

Чойкаҳаки оддӣ – *Hypericum perforatum* L. - растани баландияш то 1 м, дорои решоҳои ғафси шоҳадори дарахтӣ. Пояҳояш сершумор, рост, дорои ду тега, сабз, кабудранги сабз ё баъзан сурхчай бӯр, маҳсусан қисми поёни он, дар боло сершоҳа, луч аст. Баргҳо бо дарозии 10-20 мм ва паҳни 2-10 мм, дарозрӯя нӯгтез ё нӯгқунд, канорҳои паҳн ё тобхӯрда, бо ғадудчаҳои сершумори шаффоф, баъзан ғадудчаҳои ками сиёҳ дар шакли нуқтаҳо; дар бағали баргҳо шоҳчаҳои кӯтоҳ бо баргакҳои ростхатай дарозиашон 3-8 мм ва паҳниашон 1-1,5 мм, бо канорҳои тобхӯрда. Тӯдагул – бо дарозии 5-15 см ва паҳни 5-17 см, васеи чорӯбмонанд, тақрибан сипаршакл. Баргаки думчай гул – дарозии 4-6 мм ва паҳни 1-2 мм, гулбарг, нӯгтез бо канорҳои тобхӯрда.

Косабаргҳо – дарозии 4-6 мм, дар асос ё дар 1/3 бо яқдигар мепечанд, нештаршакл, тадриҷан нӯгтез, канорҳояш баробар, ғадудчаҳои саракдори сиёҳ дар шакли нуқтаҳо [83,94].

Гулбарг-дарозии 10-15 мм ва паҳни 4-5 мм, зардча, дарозрӯя ё дарозрӯяи эллиптикӣ, бо паҳлӯҳои нобаробар, дар канорҳо ва дар қисм болоӣ бо ғадудчаҳои нуқта ва раҳмонанд ва дар болояшон ғадудчаҳои тоқа-тоқаи шаффоф дар шакли рахчаҳо. Ческие и тиллоранг, барчаста, паҳлӯҳояш нобаробар, дар боло гирд, дар асос тадриҷан мисли хурдакаки

икүтоҳ танг мешавад, дар канорҳо бо ғадудчаҳои сиёҳи саракдор, дар шакли рахчаҳо.

Гирдбаргҳо кӯтоҳтар аз гулбаргҳо, дар 3 қабза ғун шудаанд. Ғӯзадарозии 5-8 мм ва паҳнии 3-5 мм, дарозрӯя ё гирди байзашакл, қаҳваранг, бо хатҳои дарозрӯяи зарди ғадудчадор ва рахҳо. Тухм – дарозиаш 1 мм буда, силиндрӣ, майдай хоначадор, аз қаҳваранг то сиёҳ, чилодор мебошад [46,89].

Чойкаҳаки шахшул – *Hypericum scabrum L.* – растании баландияш 20-60 см буда решай чубшудаи шоҳадор дорад. Пояҳои сершумор, болораванда, асосан дарахтӣ, маъмулан гирд, дар боло гоҳо шоҳадор, бӯр ё сурхча, шахшул (шояд аз ҳамин сабаб номи «шахшул» пайдо шуда бошад), бо озахҳои сахти ғадудчадор пӯшонида шудааст. Дарозии барг 10-20 мм буда, паҳниаш 2-5 мм, нештаршакл, борики эллиптикӣ, дарозрӯя ё дарозрӯяи ростхата, бо ғадудчаҳо дар шакли нуқта-нуқта пӯшонида шудааст, канорҳояш тобхӯрдаанд. Тӯдагул – дарозиаш 3-7 см ва паҳниаш – 3-8 см; сипаршакли ҷорӯбмонанд ва сергул аст. Баргаки думчай гул – дарозиаш – 1-3 мм ва паҳниаш – 0,7-1 мм, ростхатай нештаршакл ё нештаршакл, маъмулан канорҳояшон пардадор ҳастанд, канорҳои бутун ё майдадандона доранд. Думчай гул – дарозиаш 1-3 мм. Косабаргча – дарозиаш – 2-3 мм, байни худ мепечанд, васеи байзашакл ё нештаршакл, каме кунд, канорҳояш парда доранд, маъмулан майдадандона, бо мӯякҳои сиёҳи ғадудчадор. Гулбарг- дарозиаш 5-8 мм ва паҳниаш – 2-4 мм, зард, дарозрӯя-чаппа- ё васеи байзашкл, дар боло гирд, дар асос мӯякҳои сиёҳи саракдору ғадудчадор ва дар болояш ғадудчаҳои ками шаффоф дар намдуи рахчаҳо дорад. Гардбарг- васеи байзашакл буда дар боло гирд, дар асос тадриҷан ба шакли фонаҷаи хурдакак борик мешавад, дар канорҳояш мӯякҳои сиёҳи саркдору ғадудчадор шакли нуқтамонанд дорад ва рахшакл аст. Гардбарг аз гулбарг дарозтар аст, дар як қабза ғун шудааст. Ғӯза – дарозиаш 5-7 мм ва вазеъгиаш 2-4 мм; байзашакл ё дарозрӯяи эллиптикӣ, дар боло нӯгтез, қаҳваранг, бо рагҳои возеҳан барҷастаи сиёҳтоб қаҳваранг

ё сурхчай бўр мебошад. Тухм – дарозиаш 1,5-2 мм буда, силиндрӣ, қаҳваранг, дарозрӯяи патдор аст [60,90,160].

3.2. Тахлили микроскопии *Hypericum scabrum* L.

Солҳои охир талаботи мардум ба гиёҳҳои шифобахш басо афзудааст, зеро истеъмоли доруҳои маснӯъ, яъне синтетикӣ, бисёр вақт bemoronро ба нуқсонҳои номатлуб гирифткор карда, на ҳамеша онҳоро аз чанголи дард ба куллӣ начот медиҳад [8].

Бархе аз олимони тибб имрӯз ба хулосае омадаанд, ки табобати bemoronи гирифтори касалиҳои гуногун ва музмин (хроникий) бо гиёҳҳои дармонӣ беҳтар аст, зеро бисёр растаниҳо манбаи хуроки инсон буда, организми инсон дар рафти таҳаввули тадриҷӣ, яъне эволютсия, ба онҳо мутобиқ шудааст [41.45.94]. Растаниҳои шифобахш таърихи бисёргола дошта, зиёда аз панҷ ҳазор сол барои табобат ва пешгири bemoriҳои гуногун истифода карда мешаванд. Дар мамлакати мо барои табобати bemoron зиёда аз се ҳазор номгӯйи дору истифода мешавад, ки қариб 40 фоизи онҳоро растаниҳо ва моддаҳои растаниасл ташкил медиҳанд.

Hypericum scabrum қариб дар тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон, дар нишебиҳои хушки санглоҳ, дашту кухҳо, дар нишебиҳои теппаю кӯҳҳои Зарафшон, Туркистон, Ҳисору Дарвоз, ҷанубу шарқӣ Тоҷикистон дар баландии 600 - 3000 м мерӯяд [88.90]. Мувоғиқи маълумотҳои олимони тиб барои муолиҷаи bemoriҳои гуногун қисми болоии гулкардаи растаниро истифода мебаранд. Дар баргу поя ва гули *Hypericum scabrum*, моддаҳои даббоғӣ, flavonoidҳо (монади кверцетин, рутин, кверцитрин), равғани эфир, гиперицин, псевдогиперицин, витамини С, каротин, холин мавҷуданд [46]. Аз рӯи таҷрибаҳои олимони фармокологӣ маълум гардид, ки алафи *Hypericum scabrum* ба худ ҳусусиятҳои давондани пешоб ва нест кардани кирмҳоро дорад. Настойкаи 10%-и *Hypericum scabrum*-ро барои резонидани кирми рӯда (острисаҳо, гименолепидоза) истифода мебаранд. Дар соҳаи бойторӣ аз настойкаи 20%-и растани *Hypericum scabrum*

эмулсияро дар асоси равгани вазелин тайёр карда, бо он захмҳои чорворо табобат менамоянд *scabrum*

Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот оиди соҳти анатоми як чанд корҳои муаллифони тоҷикро истифода намудем.

Омӯзиши соҳти анатомии реша, поя ва барг-ро аз рӯйи методикаҳои М.С. Гзириян ва Р.П. Барыкина истифода намудем. Ҳангоми омузиши барг, гафсии мезофил, қабатҳои ҳуҷайраи сутуншакл ва исфандиро, дарозӣ ва паҳнии эпидермаи болоӣ ва поёнии барг, миқдори масомаҳо дар эпидермаи болоӣ ва поёниро дида баромадем. Типи масомаҳо аз рӯи класификациии М.А. Баранова аномоситӣ, диаситӣ, периситӣ, попоситӣ, параситӣ, аизоситӣ, тетераситӣ, актиноситӣ муайян карда шуд.

Омӯзиши соҳти микраскопии реша, поя ва барги *Hypericum scabrum* дар кафедраи физиологияи растаниҳои факултети биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон гузаронида шуд.

Барги *Hypericum scabrum*-ро пеш аз буриш дар спирти 75% дар муддати 10 – шабонарӯзи нигоҳ доштем. Дар буриши кундалангии барг мо аз об, глитсерин ва желатин истифода кардем. Ҳамаи расмҳо бо ёрии видеоокуляри НВ-200 ва бо як андозаи заррабини БИОЛАМ Р-14 ва бинокуляри 1,5^х тайёр карда шуданаад.

Hypericum scabrum растании алафии бисёрсола буда, дарозии пояш ба 80-85 см мерасад (расми 3.1).



Расми 3.1. - Намуди зоҳирӣи растани бо нуқтаҳои сиёҳи ғадуддор дар поя, барг ва гулбарги *Hypericum scabrum*

Пояи *Hypericum scabrum* рост, суфта ва дуқиррадор буда, рангаш сабз аст ва бо муури вақт сабзи хокистаранг мегардад. Хўшагулаш чорӯбаки сипаршакли бисёргула аст. Рангаш зарди чилодор, гулбаргаш 5 то дарози эллепсшакл буда, дарозиаш ба 1-2 см, пахниаш ба 0,4-0,5 мерасад [55.89].

Мевааш монанди қутичаи сеқисмае мебошад, ки дар дарунаш аз 45 то 100 дона тухм چойгир шудааст. Тухмаш майдачаи дарозрӯя ё слиндршакл, рангаш чигарии торик, дарозиашон то 1 мм мебошад. Вазни 1000 дона тухми *Hypericum scabrum* ба 0,10-0,15 грамм баробар аст. *Hypericum scabrum* моҳҳои май – июл гул карда, моҳҳои сентябр-октябр тухм медиҳад.


Аз рӯи таҷрибаҳои ба даст оварда маълум гардид, ки дар барг ва гулбарги *Hypericum scabrum* нуқтаҳои майдай сиёҳи ғадуддор дида мешавад. Як қатор муаллифон муайян намуданд, ки дар поябарг ва гулбарги *Hypericum scabrum* нуқтаҳои майдай сиёҳи ғадуддор, ки аз моддаҳои даббоғӣ, флавоноидҳо (монади кверсетин, рутин, кверситрин), равғани эфир, гиперитсин, псевдогиперитсин, витамини С, каротин иборатанд. Аз ин лиҳоз, дар давраи вегетатсия қисми болоии яъне қисми рӯизаминии *Hypericum scabrum*-ро тобистон ҳангоми шукуфтани гулҳояш 25-30 см, бурида дар ҷойҳои сояи барҳавою шамолрас хушк мекунанд.

Барг. Барги *Hypericum scabrum* содда бедумчай нишаста буда, ҷойгиршавии он дар поя мутақобил мебошад. Барг дарози байзашакл буда, дарозии он ба 0,7-3,5 см ва пахниаш 0,2-1,5 см мерасад. Канорҳои барги *Hypericum scabrum* яклухт буда, дорои нуқтаҳои равғанини ғадуддоранд (зарфҳои равғанҳои эфирий), ки дар буриши қундаланги онҳо хуб намоён буда, ранги маъмулии норанҷӣ-сурх доранд (расми 3.1, 3.5). Дар байни эпидермиси болоӣ ва поёни қисми нарми мезофилл ҷойгир аст. Мезофилл аз паренхимаи асосии ассимилятсионӣ иборат буда, ба ду типи бофта сутуншакл, ки ба эпидермиси болоӣ пайваст мешавад ва исфандшакл, ки ба эпидермиси поёни яқҷоя мешавад, тақсим мегардад. Чунин тарзи ҷойгиршавии мезофилл, ҳӯҷайраҳои паренхимаи сутуншакл ва исфандҷӣ ба мо имкон медиҳад, ки барги

Hypericum scabrum-ро бо доштани сохти дорзовентралй ё изолатеравй муайян созем (расми 3.2).

Ҳангоми омӯзиши сохти анатомии барги *Hypericum scabrum* маълум шуд, ки хуҷайраҳои эпидермаи болой аз эпидермаи поёнӣ аз ҷиҳати шакл ва андозашон фарқ мекунанд.


Ҳуҷайраҳои эпидермаи поёнӣ нисбат ба эпидермаи болой деворғафи каҷукилеб буда, дар он масомаҳо бештар ба назар мерасад. Дар барги *Hypericum scabrum* ду типи ҷойгиршавии зарфҳои ғадуддор дида мешавад, ки яке дар канорҳои барг, аниқтараш дар нуғи лаъличаи барг зарфи Ҷадидандаро доро буда, дар поя ва гулбарг низ ҷойгир шудаанд. Навъи дуюмаш дар дохили бофтаҳои лаъличаи барг ҷойгир буда, рангаш беранг инчунин дар қосабарг ва гулбарг низ дида мешавад. Эпидермаи болой аз як қабат ҳуҷайраи девораш ғафс иборат буда, баландии он ба 18.6 ± 3.10 мкм, паҳниаш бошад ба 24.0 ± 1.40 мкм мерасад (ҷадвалий 3.1). Миқдори ҳуҷайраҳои эпидермаи болой дар 1 mm^2 ба 300 - 450 мерасад (ҷадвалий 3.1). Мезофилли барг аз 1-2 қабат ҳуҷайраҳои сутуншакл ва паренхимаи исфандӣ иборат аст. Парнекимаи сутуншакл деворашон ғафсу, шаклашон дарозрӯя буда, дар ду қабат нобаробар ҷойгир шудаанд. Аз рӯи натиҷаҳои ба даст омада маълум гардид, ки дарозии тирчаи сутуншакл ба 30.1 ± 2.45 мкм, ва тирчаи кӯтоҳ ба 10.5 ± 0.32 мкм мерасад. Парнекимаи сутуншакл 43,3% мезофилли баргро ишғол кардааст.



Расми 3.2. Буриши кундалангии барг; э.б-эпидермаи болой; п.с- паренхимаи сутуншакл; п.и.-паренхимаи исфандӣ; э.п- эпидермаи поёнӣ

Паренхимаи исфандай аз 4 – 5 қабат хӯҷайра иборат аст. Хӯҷайраҳои паренхимаи исфандай аз ҷиҳати андоза ва шаклашон нобаробар буда, ҳолигии байнҳӯҷайравии бештарро доро мебошанд. Дар мезофилл бандчаҳои гузаронанда дида мешавад.


Эпидермаи поёнӣ аз як қабат хӯҷайраи девор ғафс иборат буда, баланди он ба $18,2 \pm 1,45$ мкм ва паҳнои ба $23,6 \pm 2,18$ мкм мерасад (расми 3.2). Масомаҳо типи аномоситӣ дошта, (аз юнонӣ *anomos* – бетартибона): онро 3-4 ҳӯҷайраҳои масомавӣ иҳота намудаанд, ки аз дигар ҳӯҷайраҳои эпидермавӣ фарқ карда намешавад. Масомаҳо дар эпидермаи боло ва поён ҷойгир буда, ба самтҳои гуногун бетартибона равона шудаанд ва дар асл онҳо аз ҷиҳати ҳаҷм аз яқдигар фарқ надоранд. Масомаҳо бештар дар эпидермаи поёнӣ дида мешаванд. Дарозии масомаҳои барг ба $21,2 \pm 1,12$ мкм ва паҳноиаш ба $17,1 \pm 1,00$ мкм мерасад. Миқдори масомаҳо дар лаъличаи барг дар 1mm^2 аз 250 то 380 дона мерасад. Ғафсии лаъличаи барги *Hypericum scarbrum* $144,2 \pm 4,43$ мкм буда, ғафсии мезофилл $110,4 \pm 3,73$ мкм-ро ташкил медиҳад.



Расми 3.3. - Эпидермаи болои ва поёни барги (x40); у-масомаҳо

Лаъличаи баргро миқдори зиёди рагҳо ё ин ки бандчаҳои гузаронанда иҳота кардаанд. Бандчаҳои гузаронанда коллатералии кушода буда, қислема ба эпидермаи болои барг нигарон шуда, аз трахея ва трахеидҳо, зарфҳо, флоэма бошад, аз найчаҳои элакшакл иборат мебошад. Бандчаҳои гузаронандаро як қабат ҳӯҷайраҳои парнекимиӣ иҳота

намудаанд, ки онҳо аз хучайраҳои паренхимаи исфандӣ фарқияте надоранд.



Расми 3.4. - Соҳти анатомии лаъличаи барги *Hypericum scabrum L.* (x 20, x40). 1 –буриши қундалангии лаъличаи барги дорои зарфҳои равғани эфири


Ҷадвали 3.1. - Миқдори нишондодҳои соҳти лаъличаи барги *Hypericum scabrum L.*.

Нишондод	Андоза
Паҳни барг, мкм,	144,2±4.43
Паҳни мезофилли барг, мкм	110.4± 3.73
Эпидермаи болой:	
Баландӣ, мкм	18.6±3.10
Паҳно, мкм	24.0±1.40
Миқдори хучайраҳо дар 1 мм ²	300-450
Паренхимаи сутуншакл:	
Миқдори қабатҳо	2
Дарозии тирча, мкм	30.1±2.45
Тирчаи кӯтоҳ, мкм	10.5±0.32
Эпидермаи поёнӣ:	
Баландӣ, мкм	19.2±1.45
Паҳно, мкм	23.6±2.18
Масома:	
Дарозӣ, мкм	21.2±1.10
Паҳно, мкм	17.1±1.00
Миқдори масомаҳо дар 1 мм ²	250-340

Пояи *Hypericum scabrum L.* дуқира буда, дар буриши кундаланги шакли мудаввар дорад ва аз ду тараф қирраҳо намудор аст. Дар буриш сохти якумини пояи *Hypericum scarbrum* бо доштани бофтаи пушонанда эпидерма, пүстлохи якумин ва меҳвари марказй фарқ мекунанд.

Дар буриши кундаланг маълум гардид, ки эпидермаи поя аз як қабат ҳучайра ва аз бофтаҳои гуногуни маҳсус иборат аст.

Девори ҳӯчайраи эпидермаи поя аз як қабати ғафс ва зич пушкида шудааст, ки аз берун хуб намудор аст. Аз боло ҳучайраи эпидермисро қабати ғафси нобаробари кутикула пушонидааст (расми 3.6). Дар зери эпидерма бофтаи механикӣ хуб намоён буда, аз 5-6 қабати колленхимаи кунҷӣ иборат мебошад. Дар буриши кундаланг ҳучайраҳои колленхима аз дарун ва берун дарозруяи ғафс мебошанд. Ҷойгиршавии ҳучайраҳои колленхима дар узви растаний аз он шаҳодат медиҳад, ки ба растаний устуворӣ мебахшад, яъне вазифаи такягоҳро иҷро мекунад.



Расми 3.5. - Буриши кундаланги пояи *Hypericum scabrum L.* (x 20, x40); э – эпидермис, к – колленхима, п – паренхима, ф – флоэма, к – камбий, кс – ксилема, д – дилак


Ҳучайраҳои паренхима байд аз минтақаҳои колленхима ҷойгиранд. Ҳучайраҳои паренхимай девори тунук буда, дар қисматҳои гуногуни ин қабат андозаи ҳучайраҳо як хел нестанд. Дар ҳучайраҳои паренхими

хлоропластҳои дида шуда, моддаҳо захира карда мешавад. Дар байни ҳуҷайраҳои паренхима мавҷудияти фосилаҳои байни ҳуҷайраҳо хеле равшан намоён аст. Инчунин дар ҳӯҷайраҳои паренхимаи поя зарфҳои равғани эфирӣ ба монанди роҳои зифтгузар ба назар мерасад.

Бандчаҳои гузаронанд дар як меҳвари сатҳи ҳамвор ҷойгир шудаанд ва бо нурҳои дилагии якум ва дуюм ҷудо мешаванд. Минтақаи камбиалий аз 3-4 қабат ҳӯҷайра иборат аст. Паренхимаи чубӣ аз зарфҳои васеъ ва танги баръало намоён буда, инчунин аз нахҳои либриформ ва нурҳои паренхимавӣ иборат мебошанд. Дар поя минтақаи перимедулярий хуб баражло буда, дар ҳуҷайраҳои он моддаҳои дабоғӣ захира мешаванд.

Дилак аз ҳуҷайраҳои паренхимавии андозашон қалони тунуки девордор иборат буда, дар раванди инкишофёбии растани ҳӯҷайраҳо нопадид гашта, ҷои онҳоро фазои холи ишғол менамояд (расми 3.6).

Реша. Решаи *Hypericum scabrum L.* тиррешаи сернавда буда, дар буриши кундаланг шакли гирдро дорад (расми 3.6).



Расми 3.6. - Буриши кундалангги решаи *Hypericum scabrum L.* (x 20, x40)

Қабати болои реша бо перидерма пушонида шудааст. Баъд аз перидерма ҳуҷайраҳои паренхима асосӣ, ки 6-7 қабатро дар бар мегирад, ҷойгир шудааст, андозаҳои ин ҳӯҷайраҳо гуногун мебошанд. Дар ҳӯҷайраҳои паренхимаи асосӣ моддаҳо захира мешаванд, ки қисми зиёди решаро ишғол намудаанд. Поёнтар аз ҳӯҷайраи паренхимаи асосӣ

пустлохи камбий чойгир аст, ки он аз берун бандчаҳои гузаронандаро бо нурҳои дилагӣ иҳота карда аст. Дар паҳлуи ҳар як бандчаҳои гузаронанда нурҳои дилагӣ дида мешавад.

Дар буриши кундаланги нурҳои дилагӣ хуб намоёнанд ва аз зарфҳои қсилемавӣ иборатанд. Нурҳои дилагие, ки ба тарафи маркази поя (дилак) чойгир шудаанд, васеъ буда, зарфҳои қсилемавӣ низ қалон ба назар мерасанд. Аз берун бофтаҳои гузаронандаи флоэмаи якумин ва дуюмин бо ҳӯҷайраҳои паренхима чойгир шудааст. Дар буриш ҳӯҷайраҳои флоэма найчаҳои элакшакл ва ҳӯҷайраҳои ҳамроҳак суст намоён аст.

Аз натиҷаҳои ба даст оварда маълум гардид, ки барги растани *Hypericum scabrum L.* соҳти дорzonветралӣ дошта, масомаҳо нисбат ба эпидермаи болоӣ дар қисми поёни барг бештар буда, типи анамоситиро дороанд. Дар канорҳои барг, гулбарг, поя нуқтаҳои сиёҳи ғадуддор (равғанҳои эфирӣ) дида мешаванд. Дар соҳти анатомии реша низ зарфҳои ғадудӣ хуб намоён аст.

Боби 4. Таҳияи технологияи экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул, таркиб ва технологияи малҳам дар асоси он

4.1. Муайян кардани параметрҳои фармако-технологияи растани чойкаҳаки шахшул

Барои таҳияи технологияи экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул параметрҳои фармако-технологиии ашёи хом таҳқиқ ва муайян карда шуданд.

Барои баланд бардоштани самаранокии раванди экстраксия ва муайян кардани меъёри истеъмоли ашёи хом ва экстрагент донистани хосиятҳои зерини ашёи хоми растани доругӣ зарур аст: миқдори намӣ, моддаҳои экстрактивӣ, вазни хос, ҳаҷмӣ ва пуркунӣ, масомадорӣ, ковокидорӣ, ҳаҷми озоди қабати ашёи хом, андозаи заррачаҳо, дараҷаи варамкунӣ, зариби фурубарии экстрагент ва ғ. [4,11, 76]. Аз ин рӯ, мо барои муайян кардани хосиятҳои асосии физикӣ-химиявӣ ва фармако-технологии ашёи растани чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон мерӯяд, тадқиқотҳои таҷрибавии зеринро гузаронидем. Андозаи зарраҳои ашёи хоми санҷидашуда дар марҳилаи пешакии тадқиқот 1-3,5 мм-ро ташкил медод. Растани чойкаҳаки шахшул бо ёрии осёби кордии ҷархзанандаи RM 120 майда карда шуда, тавассути элак ба фраксияҳо ҷудо карда шуд.

Нишондиҳандаҳои асосии фармако-технологӣ бештар аз соҳтори морфологии худи растани вобаста буда, барои ҳисобҳои математикии раванди экстраксия заруранд [4,11,17,20]. Натиҷаҳои муайянкуни нишондиҳандаҳои фармако-технологиии растани чойкаҳаки шахшул дар ҷадвали 3.1. оварда шудааст. Ҳангоми муайян кардани хосиятҳои фармако-технологӣ усулҳои маъмули дар боби 2 овардашударо истифода намудем [49].

Тавре ки аз ҷадвали 4.1 дида мешавад, нишондиҳандаҳои технологии растани чойкаҳаки шахшул нишондиҳандаои қаноатбахши зичи масса, ҳаҷми озоди қабат, зариби ҷаббиш ва гайрар дорад, ки ба раванди экстраксия ҳангоми таҳияи технологияҳои ҳосилкуни экстрактҳои ашё

таъсир мерасонанд.

Чадвали 4.1. – Параметрҳои асосии нишондиҳандаҳои фармакотехнологии растани чойкаҳаки шаҳшул

Параметри фармако-технологӣ	Воҳидҳои ченак	Натиҷаҳои муайянкунӣ
Миқдори намӣ (талафоти масса ҳангоми хушккунӣ), %	%	$8,75 \pm 0,05$
Андозаи заррачаҳо	мм	8,0-15,0
Миқдори моддаҳои экстрактивӣ	%	$30,32 \pm 0,89$
Вазни хос, d_y	г/см ³	$1,6051 \pm 0,01$
Вазни ҳаҷм, d_0	г/см ³	$0,5602 \pm 0,01$
Вазни пуркунӣ, d_h	г/см ³	$0,3225 \pm 0,002$
Масомадорӣ, Π_c	г/см ³	
Ковокидорӣ, $\Pi_{ш}$	г/см ³	$0,5648 \pm 0,002$
Ҳаҷми озоди қабати ашёи хом, V	см ³	$0,8452 \pm 0,003$
Дараҷаи варамкунӣ дар эталони 70% (об/об)		$0,54 \pm 0,04$
Зарibi фурубарии экстрагент	мл/г	$3,92 \pm 0,11$

Дар асоси натиҷаҳои овардашудаи нишондиҳандаҳои фармакотехнологӣ, таносуби оптималии экстрагент ва ашёи хомро барои истихроҳи максималии МФБ интиҳоб кардан мумкин аст [23,25,31].

4.2. Асосноккунии таҷрибавии шароитҳои технологии ҳосил кардани экстракти ғализи чойкаҳаки шаҳшул

Марҳилаи дигари таҳқиқоти мо ба интиҳоб кардани экстрагент равона карда шуда буд. Маълум аст, ки эктрагент бояд МФБ-ро ба ҳадди максималий ҳал кунад, моддаҳои балластиро ба ҳадди минималий истихроҷ кунад, ба сӯроҳиҳои мавод ва аз девораи ҳуҷайраҳо ба хубӣ дарояд, таршавии ашёи хомро таъмин кунад, аз ҷиҳати химиявӣ ва фармакологӣ индифферентӣ бошад, аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас ва дар истифодабарӣ аз нуқтаи назари заҳрнокӣ, оташангезӣ, таркандагӣ бехатар бошад, барои афзоиши микроорганизмҳо шароити хуб набошад ва ба ин васила барои олудашавии ашё ва маводи доруворӣ бо микробҳо мусоидат накунад, ҳамчунин бо осонӣ барқарор (регенератсия) шавад [76,115,119].

Адабиётҳои илмии бахшида ба табиати химиявии МФБ -и дар таркиби растаниҳои ҷинси чойкаҳак мавҷудбуدارо таҳлил намуда, ҳамчунин дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот мөба сифати экстрагент аз спирти этили концентратсияҳои гуногун ва барои муқоиса аз оби муқатттар истифода кардем. Оби муқатттар ҳамчун экстрагент бартариҳои муайян дорад, аммо як қатор камбутдиҳоро низ дорост. Бартариҳои оби муқатттар қобилияти истихроҷи миқдори зиёди МФБ-и дар об ҳалшаванда (намакҳои алкалоидҳо, гликозидҳо, моддаҳои даббоғӣ, полисахаридҳо, витаминҳо ва г.), аз мембранаҳои ҳӯҷайраҳо, ки моддаҳои липофилий надоранд ба ҳубӣ мегузаранд, аз лиҳози фармакологӣ индеферентӣ аст, дастрас ва безарар мебошад. Камбутдиҳои он майл доштан ба контаминатсияи микробӣ аст, инчунин метавонад, сабаби гидролизи як қатор МФБ гардад. Ҳарорати ба қадри коғӣ баланди ҷӯшидан дорад ва барои дур кардани он шароити иловагӣ, аз ҷумла соҳтани вакуум лозим меояд [4,51,95,119].

Спирти этилий – моддаи беранг, шаффофф, бухоршаванда, гигроскопӣ, оташангез, ҳамчун экстрагент дорои ҳам бартарӣ ва ҳам камбудӣ ҳаст. Бартариҳои спирти этилий қобилияти хуби экстраксияи гурӯҳи МФБ аст, ки онҳо бо оби муқатттар хеле бад истихроҷ мешаванд ва таъсири бактеритсидӣ дорад.

Ҳарорати ҷӯшиданаш $88,5\text{--}78,8^{\circ}\text{C}$ ҳангоми тағири концентрастия аз 20 то 90% буда, барои нигоҳ доштани моддаҳои ба гармӣ ноустувор соҳтани шароити иловагӣ талаб намекунад. Камбудии спирти этилий дар муқоиса бо оби муқатттар қобилияти сустӣ аз девораҳои ҳӯҷайраҳои ашё гузаштани он аст, отшангез мебошад ва шароити маҳсуси бехатариро талаб мекунад, аз ҷиҳати фармакологӣ индеферентӣ нест [60,72]. Экстрегентҳои номбурда дар саноати химиявию фарматсевтӣ барои истеҳсоли экстрактҳо васеъ истифода мешаванд. Бо мақсади интихоб кардани экстрагент, истихроҷи моддаҳои экстрактивӣ ҳангоми экстраксияи растани чойкаҳаки шаҳшул бо маҳлули обӣ-спиртии дорои концентратсияҳои гуногун (40%, 50%, 60%, 70%, 80%) таҳқиқ карда шуд. Муайян кардани миқдори моддаҳои экстрактивӣ дар экстрагент тибқи методикаи ФД XIV гузаронида шуд.

Натицаҳои муайянкунии моддаҳои экстрактивӣ, ки бо ёрии этаноли дорои концентратсияҳои гуногун истихроҷ шудаанд, дар ҷадвали 4.2 оварда шудааст.

Ҷадвали 4.2. - Хориҷшавии моддаҳои экстрактивӣ дар вобастагӣ аз концентратсияи маҳлули спирт (%)

Концентратсияи этанол, %	Моддаҳои экстрактивӣ, %
40%	18,08±0,07
50%	19,08±0,07
60%	20,40±0,04
70%	20,59±0,07
80%	18,62±0,04

Тавре ки аз ҷадвали 2 дида мешавад, баромади моддаҳои экстрактивӣ аз растани чойкаҳаки шаҳшул ҳангоми экстраксия бо спирти этили дорои концентратсияҳои гуногун, аз зиёдшавии концентратсияи спирт вобастагии бевосита надорад. Ҳангоми экстраксия тавассути этаноли 40% моддаҳои экстрактивӣ 18,08%-ро ташкил медиҳанд. Бо афзудани концентратсияи этанол, истихроҷи моддаҳои экстрактивӣ то 19,08% зиёд мегардад. Параметри мавриди таҳқиқ ҳадди максималии худро дар 20,59 % ҳангоми истифода кардани этаноли 70% ба сифати экстрагент зуҳур мекунад. Нишондиҳандаи мавриди таҳқиқ ҳангоми ба ҳайси экстрагент истифода намудани спирти этили 80% то 1,97% кам шуда, ба 18,62±1,7 мерасад. Тамоюли мазкурро чунин маънидод намудан мумкин аст, ки дар таркиби маводи экстраксияшуда ҳам моддаҳои дар об ва ҳам дар спирт ҳалшаванда мавҷуданд [15,23]. Дар марҳилаи аввал бо зиёд шудани концентратсияи спирт миқдори моддаҳои экстракционӣ тамоли зиёдшавӣ дорад. Зиёдшавии минбаъдаи концентратсияи спирт, ки ҳамзамон камшавии ҳиссаи об дар омехта мебошад, ба камшавии миқдори моддаҳои экстрактивӣ боис мешавад ва таҳмин кардан душвор нест, ки ба баромади нисбатан камтари моддаҳои дар об ҳалшаванда алоқаманд аст.

Интихоби усули экстраксия бо самаранокии истехсолот ва вобаста аз хосиятҳои экстрагент ва маводи растанигӣ муайян карда мешавад.

Барои ҳосил кардани экстракти ғализи ашёи растанигӣ аз усулҳои гуногуни экстраксия истифода намудан мумкин аст. Таҳқиқот ҷиҳати интихоби усули истиҳроҷи растани чойкаҳаки шахшул дар кафедраи технологияи фармасевтӣ ва фармакологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом дода шуд. Самаранокии усули экстраксия, ба монанди дигар нишондиҳандаҳо аз рӯйи микдори баромади flavonoидҳо баҳогузорӣ карда шуд. Муайянкунини микдории онҳо бо усули спектрофотометрӣ сурат гирифт. Барои интихоби усули ратсионалии экстраксия аз се усули классикӣ- матсератсия, матсератсияи касрӣ ва экстраксияи даврӣ (сиркулятсионӣ) истифода намудем [20,124].

Натиҷаҳои таҷриба дар ҷадвали 4.3. оварда шудаанд.

Ҷадвали 4.3. - Интихоби усули экстраксияи растани чойкаҳаки шахшул

Усули экстраксия	Суммаи моддаҳои экстрактивии растани чойкаҳаки шахшул,%	
	Экстрагент	
	Спирти этилий 70%	Об
Матсератсия	18,69±1,7	15,39±1,4
Матсератсияи касрӣ	19,89±1,8	16,45±1,6
Экстраксияи сиркулятсионӣ	20,71±1,9	18,67±1,7
p	<0,05	<0,05

Эзоҳ: p - аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо байни усулҳои экстраксия (мувофиқи меъёри χ^2 барои ҷадвалҳои ихтиёри)

Тибқи маълумоти ҷадвали 4.3. усули оптималии экстраксияи растани чойкаҳаки шахшул, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мерӯяд, усули экстраксияи сиркулятсионӣ (даврӣ) аст, зоро ҳангоми истифодаи он микдори бештари моддаҳои экстрактивӣ (20,71%) ихроҷ мешавад.

Ин усул дар заминаи экстраксияи бисёркаратаи ашё бо ҳамон як ҳиссаи экстрагенти ноустувор бухоршаванда асос ёфтааст. Дастигоҳи экстракционӣ бо сикли сарбаста, беист ва автоматикӣ (худкор) тибқи принсипи дастигоҳи Сокслет кор мекунад.

Барои таҳқиқоти динамикаи раванди экстраксия ҳиссаҳои истиҳроҷ бо навбат ба микдори баробар ба массаи ашёи хоми дохил кардашуда (1:1) гирифта

шуд. Дар ҳамаи ҳиссаҳо миқдори боқимондаи хушк бо ёрии гигрометри экспрессии термогравиметрии MA 150 ширкати «SARTORIUS» (Германия) муайян карда шуд.

Бо мақсади илман асонок кардани интихоби таносуби массаи ашёи хом ба ҳаҷми экстрагент омӯхтани ду вобастагӣ зарур аст: вобастагӣ ба концентратсияи ашё дар экстракт аз таносуби массаи ашёи хом нисбат ба ҳаҷми экстрагент ва вобастагии баромади МФБ аз ашёи хоми растанигӣ аз таносуби массаи ашёи хом нисбат ба ҳаҷми экстрагент ба массаи ашёи хом аз нуқтаи назари технологӣ. Вобастагии концентратсияи ашё дар экстрактҳо аз таносуби ҳаҷми экстрагент нисбат ба массаи ашёи хом аз рӯи миқдори баромадани суммаи моддаҳои экстрактивӣ ва миқдори флавоноидҳо аз рӯи бозхисоб бо рутин омӯхта шуд [97,144].

Бо мақсади таҳқиқи миқдори МФБ-и асосӣ ва моддаҳои экстрактивии таркиби растании чойкаҳаки шахшул, раванди экстраксия бо намудҳои гуногуни экстрагентҳо гузаронида шуд. Дар 100 мл экстракти мои ҳосилшуда моддаҳои доҳили он ва суммаи флаваноидҳо ҳисоб карда шуд.

Натиҷаҳои таҷриба оид ба интихоб кардани экстрагенти оптимальӣ дар ҷадвали 4.4. оварда шудааст.

Ҷадвали 4.4. – Натиҷаҳои муайян кардани таъсири намуди экстрагент ба баромади моддаҳои экстрактивӣ ва суммаи флаваноидҳо

Экстрагент	Растани чойкаҳаки шахшул	
	Миқдори моддаҳои экстрактивӣ, %	Миқдори суммаи флаваноидҳо, %
Этанол 40% (ҳаҷм/ ҳаҷм)	18,4±0,06	0,51±0,04
Этанол 50% (ҳаҷм/ ҳаҷм)	29,03±0,06	0,89±0,01
Этанол 60% (ҳаҷм/ ҳаҷм)	32,6±0,04	1,13±0,02
Этанол 70% (ҳаҷм/ ҳаҷм)	27,7±0,04	0,97±0,01
Этанол 80% (ҳаҷм/ ҳаҷм)	24,31±0,04	0,47±0,04
p	<0,01	<0,05

Эзоҳ: p - қимати омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар миқдори моддаҳои экстрактивӣ ва флаваноидҳо дар байни экстрагентҳо (аз рӯи Н меъёри Крускал-Уоллис)

Тавре ки аз چадвали 4.4 дида мешавад, экстраксияи истихроци нисбатан пурратари flavonoidҳо ва моддаҳои экстрактивии растани чойкаҳаки шахшул дар шароити ҳосил кардани экстрагент ҳангоми истифодаи этаноли 70 % ба даст оварда мешавад (ҳаҷм/ҳаҷм). Ҳангоми зиёдшавии минбаъдаи концентратсияи этанол миқдори моддаҳои экстрактивӣ ва суммаи flavonoidҳо дар ҷабида зиёд нашуд, ки ин ба таври аз мавҷудияти ҳам шаклҳои агликоновӣ ва ҳам гликозидии flavonoidҳо ва бартарӣ доштани инҳо дар растани чойкаҳаки шахшул гувоҳӣ медиҳад.

Натиҷаҳои ҳосилшударо ба эътибор гирифта (ҷадвали 4.4) ҳамчун экстрагенти оптимальӣ барои растани чойкаҳаки шахшул мо этаноли 70%-ро интихоб кардем, ки барои ба осонӣ табдил додани экстракти моеъ ба экстракти ғализ мушкилӣ пеш намеорад.

Таҳқиқоти динамикаи раванди экстраксия бо усули истихроци сиркуляционӣ мувофиқи алгоритми стандартӣ гузаронида шуд ва ҷунун меъёрҳои раванди экстраксия ҳисоб карда шуданд: миқдори боқимондаи хушк дар ҳиссаҳои ба таври алоҳида ҷамъоваришудаи экстраксияи моеъ ва экстракти умумӣ, ки дар ҳар як зинаи минбаъдаи экстраксия ҷамъоварӣ карда мешаванд (C_n , %), миқдори flavonoidҳо, аз руи бозхисоб бо моддаи хушк (E_n , г, G_n , %) мувофиқи формулаҳои дар боби 2. овардашуда. Натиҷаҳои динамикаи раванди экстраксия дар ҷадвали 4.5 оварда шудаанд [31].

Тавре ки дар ҷадвали 4.5. дида мешавад, натиҷаҳои таҳқиқотҳои фитохимијавӣ ва фармако-технологиии раванди динамикаи экстраксияи растани чойкаҳаки шахшул, нишон медиҳад, ки истихроци ҳафткарата оптимальӣ буда, идомаи минбаъдаи раванди экстраксия мувофиқи мақсад нест.

Омили муҳиме, ки ба пуррагӣ ва суръати экстраксияи МФБ таъсир мерасонад, андозаи зарраҳои АХД мебошад. Барои интихоб кардани дараҷаи оптималии майда кардани ашёи ҳом таҳқиқот оид ба миқдори моддаҳои фаъоли экстрактивӣ ва суммаи flavonoidҳо аз рӯи бозхисоб ба рутин гузаронида шуд. Натиҷаҳои омӯзиши таъсири дараҷаи майда

кардани ашёи хом ба миқдори моддаҳои экстрактивӣ ва флавоноидҳо аз растани чойкаҳаки шахшул дар ҷадвали 4.5 оварда шудааст [97,144].

Ҷадвали 4.5. - Натиҷаҳои динамикаи раванди экстраксия

№намуна	Ҳаҷми хиссаи алоҳидай экстракта, V_n	Ҳаҷми экстракти умумӣ V_{n+1} дар марҳалаҳо,мл	Миқдори бокимондаи хушк, $A_{n,г}$	Миқдори бокимондаи хушк, $B_{n,г}$	Миқдори бокимондаи хушк, $C_{n,г}$	Баромади экстракти хушк, $D_n,%$	Миқдори моддаҳои экстракти фаръол , $E_{n,г}$	Миқдори моддаҳои экстракти фаръол , $G_{n,г}$
1	100	100	6,1	6,1	6,1	6,1	0,01995	0,28
2	100	200	5,4	11,4	5,4	11,4	0,01385	0,27
3	100	300	4,3	15,5	4,3	15,5	0,00936	0,26
4	100	400	3,5	18,8	3,5	18,8	0,00374	0,14
5	100	500	2,2	20,8	2,2	20,8	0,00108	0,06
6	100	600	1,3	21,9	1,3	21,9	0,00075	0,05
7	100	700	1	22,8	1	22,8	0,00068	0,05
8	100	800	0,9	23,5	0,9	23,5	0,00054	0,04

Тавре ки дар ҷадвал 4.5 дида мешавад, бо қалон шудани андозаи ашёи хом аз 2,5 мм то 8 мм ранги экстрагент аз бӯр (2,5 мм) то бӯри тира (8 мм) тағиیر меёбад, опалестсенсия зиёд мешавад. Ҳангоми минбаъд зиёд кардани ашёи хом аз 8 мм то 15 мм ранги экстрагент аз ранги бӯри тира (8мм) то ранги бӯр (15 мм) тағиир меёбад, опалестсенсия кам мешавад. Ҳамин тарик, мувофиқи маълумотҳо оид ба моддаҳои экстрактивӣ ва флавоноидҳои ҳосилшуда аз 8 мм ашёи андозааш аз дигар андозаҳои ашёи хом фарқ мекунад [72,95].

Дар натиҷаи таҷриба муайян карда шуд, ки андозаи оптималии ашёи

хоми майдакардашуда 8,0 мм аст.

Чадвали 4.6. - Тарьири дарацаи майда кардани ашёи хом ба баромади моддаҳои экстрактивӣ ва флавоноидҳо аз растани чойкаҳаки шахшул

Дарацаи майда кардани ашёи хом (андозаи зарраҳо), мм	Растани чойкаҳаки шахшул	
	Миқдори моддаҳои экстрактивӣ, %	Миқдори флавоноидҳо, %
2,5	19,08±0,05	0,70±0,02
5,0	25,04±0,04	0,51±0,04
8,0	32,70±0,05	1,23±0,02
10,0	26,37±0,04	1,03±0,02
15,0	21,02±0,03	0,97±0,01
p	<0,001	<0,01

Эзоҳ: p- дарацаи омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар миқдори моддаҳои экстрактивӣ ва флавоноидҳо дар байни дарацаҳои гуногуни майдакунии ашёи хом (по Н-критерию Крускала-Уоллиса)

Экстракти моёъ, ки аз растани чойкаҳаки шахшул ба даст оварда шудааст, дар бӯғдиҳандаи ротории модели Heidolph Laborota 4000 (Германия) то ҳосил шудани экстракти ғализ (миқдори рутубат на бештар аз 25 %) бӯғ дода шуд.

Ҳангоми гузаронидани таҷрибаи ҳосил кардани ЭФЧШ дастгоҳҳои зеринро истифода намудем:

- насоси вакууми амиқ VT4 бо майдакунии максималӣ то 0,85 кгс/см² бо вакуумметри ОВВ1-100 бо диапазони андозагирии аз 0 то 1 кгс/см²;
- бӯғдиҳандаи лаборатории ротории Laborota 4000.

Дар ҷараёни гузаронидани таҷриба мо 700 мл экстракти растани чойкаҳаки шахшулро то ҳаҷми 100 мл буғронӣ намудем. Вақти барои бӯғдиҳӣ сарфшуда дар шароити зерин сабт карда шуд:

- ҳарорати 40°C, вакуум 0,6 кгс/см²;
- ҳарорати 40°C, вакуум 0,8 кгс/см²;
- ҳарорати 45°C, вакуум 0,6 кгс/см²;
- ҳарорати 45 °C, вакуум 0,8 кгс/см².

Натиҷаҳои таҷриба дар ҷадвали 3.7 оварда шудааст.

Чадвали 4.7. - Речай ғализ шудани экстракти растании чойкаҳаки шахшул

Речай	Ҳарорат С			
	40		45	
Вакуум, кгс/см ²	0,6	0,8	0,6	0,8
Вақти бўғдихӣ, дақ.(аз 700 мл то 100 мл)	135	120	110	90

Аз маълумотҳои дар ҷадвали 4.7 овардашуда чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳарорати бўғдихӣ таъсири назаррасро доро буда, маҳз дар 45°C нисбат ба 40°C ба амал меояд. Ҳангоми то 0,8 кгс/см² тунук кардани вакуум афзоиш нисбат ба вакууми 0,6 кгс/см² тақрибан 20-25% ро ташкил медиҳад.

Натиҷаҳои вобастагии давомнокии бўғдихӣ ва микдори flavonoидҳо аз ҳарорати бўғдихӣ дар ҷадвали 4.8 оварда шудааст.

Ҷадвали 4.8. - Вобастагии давомнокии бўғдихӣ ва микдори flavonoидҳо аз ҳарорати бўғдихӣ

Вакуум, кгс/см²	Ҳарорати бўғдихӣ, °C	Давонокии бўғдихӣ, дақ	Микдори flavonoидҳо, г
0,8	30	150	1,03±0,02
0,8	35	130	1,03±0,02
0,8	40	120	1,03±0,02
0,8	45	90	1,03±0,02
0,8	50	45	1,03±0,02
p			>0,05

Эзоҳ: p - қимати омории фарқияти нишондиҳандаҳо (по Н-критерию Крускала-Уоллиса)

Тавре ки аз ҷадвали 4.8 дида мешавад, ҳарорати оптимальии бўғдихӣ 40-45°C мебошад. Бо назардошли он, ки экстракти ғализ системаи физико-химиявӣ буда, аз моддаҳои зиёди инфириодӣ таркиб ёфтааст, ки баъзе аз онҳо нисбат ба гармӣ ноустувор ва тағйирёбанданаанд, аз 50° бештар баланд

бардоштани ҳарорат мувофиқи мақсад нест [11,25].

Махсулоти тайёри ЭФЧШ гализ, массаи часпак, рангаш тираи қаҳваранг буда, ба монанди ришта меёзад ва ба массаи умумӣ бармегардад, бӯйи маҳсус ва маззаи талх дорад.

4.3. Тахқики нишондиҳандаҳои физикию химиявии экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул

Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои илмӣ, растани чойкаҳаки шахшул дорои маҷмӯи мураккаби пайвастагиҳои фаъоли биологӣ аст, ки асосан аз flavonoidҳо, ҳосилаҳои антрасенӣ, маводи даббоғӣ, равғани эфирӣ ва дигар МФБ иборат мебошанд.

Бо назардошти талаботи Фармакопеяи давлатии Украина (Дастури «Экстрактҳо»), нишондиҳандаҳои органолептиկӣ, суммаи металҳои вазнин, боқимондаи хушк (ҳиссаи рутубат) дар экстракт муайян карда шуданд.

Аз ҷиҳати ҳосиятҳои органолептиկӣ ЭФЧШ массаи яқчинсаи часпак, бидуни ғашҳои иловагӣ буда, рангаш аз бӯр то бӯри тира аст, ки бинобар миқдори гунгогуни пайвастагиҳои полифенолӣ дар силсилаҳои омӯхташудаи ЭФЧШ ба амал меояд, бӯйи сусти растани чойкаҳаки шахшулро дорад. Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқоти химиявӣ экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул моддаҳои дорои соҳторҳои полифенолӣ, flavonoidҳо ва маводи даббоғӣ дорад [60,72,76].

Миқдори металҳои вазнин ва миқдори рутубат (боқимондаи хушк) дар экстракт мувофиқи талаботи ДД нашри XI, барориши 1, дастури «Озмоиши металҳои вазнин» ва «Муайян кардани моддаҳои бухоршаванда ва об» (ДДУ) гузаронида шуд. Натиҷаҳои муайян кардани нишондиҳандаҳои умумии экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул дар ҷадвали 4.9. оварда шудааст.

Ҳалшавандагӣ мувофиқи ДДУ, дастури «Ҳалшавандагӣ» муайян карда шуд.

Чадвали 4.9. – Нишондиҳандаҳои органолептиқӣ ва физикию химиявии экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул

Нишондиҳанда	Воҳиди ченак	Тавсифи препарат
Намуди зохирӣ		Массаи часпак бо бӯйи маҳсус, консистенсияи якчинсаи ғализ
Ранг		Аз бӯр то тираи бӯр
Мазза		Маҳсус, бидуни маззаи бегона
Ҳиссаи рутубат (бокимондаи хушк)	%	15,74±0,2 (84,26±0,2)
Ҳиссаи металлҳои вазнин	%	0,0076±0,0002

Эзоҳ. Миқдори ченакунӣ $n = 5$, эҳтимоли боварибахш $P = 95\%$

Натиҷаҳои ба даст оварда шуда, дар ҷадвали 3.10. оварда шудаанд. Маълумотҳои ба даст овардашуда дар бораи ҳалшавандагии ЭФЧШ дар ҳалкунандаҳои нисбатан ба таври васеъ истифодашаванд аз табиати гидрофилии он гувоҳӣ медиҳад: ЭФЧШ дар гексан, эфири петролейӣ, хлороформ (ҳалкунандаҳои камқутб), кам ҳал мешавад, дар равғанҳои маъданӣ ва рустанигӣ тақрибан ҳал намешавад; дар об, омехтаҳои обу спиртӣ (спирти этилии 95% ва 40%), атсетон (маҳлулҳои қутбӣ) хуб ҳал мешавад, дар маҳлулҳои ишқорӣ ва кислотаҳо ба таври муътадил ҳал мешавад, ки аҳамияти муҳими технологӣ дорад [72,76].

Дар асоси маълумотҳои ба даст овардашуда, аснои таҳқиқотҳои минбаъда маҳлулҳои обӣ ва спиртии экстракти ғализ тадқиқ шуданд.

Моддаҳои фаъоли биологии асосии ЭФЧШ моддаҳои даббоғӣ ва флавоноидҳо (квертсетин, кемпферол, гиперозид, рутин) ҳастанд, ки аз рӯйи соҳтори химиявии худ ба пайвастагиҳои фенолӣ дохил мешаванд [44]. Дар препарат мавҷуд будани пайвастагиҳои полифенолиро реаксияҳои сифатии гурӯҳӣ тасдиқ карданд ва флавоноид дар ҳолати инфиродии пайвастагиҳо бо ёрии хроматография дар қабати тунуки сорбент (ТСХ) дар пластинаҳои "Силуфол" идентификтсия карда шуданд.

Чадвали 4.10. - Таносуби экстракти ғализи растаний чойкаҳаки шахшул ва ҳалқунандаҳо ҳангоми пурра ҳал шудани экстракт

Ҳалқунанда	Силсил аи 1	Силсил аи 2	Силсил аи 3	Силсил аи 4	Силсилаи 5
Оби муқаттар	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Махлули 0,1 н гидроокисиди натрий	1:30	1:35	1:30	1:30	1:30
Махлули 0,1н кислотаи хлорид	1:50	1:55	1:60	1:55	1:55
Этанол 95%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Этанол 40%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Атсетон	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Этилатсетат	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
Хлороформ	1:950	1:950	1:950	1:950	1:950
Эфири этилий	1:950	1:950	1:1000	1:1000	1:1000
Гексан	1:500	1:550	1:550	1:500	1:550
ПЭО-400	-	-	-	-	-
Димексид	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
Эфири петролейӣ	1:1000	1:1000	1:1010	1:1000	1:1010
Бутанол	-	-	-	-	-
Глитсерин	1:2	1:3	1:3	1:2	1:2
Равгани вазелин	-	-	-	-	-
Равгани растанигӣ	-	-	-	-	-


Тавре ки маълум аст, дар молекула мавҷуд будани гидроксилҳои фенолҳо ба осонӣ бо трихлориди оҳан (III) ба рексия медарояд. Мавҷудияти моддаҳои полифенолӣ тавассути реаксияҳои сифатии гурӯҳӣ тасдиқ ва флаваноидҳои инфиродӣ тавассути хромотографияи тунук ҳаммонанд карда шуданд.

Таҳқиқот бо усули ХТҚ барои тавсифи сифатии флаваноидҳо пас аз экстраксияи сумммаи онҳо аз препарат бо н-бутанол гузаронида шуд, Минбаъд экстракт бо роҳи бӯғдиҳӣ концентронида шуд. Усули интихобшуда, ки дар боби 2 оварда шудааст, имконият медиҳад, ки аз экстракт пайвастагиҳои флавонодӣ нисбатан пурратар хориҷ карда шаванд. Таҳқиқоте, ки аз тарафи дигар муаллифон гузаронида шудаанд, нишон медиҳанд, ки таркиби флаваноидии растаний чойкаҳаки шахшулро

асосан 3-арабиногликозиди кверсетин, гиперозид, кверсетин ва кемпферол ташкил медиҳанд. Барои ҳамин монандкуни ЭФЧШ аз таркиби флавоноидӣ бо роҳи хроматографияи параллели маҳлули препарат ва маҳлулҳои намунаҳои стандартии моддаҳо (гиперозид, кверсетин ва рутин) гузаронида шуд [76,95].

Дар хроматограммаҳо ҳангоми дар нури ултрабунафш назорат кардани онҳо муайян карда шуд, ки доғҳои зардча ва зард ба таври возех тақсим шудаанд. Доги рутин ранги зардчатоб дошт (бузургии $R_f = 0,4 \pm 0,03$), доги гиперозид ранги равшани кабуди зард дошт ($R_f = 0,7 \pm 0,03$), доги кверсетин ранги обии сабз дошт ($R_f = 0,8 \pm 0,03$). Хроматограммаи намунавӣ дар расми 4.1. оварда шудааст.

Дар таркиби экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул вучуд доштани флавоноидҳо инчунин тавассути реаксияҳои сифатӣ бо маҳлули хлориди алюминий тасдиқ мешаванд.



Расми 4.1. - Хроматограммаи намунавии маҳлули таҳқиқшавандай препарат (1), рутин (2), гиперозид (3) ва квертситин (4) дар системаи этилатсетатасиди атсиди яхбандон, спирти этилии-96% -об (80: 2: 2: 1)

4.4. Асосноккунин биофарматсевти таркиби малҳами экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул

Доруҳое, ки барои табобати ҷароҳатҳо ва ҳарошидагиҳо истифода мешаванд, аз гурӯҳҳои гуногуни ҷузъҳои фаъоли фарматсевтӣ иборатанд: экстрактҳо, антисептикҳо, равған ва ҷарбҳои табииӣ, балзамҳои табииӣ ва синтетикиӣ, стимуляторҳои биогенӣ, бактериофагҳо, адсорбентҳо, химиопрепаратҳо, антибиотикҳо ва ғайра. Дар ин ҷанба омӯзиши таъсири ҷароҳатсиҳаткунандагии антиоксидантҳо низ аҳамияти муҳим доранд [17, 25]. Аз сарчашмаҳои илмӣ маълум аст, ки раванди сиҳатшавии ҷароҳатҳо новобаста аз этиологияи онҳо, шартан ба се марҳила ҷудо мешаванд, ки онҳоро ба таври схемавӣ ҷунин ифода кардан мумкин аст: марҳалаи якум - илтиҳоб, дуюм - регенератсия, сеюм - эпителізатсия [98]. Равандҳои биохимиявӣ, ки дар ин ё он фаза ҷараён доранд, аз яқдигар хеле фарқ мекунанд. Дар робита ба ин, бо мақсади интиҳоб кардани усули самараноки фармакотерапия, ба ҳисоб гирифтани муносибати системавии мутахассисон зарур аст, ки бояд мувофиқи он равандҳое муайян карда шавад, ки дар марҳалаҳои гуногун ба амал меоянд ва ба ҷараёни табиии онҳо мусоидат мекунанд.

Ҳамчунин қайд кардан зарур аст, ки препаратҳои доругие, ки дар фазаи аввали раванди ҷароҳат истифода мешаванд, бояд хосиятҳои гидрофилиӣ, некролитӣ, зиддимикробӣ, зиддиилтиҳобӣ ва аз рӯйи имконият таъсири бедардкунандагӣ дошта бошанд. Ин хосиятҳо барои тоза шудани ҷароҳат мусоидат намуда, микрофлораро маҳв месозанд, ҳамчунин барои регенератсияи минбаъда шароит фароҳам месозанд. Дар фазаҳои дуюм ва сеюм низ стимулятсияи раванди репаративӣ ва муҳофизат кардани ҷароҳат аз сироятнокшавии такрорӣ зарур аст.

Дар шароити муосир дар бозори фармесевтӣ воситаҳои доругии дорои таъсири ҷароҳатсиҳаткунанда, ки ба талаботи тибби клиникӣ ва фармакологияи клиникӣ ҷавобгӯ бошанд, нокифояанд. Аз ҳамин сабаб таҳияи доруҳои самаранокиашон олӣ, аз ҷумла дар шакли малҳами дорои

таъсири зикршуда, барои муолиҷаи ҷароҳатҳои дерматологӣ, решҳо, ҳарошидагиҳо вазифаи мубрами тиб ва фарматсия мебошад.

Хосияти баланди захролудкунандаи дору дар асоси ашёи ҳоми табии нисбат ба соҳтани малҳами омехта дар асоси субстансияи стандартии ЭФЧШ ва ГБ ҶТ таваҷҷуҳи илман асоснок ва амалиро ба вучуд меорад. Мувофиқи талаботи назарияи биофарматсевтӣ, шакли мулоими доругии (ШМД) ҳар як ҷузъи фаъоли фармасевтӣ (ҶФФ) муносибати инфиродии интихоби ҳомили онро талаб мекунад, ки бояд барои зоҳиршавии максималии таъсири интизории табобатии вай мусоидат намояд [11,76]. Вобаста аз ин, ҳангоми интихоби асоси малҳам, мо талаботи умумии нисбат ба моддаҳои ёридиҳанда пешниҳодшударо ба ҳисоб гирифтем ва пеш аз ҳама, он омил ба назар гирифта шуд, ки асоси малҳам бояд дастрасии биологии моддаҳои доругиро ба ҷойи осебдида таъмин намояд [15,123].

Дар робита ба ин, асосҳои малҳамҳоро барои ЭФЧШ бо роҳи таҷрибавӣ, бо назардошти ҳамҷурии фармако-технологӣ, физико-химиявӣ, фармакологӣ, фармасевти ҷузъҳои таркибӣ интихоб намудем. Бо ин мақсад муқаррар кардани вобастагии ихроҷи ЭФЧШ аз асоси малҳам, ҳамчунин гузаронидани таҳқиқоти дастрасии биологии малҳам таҳти номи шартии «Скабробент» дар таҷрибаи «*in vitro*» гузаронида шуд. Маълумотҳои олимони ватаний ва хориҷиро ба асос гирифта, мо намунаҳои моделии малҳамро дар нуҳ асоси гидрофилий, гидрофобӣ ва амфотерӣ-дифилий тайёр намудем. Таркиби асосҳои таҳқиқшавандай малҳамҳо дар ҷадвали 3.11. оварда шудааст.

Дар асосҳои дар ҷадвали 4.11. овардашуда мо нуҳ намунаи 10% малҳами ЭФЧШ-ро тайёр намудем. Намунаҳои малҳам аз ҷиҳати якчинсагӣ ва консистенсия ба талаботи ДД XI ва ДДУ ҷавобгӯ буданд. [31,49]. Таҳқиқоти кинетикаи ихроҷи ЭФЧШ аз намунаҳои моделий бо усули диализи мувозинатӣ гузаронида шуд. Мақсади ин таҷриба интихоби оптималии асос ва таркиби ратсионалии малҳам буд. Диализи мувозинатӣ бо усули Крувчинский аз тариқи мембрANAИ наимгузаронандаи ғафсиаш 25

мкм дар ҳарорати $34,0 \pm 0,5$ ° С (ҳарорати қабати пуст) гузаронида шуд. Ба сифати муҳити ихроҷ аз этаноли 96% истифода намудем.

Чадвали 4.11. - Таркиби асосҳои таҳқиқшавандай малҳамҳо

Номи моддаҳои ёридиҳанда	Асоси малҳам (№ п/п), Микдори модда, г								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вазелин	100	60			38				
Ланолин		40						5	
ГБЧТ				18					
ПЭО-400			80						
ПЭО-1500			20						
Карбоксиметилселлюлозаи натрий					5				
Метилселлюлоза						6			
Пентол					2				
Аеросил								8	
Равғани офтобпараст									92
Глитсерин				22		6	20	5	
Об				60	60	89	74	75	
Эмулгатори №1									15

Интихоби муҳит барои ихроҷи моддаи таъсикунанда ба қобилияти ҳалшавии ЭФЧШ дар ин моеъ асос ёфта буд. Намунаи диализатро баъди 15, 30, 60, 120, 180 дақ; 8, 12 ва 24 соат гирифтем ва ҳар дафъа ба микдори гирифташуда ҳиссаи нави этанол илова намудем.

Муайянкунии микдории пайвастагиҳои фенолӣ дар диализат бо усули спектрофотомерия дар ноҳияи ултрабунафш дар дарозии мавҷи 290 ± 2 нм тибқи талаботи ДД У гузаронида шуд [51].

Натиҷаҳои таҳқиқоти кинетикаи ихроҷи пайвастагиҳои фенолии ЭФЧШ аз намунаҳои моделии малҳам коркарди оморӣ шудаанд ва дар чадвали 4.12. оварда шудаанд.

Маълумотҳои таҷрибавии ба даст овардашуда (чадвали 4.12.) аз таъсири назарраси табиати асос бар суръати ихроҷи flavonoидҳо аз

намунаҳои моделии малҳами ЭФЧШ гувоҳӣ медиҳанд. Муқаррар карда шуд, ки ихроҷи нисбатан пурратар ва интенсивӣ аз намунаи малҳаме ба назар мерасад, ки дар асоси № 4 – омехтаи гилҳои бентонитӣ, глитсерин ва об тайёր карда шудааст.

Ҷадвали 4.12. – Кинетикаи ихроҷи ЭФЧШ аз намунаҳои моделии малҳам бо усули диализи мувозинатӣ (n = 5)

Асос (№п/п)	Концентратсияи суммаи флавоноидҳо дар диализат, (%)							
	15 дақ.	30 дақ.	60 дақ.	120 дақ.	180 дақ.	8 г	12 г	24 г
1	4,5	9,5	16,7	25,4	39,9	50,7	56,3	57,0
2	–	18,5	25,5	30,7	39,0	41,5	41,5	41,5
3	12,8	25,5	31,5	50,3	70,0	70,5	70,5	70,5
4	13,4	28,5	37,2	42,5	84,0	84,0	84,0	84,0
5	–	12,1	20,0	25,7	29,1	37,7	39,0	49,0
6	–	18,4	22,2	35,5	40,5	41,2	50,7	65,3
7	7,5	12,4	18,5	27,9	28	39,5	54,3	60,0
8	–	–	7,5	12,9	18,1	20,2	26,4	33,7
9	–	–	10,1	10,1	15,4	18,7	21,2	29,0

Қайд кардан муҳим аст, ки натиҷаҳои мусбати кинетикаи озодшавӣ, аммо бо каме паст шудани концентратсия нисбат ба намунаи №4, дар намунаи малҳаме ба мушоҳида расид, ки дар асоси № 3 – омехтаи полиэтиленоксид (ПЭО-400 ва ПЭО-1500) тайёर карда шудааст.

Он далел низ муҳим аст, ки дараҷаи пасти ихроҷ дар намунаи малҳамҳое ба мушоҳида расид, ки дар асоси гидрофобӣ тайёර карда шудаанд. Баҳодиҳии дастрасии биологии малҳамҳои таҳияшуда инчунин бо усули «диффузия дар агар» тасдиқ карда шуд [122,124]. Минтақаҳои диффузияи пайвастагиҳои фенолии субстансияҳои ЭФЧШ баъди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 ва 72 соат мушоҳида шуданд. Барои муқоиса, дар эксперименти усули зикршуда намунаи малҳами ЭФЧШ № 2 таҳқиқ карда шуд, ки дар асоси вазелин-ланолинии анъанавӣ тайёර карда шудааст. Натиҷаҳои таҷриба ба таври оморӣ коркард шуда ва дар ҷадвали 3.13 оварда шудааст.

Чадвали 4.13 - Натицаҳои таҳқиқоти кинетикии озодшавии флавоноидҳо аз намунаҳои модели малҳамҳо бо усули «диффузия дар агар»

Намунаи таҳқиқшаванд аи малҳам	Қутри минтақаи ранг қрдашуда, мм									
	1 г	2 г	3 г	4 г	5 г	6 г	7 г	8 г	24 г	72 г
Малҳами «Скабробент»	17,0 ± 1,5	23,1 ± 2,1	30,0 ± 2,0	32,5 ± 1,5	32,9 ± 1,1	33,2 ± 0,8	33,2 ± 0,8	33,2 ± 0,8	33,4 ± 0,5	33,4 ± 1,5
Малҳами ЭФЧШ дар асоси вазелин-ланолинӣ	9,1 ± 0,8	10,5 ± 0,5	12,1 ± 0,3	12,5 ± 0,5	12,9 ± 0,9	13,2 ± 1,5	14,0 ± 1,0	15,9 ± 1,5	16,0 ± 0,5	16,0 ± 2,0
p	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001

Эзоҳ: р - аҳамияти омории фаркияти нишондиҳандаҳо байни намунаҳои равғани атрафшон (мувофиқи санчиши Манна-Уитни)

Тавре ки аз маълумотҳои дар ҷадвали 4.13. овардашуда дида мешавад, қутри минтақаи ранг кардашудаи намунаи эксперименталии малҳами «Скабробент» диффузияи пас аз 72 соат $33,4 \pm 1,5$ мм. -ро ташкил дод, ки ин дар навбати худ аз қутри минтақаи ранг кардашудаи намунаи малҳам, ки дар асоси вазелин-ланолинии анъанавӣ - $16,0 \pm 2,0$ мм. тайёр карда шудааст, зиёда аз 2 маротиба калонтар аст.

Натицаҳои ба даст овардашуда бори дигар ин далелро тасдиқ мекунанд, ки табиати асоси малҳам ба ихроҷи АФИ, аз ҷумла ЭФЧШ аз малҳамҳо таъсири назаррас мерасонад, ГБ бошад, бешубӯҳа, барои соҳаи фарматсияи ҶТ ба ҳайси моддаи ёрирасони ояндадор барои омӯзиши минбаъда дар таркиби шаклҳои нарми доругӣ дорои аҳамияти илмӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид аст. Мақсаднокии истифодаи онҳоро дастрасии бештари биологии онҳо ба сифати ҳомили шакли доруи аз тарафи мо таҳияшуда «Скабробент» тасдиқ мекунад.

4.5. Таҳқиқи хосиятҳои структурию механикии малҳами скабробент дар рафти нигаҳдошт

Хосиятҳои структурию механикии намунаҳои малҳамро тавассути вискозиметри ротатсионии «Rheolab QC» ширкати Anton Paar (Германия) дорои силиндрҳои коаксиалии С-СС-27 гузаронидем. Ченкунин ҳатти қачи


реологӣ дар 3 зина гузаронида шуд: а) зиёдшавии хатти ғецидан аз $0,1 \text{ C}^{-1}$ то 350 C^{-1} бо 115 нуқтаи ченкунӣ ва давомнокии 5 с. б) Ғецидан доимӣ ҳангоми суръати 150 C^{-1} давомнокии ченкуни нуқта 5 с. в) Пастшавии хатти суръати ғециш аз 350 C^{-1} то $0,1 \text{ C}^{-1}$ давомнокии ченкунӣ 5 с.

Натиҷаҳо дар расми 4.2 нишон дода шудаанд.

Намунаи малҳамро (вазнаш $17,0 \pm 0,5 \text{ г}$) дар зарфи силиндри беҳаракати берунии вискозиметри ротатсионӣ ҷой додем. Ба воситаи термостат ҳарорати барои таҷриба зарурӣ $25 \pm 2^\circ\text{C}$ – ро муқарар намудем. Баъд ба воситаи барнома шароитҳои зарурии таҷрибаро муқарар кардем.

Хосиятҳои структурию механикии намунаҳои таҳқиқшавандай малҳамро ба воситаи таҳлили хатти қаҷи вобастагии шиддати ғецидан (τ) аз суръати ғецидан ($\dot{\gamma}_r$) муайян намудем.

Ҳамчун доруи муқоисавӣ малҳами ҳосилаи фенолии гидрофобии праполис дар асоси бентонит, малҳами левомикол ва малҳами ракосанро истифода намудем.



Расми 4.2. - Реограмаи ҷоришавии малҳами скабробент ва вобастагии часпакӣ аз суръати ғецидан.

№1 Малҳами Левомекол

№2 Малҳами Раносан

№3 Малҳами Скабробент

№4 Малҳами ФГПП

Гузаронидани таҳқиқоти структурию механикии малҳам, тавсифи миқдории шаклҳои мулоими доруро аз қабили ҷандирӣ, часпакӣ ва тиксотропӣ нишон медиҳад. Натиҷаҳои таҳлили хосиятҳои структурию механикии намунаҳои таҳқиқшавандай малҳам дар расми 4.2 оварда шудааст.

Чи хеле, ки аз расми 4.2 дида мешавад ҳамаи намунаҳо ҷориshawии маҳин доранд, яъне системаи дисперсионӣ ҳосиятҳои қаноатбахши часпакию чандирӣ доранд, ки барои молидан ба сатҳи пуст имкон медиҳад. Ҷориshawии намунаҳо ҳангоми шиддати 50 Па сар мешавад ва аз он шаҳодат медиҳад, ки малҳам мустақилона ҷорӣ намешавад ва барои аз туб баровардани он қувваи зиёд лозим нест.

Ҳатҳои каҷ табиати ғайрихаттӣ дошта, ҳалқаи «гистерезис» ҳосил мекунанд. Ҳатти қаҷи болораванда таҷзия ва устуровии системаро нисбати сарборӣ нишон медиҳад. Малҳам баъди зери сарборӣ қисман вайрон шудани соҳташ деформатсияро нигоҳ медорад. Ҳатти қаҷи поёнраванда барқароршавии системаро ҳангоми кам шудани сарборӣ нишон медиҳад. Ҳалқаи гистерезис нишон медиҳад, ки намунаи малҳами таҳқиқшаванда ҳосияти тикроскопӣ дорад ва дар навбати худ нишондиҳандаи молидашавандагии малҳам, баромадани малҳам аз туб ва консистенсияи мулоими шакли дору мебошад.

Ҳатҳои қаҷи ҷориshawии малҳам ғайрихаттӣ буда нишон медиҳад, ки малҳами таҳқиқшаванда ба моеъҳои ғайринютонӣ мансуб аст. Ҳангоми зиёдшавии суръати ғециш нишондиҳандаи ғециш оҳиста оҳиста зиёд шуда, баъд бетаъфир мемонад, ки аз вайроншавии ботадриҷ ва пурраи соҳтори объекти таҳқиқот шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тариқ малҳами скабробент дорои табиати ғайринютонӣ буда, часпакии баланд (250-300 Па \times С) ва ҳадди ҷориshawӣ дар ҳарорати 25°C буда дорои ҳосиятҳои зарурии фармакотехнологӣ мебошад.

4.6. Таҳқиқи устуровии малҳами скабробент ва муайян намудани мухлати нигаҳдошти он

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳими сифати шакли доруи таҳияшуда устуровӣ бо нигаҳдошти фаъолнокии фармакологӣ дар давоми фосилаи муайяни вақт мебошад. Дар давоми нигаҳдошти

шаклҳои мулодими дору, аз ҷумла малҳамҳо, тағийрёбии хосиятҳои структурио механикӣ, инчунин поёнравии фаъолнокии маҳсуси онҳо имкон дорад. Ҳолати мазкур ба тағири хосиятҳои физикию химиявии ҷузъи фаъоли фарматсевтии шакли дору, таъсири мутақобилаи қисмҳои таркибӣ ва равандҳои оксидшавӣ метавонад алоқаманд бошад. Бо назардошти гуфтаҳои боло нишондиҳандаҳои асосиеро, ки тибқи онҳо сифати малҳам дар рафти нигаҳдошт назорат мешавад (назорати органолептиկӣ, якчинсагӣ, ҳаммонандкунӣ, муайянкуни миқдорӣ, pH, устувории термикӣ, тозагии микробиологӣ) таҳқиқ шуданд. Таҷрибаро дар давоми 2 сол дар ҳарорати 15-25° С гузаронидем.

4.7. Таҳқиқи устувории малҳам дар вақти нигаҳдошт

Омӯзиши нишондиҳандаҳои устувории малҳами скабробент ҳар се моҳ дар давоми соли якум ва ҳар шаш моҳ дар давоми соли 2-юм гузаронида шуд. Муҳлати умумии таҷриба 24 моҳро ташкил дод. Намунаҳои таҷрибавиро пешакӣ дар тубҳои алюминӣ бастубандӣ намудем. Фаъолнокии зиддимикробӣ нисбати 6 намуди микробҳои граммусбат ва грамманғӣ, инчунин занбуруғҳои ҳамиртурушмонанди ҷинси *Candida* гузаронида шуд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷадвали 4.14 оварда шудааст.

Таблица 4.14. - Фаъолияти зиддимикробии намунаҳои таҷрибавии малҳами «Скабробент» ҳангоми нигаҳдошт (n=6)

№ Силсилаи малҳам	Минтақаи қатъёбии афзоиши парвардаҳои санчишӣ, мм					p	
	Давраи мушоҳида, моҳ						
	пас аз истехсол	6	12	18	24		
<i>Staphilococcus aureus</i>							
1	35,0±0,6	34,0±0,2	33,0±0,3	33,0±0,5	33,0±0,1	>0,05	
2	35,0±0,3	35,0±0,1	34,0±0,2	34,0±0,2	33,0±0,6	>0,05	

Давоми таблица 4.14

3	34,0±0,4	34,0±0,3	33,0±0,5	33,0±0,2	33,0±0,4	>0,05
Esherichia coli						
1	23,0±0,3	23,0±0,4	22,0±0,1	22,0±0,5	22,0±0,1	>0,05
2	24,0±0,1	23,0±0,1	23,0±0,4	22,0±0,2	22,0±0,4	<0,05
3	23,0±0,2	23,0±0,5	22,0±0,1	22,0±0,1	22,0±0,3	>0,05
Bacillus subtilis						
1	18,0±0,3	18,0±0,1	18,0±0,4	18,0±0,2	18,0±0,6	>0,05
2	17,0±0,2	17,0±0,4	17,0±0,6	17,0±0,5	17,0±0,1	>0,05
3	19,0±0,4	19,0±0,4	18,0+0,4	18,0±0,4	17,0±0,4	<0,05
Bacillus cereus						
1	20,0±0,5	20,0±0,3	19,0±0,5	19,0±0,1	19,0±0,1	>0,05
2	20,0±0,2	20,0±0,2	19,0±0,3	18,0±0,5	18,0±0,5	<0,05
3	19,0±0,5	19,0±0,1	19,0±0,1	18,0±0,4	18,0±0,4	>0,05
Pseudomonas aeruginosa						
1	22,0±0,3	22,0±0,1	22,0±0,4	21,0±0,3	21,0±0,1	>0,05
2	22,0±0,1	21,0±0,3	21,0±0,1	20,0±0,3	20,0±0,2	<0,05
3	21,0±0,3	21,0±0,1	20,0±0,3	20,0±0,4	20,0±0,1	>0,05

Эзоҳ: р - аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо дар динамикаи мушоҳида (аз рӯи меъёри Фридман)

Чи хеле, ки аз ҷадвали 4.14 дида мешавад малҳами скабробент дар давоми 2 сол ҳосиятҳои зиддимикробии худро нигоҳ медорад.

4.8. Муайян кардани миқдори flavonoидҳо дар малҳами скабробент дар рафти нигаҳдошт

Фаъолнокии зиддимикробии малҳами таҳияшуда бо миқдори МФБ, аз чумла flavonoидҳо алоқаманд аст. Муҳлати таҷриба 2-солро ташкил медод. Ҳар 6 моҳ миқдори flavonoидҳоро дар малҳам бо усули спектрофотометрия муайян намудем. Натиҷаҳои муайян кардани миқдори flavonoидҳо дар малҳами скабробент дар рафти нигаҳдошт дар ҷадвали 4.15 оварда шудааст.

Ҷадвали 4.15. - Миқдори flavonoидҳо дар малҳами скабробент дар рафти нигаҳдошт

№ Силсилаи малҳам	Давраи мушоҳида, моҳ.					р
	пас аз истеҳсол	6	12	18	24	
1	1,0±0,02	0,98±0,02	0,97±0,01	0,96±0,01	0,95±0,01	>0,05
2	1,10±0,03	0,99±0,02	0,98±0,02	0,97±0,02	0,96±0,01	<0,05
3	1,0±0,02	1,0±0,03	0,99±0,01	0,98±0,02	0,97±0,02	>0,05
4	0,95±0,01	0,97±0,01	0,97±0,01	0,96±0,01	0,95±0,01	>0,05
5	1,05±0,03	1,0±0,02	0,98±0,02	0,97±0,02	0,96±0,02	>0,05

Эзоҳ: р - аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо дар динамикаи мушоҳида (аз рӯи меъёри Фридман)

Чи хеле, ки аз натиҷаҳои дар ҷадвали 4.15 дида мешавад, миқдори flavonoидҳо дар 5 силсилаи малҳами скабробент дар тамоми давраи таҷриба ба таври noctiz кам шуда, дар доираи меъёри муқараршуда мебошанд.

Ҳамин тарик натиҷаҳои омӯзиши объекти таҳқиқот аз рӯи нишондиҳандай «тозагии микробиологӣ» нишон медиҳад, ки доруи таҳияшуда хосиятҳои худро дар давоми 2 сол дар ҳарорати 8-15⁰ нигоҳ дошта, хосияти зиддимикробиро нисбати микроорганизмҳои граммусбат ва грамманғӣ, инчунин занбуруғҳои ҳамиртурушмонанд зоҳир мекунанд.

Таъғирёбии микдори flavonoидҳо дар малҳам, ки дар тубҳои алюминий банду баст шуда буданд, дар доираи меъёри муқараршуда мебошанд.

4.9. Таҳияи нақшай технологиин истеҳсоли малҳами «Скабробент»

Дар асоси маълумотҳои ба даст овардашуда тахмин кардан мумкин аст, ки малҳами ЭФЧШ дар асоси бентонитӣ дастрасии баланди биологӣ дорад. Дар расми 3.3. нақшай технологиин истеҳсоли малҳами «Скабробент» оварда шудааст ва дар он марҳалаҳо ва нишондиҳандаҳои ниҳоӣ пешниҳод шудааст, ки бевосита дар раванди истеҳсоли малҳам назорат карда мешаванд.

Марҳалаи 1. Омодасозии мавод, тарозухо

Дар тарозуи КП 1 дар ҷамъкунаки 3,2 бо тартиб ЭФЧШ, глитсерин, бентонити тоҷикиро бармекашанд. Ҳамзамон яқчинса будани ашёи хомро назорат мекунанд.

Марҳалаи 2. Омодасозии маҳлули ЭФЧШ, реактор

Омехтаи пропиленгликол ва ЭФЧШ-ро дар тарозуи КП-1 баркашида ба реактори р-3 мегузаронанд. Омехтаро то ҳалшавии пурра ба воситай буғ то ҳарорати $(60 \pm 5)^\circ\text{C}$ гарм мекунанд.

Марҳалаи 3. Омодасозии асоси малҳамӣ, реактор

Бо ёрии ченқунак М 5 микдори зарурии оби муқаттарро чен мекунанд ва ба реактор Р 4 медароранд, ба он ҷо С0₂ глитсерин ва бентонити Тоҷикистонро, ки пешакӣ дар тарозуи КП 1 чен карда шуда буд, ба ҷамъкунак мерезанд. Ин омехтаро барои варам кардан давоми 3-4 соат нигоҳ медоранд. Баъди варам кардан омехтакунаки паррадорро ба кор медароранд ва то якхела шудани масса омехта мекунанд.

Марҳалаи 4. Бадастории малҳам, хушккунак

Бо ёрии вакуум дар реактор Р 4 маҳлули ЭФЧШ-и пешакӣ тайёр кардашударо аз реактори Р 3 ба пропиленгликол бор мекунанд, омехтакунаки паррадорро ба кор медароранд ва то ҳосил шудани

массаи якхела онро омехта мекунанд. Ҳангоми омехта кардан вакуумро барои аз марҳам нест кардани ҳубобчаҳои ҳаво, ҳомӯш намекунанд.

Марҳалаи 5. Якчинсасозӣ

Омехтакунаки паррадорро ба кор медароранд, гомогенизатсияи массаи ҳосилшударо то ҳосил шудани массаи якхела ва ҳамзамон вакуум кардан мегузаронанд. Аз ҳолати намунағирии реактори Р 4 барои санчиш гузаронидани маҳсулоти мобайни намуна мегиранд. Малҳами ҳосилшударо бо ёрии насоси Н 6 ба ҷамъкунаки С 7, кашида мегиранд, массаи ҳосилшудаи малҳамро дар тарозуи КП 8 назорат мекунанд.

Марҳалаи 6. Бандубости малҳам дар тубҳо, дастгоҳи пур кардани тубҳо

Малҳам бо ёрии вакуум аз ҷамъкунаки С 7 ба бункери худкори лӯлапуркунаки ФД 9. интиқол дода мешавад. Бо ёрии худкори лӯлапуркунак малҳамро 25,0 г ё 50,0 г дар лӯлачаҳо бастабандӣ мекунанд.

Дақиқ будани вояро бо ёрии тарозуи КП 10 ва дурустии алломатро дар лӯлача (рақами силсила ва муҳлати истифода) -ро назорат мекунанд,

Марҳалаи 7. Бандубости тубҳо дар қуттиҳо.


Лӯлача ва дастур оид ба истифодаро дар баста бо ёрии худкор барои бастабандии тубҳо дар қуттӣ тибқи ДД XI амалӣ мекунанд.

Марҳалаи 8. Бастабандии дар қуттӣ

Дар худкори бастабандии бастаҳо дар қуттӣ чой дода мешаванд.

*Аиёй хоми ибтидоӣ,
ниммаҳсулот*

*Назорати раванди
истехсолот*



Расми 4.3. – Нақшай раванди технологиी малҳами «Скабробент»

Боби 5. Таҳқиқоти фармакологии малҳами «Скабробент»

5.1. Таҳқиқоти безарарии биологӣ ва хосиятҳои табобатии малҳами экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул

5.1.1. Омӯзиши захрнокии шадиди малҳами экстракти ғализи чойкаҳаки шахшул

Омӯзиши параметрҳои захрнокии шадид дар шароити таҷрибавӣ дар ҳайвонот имконият медиҳад, ки хусусият ва возеҳии аломати захролудшавӣ аз дору ҳангоми истифодаи якдафъаинаи объекти таҳқиқот бо вояҳои максималӣ муайян карда шаванд. Баҳогузории микдории нишондодҳои захрнокии шадид имконият медиҳад, ки мавқеи доруҳои таҳқиқшавандаро дар таснифоти захрнокии моддаҳои химиявӣ муайян намоем [34,93,104].

Барои муайян кардани захрнокии шадид ҳангоми ба болои пӯст молидан аз қалламушҳои безоти болиги сафеди ҳарду ҷинс истифода шуд. Ҳайвонҳои таҷрибавӣ ба 2 гурӯҳ чудо карда шуданд, ҳайвоноти интактӣ ва ҳайвонҳое, ки ба бадани онҳо малҳами ЭФЧШ молида шуд [34, 93].

Объекти таҳқиқот малҳами экстракти чойкаҳак дар асоси гилҳои бентонитӣ буд.

Таҳқиқот дар 24 қалламуши безоти сафед (нарина ва модина), вазнашон 160–200 г гузаронида шуд. Синну соли ҳайвонот дар оғози таҷриба 3,5-4 моҳро ташкил дод. Ҳайвонҳо дар виварӣ мувофиқи «Принсипҳои марбути таҷрибаи лабораторӣ» нигоҳ дошта мешуданд [35,70].

Объектҳои таҳқиқшаванда дар шакли малҳами дорои ЭФЧШ буданд, ки дар асоси гилҳои бентонитӣ тайёр карда шуда буданд.

Таъсири малҳам ба организми ҳайвонҳои таҷрибавӣ дар динамика муддати 2 ҳафта баҳогузорӣ карда шуд. Массаи ҳайвон муайян (ҳолати ибтидойӣ, дар шабонарӯзи 3, 7 ва 14) ва ҳолати умумии ҳайвонҳои таҷрибавӣ пас аз молидани малҳам (намуди зоҳирӣ, нафаскашӣ, луобчудокунӣ, пешобкунӣ ва дефекатсия) баҳогузорӣ карда шуд [93]. Барои баҳогузории сиҳатшавӣ ба аломатҳои клиникӣ, ҳолати пӯст (эритема,

некроз, карахш, варам) дар давоми 14 шабонарӯз дикқат дода шуд. Баъди анҷом додани таҷриба ҳамаи ҳайвонҳоро пас аз дозаи токсикии малҳамро молидан, аз эксперимент бо роҳи декаптатсия таҳти наркози сабуки хлороформӣ бароварда, муоинаи микроскопии узвҳои даруниро (чигар, дил, шушҳо, гурдаҳо, испурч, фавқулгурдаҳо, тимус, тухмдонҳо) гузаронидем, массаи мутлақ ва нисбии узвҳои даруниро (коэффициенти масса (КМ), %) муайян намудем. Ин нишондиҳандаҳо аз рӯйи формулаи зерин муайян карда шудаанд:

$$KM_{увх} = \frac{m_{увх}}{M_{хайвонх}} \times 100\%$$

Ҳамаи ҳайвонҳоро ба 2 гурӯҳ ҷудо намудем, ки дар ҳар як гурӯҳ 12 ҳайвон (6 нарина, 6 модина) буданд. Гурӯҳи якум – гурӯҳи интактӣ, гурӯҳи дуюм – гурӯҳи ҳайвонҳое, ки ба онҳо малҳам молидаанд. Гурӯҳҳо бо усули интиҳоби рандомизатсияи тасодуфӣ бо истифода аз массаи чисм, ба сифати аломати асосӣ (фарқияти массаи ҳайвонҳо дар байни гурӯҳҳо ва дар доҳили гурӯҳҳо аз $\pm 10\%$ баланд набуд) ҷудо карда шуданд.

Малҳамро тунук ба мавзеи тарошидаи пӯсти ҳайвонот бо дозаи 22610 мг/кг 2 маротиба молидем. Фосилаи байни молиданҳои малҳам 3 соатро ташкил дод. Дастрасии ҳайвонот ба об озод буд, ҳайвонҳоро дарҳол пас аз молидани малҳам ҳӯрок додем, то ин ки онҳо пӯсти худро налесанд [39].

Натиҷаҳои маълумотҳои ба даст овардашуда бо назардошти ифодаҳои миёна ва ғалатҳои стандартии онҳо ($M \pm m$) ё ифодаҳои максималӣ ва минималӣ (M ($M_{min} \div M_{max}$) коркарди оморӣ шуданд. Барои баҳогузорӣ ба фарқиятҳои истифодаи усулҳои параметрии таҳлил таҳқиқот (таҳлили якомилии дисперсионии ANOVA, критерияҳои Нюмен-Кейлс) ва усулҳои ғайрипараметрии таҳлил (критерияи Крускел-Уоллис, Манн-Уитни) мувофиқи ҳусусиятҳои гурӯҳбандӣ истифода карда шуд. Сатҳи муҳиммият $p < 0,05$ қабул карда шуд [70].

Муқаррар карда шуд, ки дар муддати 14-рӯзи муоинаи қалламушҳои эксперименталӣ аз лаҳзаи молидани малҳам ягон ҳайвон нафавтид. Ҳолати умумии гурӯҳи қалламушҳои таҷрибавӣ аз гурӯҳи интактӣ фарқ намекард.

Ҳамаи калламушҳо иштиҳои хуб доштанд, ранги маъмулиашонро нигоҳ доштанд, пашмашон нарми чиллодор буд, ҳолати пӯст тағийир наёфта буд. Дар ҳамаи ҳайвонҳо ангезиши рефлекторӣ боқӣ монда, тағийирот дар пешоб ва фекалий мушоҳида нашуд, уринатсия ва дефекатсия тағийир наёфт. Рафтори умумии ҳайвонҳои гурӯҳи эксперименталӣ аз рафтори ҳайвоноти гурӯҳи интактӣ фарқ намекард. Натиҷаҳои ба даст овардашуда дар ҷадвалҳои 1 ва 2 оварда шудаанд.

Назорат кардани массаи бадани ҳайвоноти гурӯҳи таҷрибавӣ дар тамоми давраи назорат тағийиротҳои манфири нишон надод- афзоиши аз ҷиҳати физиологӣ муътадили массаи бадани калламушҳо ба мушоҳида расид, фарқият аз гурӯҳҳои назоратӣ на дар калламушҳои нарина ва на модина мушоҳида нашуд (ҷадвали 5.1).

Ташреҳи (чок кардани) ҳайвоноти таҷрибавӣ тағироти соҳторӣ, ихтиилолҳои гемодинамикӣ ва аксуламлҳои илтиҳобии узвҳо ва бофтаҳои дарунӣ, инчунин ковокиҳои шикампарда, қафаси сина ва назди дилро нишон надод.

Ҷадвали 5.1. – Таъсири малҳамҳои дорои экстракти ғализи растани чойкаҳаки шахшул ба динамикаи массаи бадани (г) калламушҳо, $M \pm m$, n=6

Шароити таҷриба	Вақти муоина	Массаи ҳайвон, г	
		Нарина	Модина
Назорати интактӣ	Ҳолати ибтидой	192±3	163±2
	Рӯзи 3	194±3	173±4
	Рӯзи 7	203±2*	175±3
	Рӯзи 14	214±2*	186±3*
Малҳами Скабробент	Ҳолати ибтидой	190±4	163±2
	Рӯзи 3	197±4	168±2
	Рӯзи 7	204±2*	173±2*
	Рӯзи 14	217±3*	182±2*

Эзоҳ: 1. Барои таҳлили омории маълумотҳо Нюмен-Кейлс; 2.n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Хисоб ва натицаи таҳлили минбаъдаи нишондодҳои коэффицентҳои массаи узвҳои ҳайвонот дар ҷадвали 5.2 оварда шудааст. Таҳқиқоти КМ узвҳои дарунӣ дар гурӯҳҳои калламушҳои ҳам наринаҳо ва ҳам модинаҳо нишон дод, ки истифодаи малҳам ба КМ узвҳои даруни ҳайвонҳо таъсир накардааст. Нишондиҳандаҳои онҳо дар худуди нишондиҳандаҳои гурӯҳҳи назорати интактӣ қарор дошт.

Ҷадвали 5.2. – Таъсири малҳамҳои скабробент ҳангоми ба пӯст молидан ба коэффициенти массаи (%) узвҳои даруни калламушҳо M(Min-Max), n=6

Узвҳои дарунӣ	Назорати интактӣ	Малҳами скабробент	Назорати интактӣ	Малҳами скабробент
	Нарина		Модина	
Чигар	3,05 (2,46-3,68)	2,98 (2,73-3,45)	3,29 (3,04-3,51)	3,21 (2,93-3,45)
Гурдаҳо	0,64 (0,58-0,75)	0,69 (0,62-0,77)	0,65 (0,61-0,77)	0,66 (0,59-0,65)
Дил	0,32 (0,28-0,37)	0,33 (0,303-0,36)	0,35 (0,31-0,38)	0,34 (0,29-0,40)
Шуш	0,57 (0,50-0,65)	0,62 (0,50-0,75)	0,70 (0,59-0,80)	0,72 (0,56-0,89)
Испурҷ	0,46 (0,37-0,55)	0,43 (0,39-0,48)	0,53 (0,41-0,71)	0,46* (0,33-0,57)
Фавқулгурдаҳо	0,019 (0,012-0,026)	0,019 (0,016-0,022)	0,028 (0,023-0,035)	0,025 (0,019-0,028)
Тимус	0,148 (0,090-0,215)	0,135* (0,099-0,153)	0,224 (0,156-0,275)	0,198* (0,148-0,291)
Тухмдонҳо	1,31 (1,17-1,67)	1,36* (1,26-1,51)	-	-

Эзоҳ: 1. * $p<0,05$ - Барои таҳлили омории маълумотҳо Манн-Уитни; 2.n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Дар натицаи таҳқиқот муайян карда шуд, ки ба пӯст молидани малҳами скабробент дар асоси гили бентонитӣ бо дозаи максималий 22610 мг/кг ба фавти ҳайвонот, симптомҳои интоксикатсияи ҳайвонот оварда намерасонад. Фарқиятҳои назарраси коэффициентҳои массаи узвҳои

дарунӣ мушоҳида намешавад. Таъсиррасонӣ ба пардаи луобии роҳи ҳозима дида нашуд, таъсири таҳрикпазири мавзей муқаррар нағардид.

Ҳамин тавр, малҳами скабробентро ҳангоми бо дозаи 22610 мг/кг ба пӯст молидан, ба синфи VI дохил кардан ва ҳамчун доруи «нисбатан безараар» тасниф кардан мумкин аст [81].

5.2. Омӯзиши заҳрнокии музмини малҳами «Скабробент»

Таҳқиқот дар калламушҳои бе佐ти болиг сурат гирифт. Барои эксперимент калламушҳои нарина ва модинаи массаи баданашон 180-200 г интихоб карда шуданд, синну соли ҳайвонот дар оғози эксперимент – 3,5-4 моҳро ташкил медод. Дар эксперимент 36 калламуш (18 нарина, 18 модина), ки аз виварий гирифта шуда буданд, истифода гардиданд.

Пас аз акклиматизатсия ҳайвонҳоро бо усули интихоби тасодуфӣ (рандомизатсия) бо истифода аз массаи бадан, ҳамчун аломати асосӣ ба гурӯҳҳо (фарқият дар массаи байни гурӯҳҳо ва дохири гурӯҳҳо аз $\pm 10\%$ баланд набуд) чудо намудем. Дизайни таҳқиқот дар ҷадвали 5.3 оварда шудааст.

Ҷадвали 5.3. - Дизайни таҳқиқот

Гурӯҳи ҳайвонҳо	Доза, мг/кг	Микдори ҳайвонҳо дар гурӯҳҳо	
		Нарина	Модина
Назорати интактӣ	-	6	6
Малҳами скабробент	1500	6	6
Малҳами скабробент	2800	6	6

Малҳамро ҳангоми ба пӯсти ҳайвонҳои лабораторӣ молидан, тавре ки истифодаи он дар амалияи клиникӣ ва мувофиқи талаботи тавсияҳои методӣ ҳангоми таҳқиқоти токлиникии онҳо пешбинӣ шудааст, омӯхтанд [34].

Миқдори оптималии молидани малҳам бо таври таҷрибавӣ муайян карда шуд ва барои мушҳо 10 mg/cm^2 ташкил дод. Сатҳи аппликатсия бояд на камтар аз 10% -и сатҳи умумии баданро ташкил дихад, ки он аз массаи ҳайвонот ҳисоб карда мешавад [81]. Барои калламуши массааш 200 g (майдони умумии сатҳи 304 cm^2) майдони молидани малҳам тахминан 31 cm^2 -ро ташкил медиҳад ва дар он бояд малҳам ба миқдори 310 mg ($31 \text{ cm}^2 \times 10 \text{ mg/cm}^2 = 310 \text{ mg}$) баробар бошад. Ҳисоб кардан дар 1 kg массаи калламуш: $310 \text{ mg} \times 1000 \text{ g} / 200 \text{ g}$ ҳайвон = 1550 mg/kg ё $\sim 1500 \text{ mg/kg}$. Ин бузургӣ ҳамчун вояи шартии муолиҷавӣ (ВШМ) қабул карда шудааст. Малҳам бо дозаи 1500 mg/kg ҳамарӯза як маротиба дар як шабонарӯз давоми 30 рӯз молида шуд.

Мувофиқи шароити гузаронидани таҳқиқоти токсикологӣ дозаи максималӣ бояд 10 ВШМ -ро ташкил дихад. Барои гелҳо/малҳамҳо ин амали аз ҷиҳати техникӣ иҷронашаванд аст. Муаллифон [52] пешниҳод мекунанд, ки вояи максималӣ наметавонад, ки аз вояи синфи IV-и заҳрнокӣ (2810 mg/kg) кам бошад. Аз ҳамин сабаб, вояи максималӣ 2800 mg/kg интихоб карда шуд. Бо мақсади дар ҳайвонҳо ба вуҷуд наовардани стресси зиёд аснои дар майдони 19% молидани малҳам (ин 58 cm^2 барои калламуши массааш 200 g), мо чунин нақшаро интихоб намудем. Малҳами таҳқиқшавандаро ҳамарӯза ду маротиба дар як шабонарӯз бо вояи 1400 mg/kg бо фосилаи 3 соат дар давоми 30 рӯз молидем. Давомнокии молидани малҳам 30 рӯз (1 mox)-ро ташкил дод, ки ин дар заминай истифодаи тӯлонии он дар амалияи клиникӣ (7 рӯз) асоснок карда шуд [104].

Баҳогузорӣ ба таъсири токсикии малҳам дар охири таҷриба дар асоси тағйироти нишондодҳо гузаронида шуд, ки хусусиятҳои ҳолати хуни канорӣ (периферӣ), ҳолати функционалии ҷигар, гурдаҳо, системай марказии асаб ва системи дилу рагҳоро дар бар мегирад. Ҳолати равандҳои умумитрофии дар организми ҳайвонҳо мувофиқи динамикаи массаи бадани ҳайвонот ва массаи нисбии узвҳои дарунии онҳо (коэффициенти масса, КМ) [39] баҳогузорӣ карда шуд.

Дар давоми тамоми давраи таҷриба ҳамарӯза аксуламали пӯсти мавзеъҳои малҳам молидагӣ назорат карда шуд. Баҳодиҳӣ ба таври визуалӣ тибқи ҷадвали баллдор (мавҷуд будани гиперемия, варам ва некроз) гузаронида шуд, ҳамчунин таъсиррасонии ангезандагии мавзеии малҳам низ баҳогузорӣ карда шуд.

Ба қайд гирифтани массаи бадани ҳайвонот дар динамика сурат гирифт: ҳолати ибтидой, 7, 14, 21 ва 30 рӯз. Баҳогузории таъсири доруи таҳқиқшаванда ба ҳолати системаи марказии асаби (СМА) калламушҳо бо истифодаи усули «майдони кушода» дар охири муҳлати молидани малҳам (рӯзи 30-юм) сурат гирифт.

Электрокардиограммаро (ЭКГ) дар ҳолати наркози сабуки хлороформӣ дар мавқеи стандартии II иҷро намудем [10]. Давомнокии фосилаҳои RR, PQ, QRS ва QT, ҳамчунин амплитудаи дандонаҳои P, R, ва Т -ро таҳлил карда, басомади кашишхӯрии дилро муайян намудем.

Ҳангоми хондани электрокардиограмма нишондиҳандаҳои зерин ба ҳисоб гирифта шуданд: RR – давомнокии пурраи сикли дил; давомнокии фосилаи PQ, ки вақти паҳншавии ангезишро дар даҳлезҳо дар бар мегирад; давомнокии маҷмӯии меъдачаҳо-фосилаи QRS систолаҳои электрикии меъдачаҳо – фосилаи Q-T; волтажи дандонаҳои P, T ва R; басомади кашишхӯриҳои дил ($60/RR$, зарба/дақ.) ва нишондиҳандай систоликӣ (СП, QT/RR, %), ки функцияи кашишхӯрии миокардро инъикос мекунад ҳисоб карда шуд [35]. Омӯзиши таъсири малҳам ба ҳолати системаи дилу рагҳо (СДР)-и ҳайвонҳо дар охири муҳлати воридсозӣ (30 рӯз) бо ёрии электрокардиографи ЕК1Т-03 М2 гузаронида шуд.

Дар хуни канорӣ концентратсияи гемоглобин, миқдори эритроситҳо ва лейкоситҳо муайян карда шуд, таносуби фоизии шаклҳои гуногуни лейкоситҳо (формулаи лейкоситарӣ), вақти лаҳтабандӣ бо усули Алтгаузен ҳисоб карда шуд. Ҳун дар муҳлати молидани малҳам (30 рӯз) аз вариди думи калламушҳо гирифта шуд. Концентрасияи гемоглобин дар хун бо услуи гемоглобинсианидӣ (маҷмӯи (дастай) ташхисии ширкати «Филисит-Диагностика», Украина), эритроситҳо бо усули колориметрӣ, лейкоситҳо –

дар камераи Горяев муайян карда, ҳисобкуни формулаи лейкоситарӣ бо усули маъмулӣ газаронида шуд [70].

Баҳогузории таъсири воситаи таҳқиқшавандা ба ҳолати функционалии чигар ва равандҳои метаболитӣ дар як қатор нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ҳамчунин дар хатми муҳлати муоина (30 рӯз) дар зардоби хун гузаронида шуд. Бо ёрии маҷмӯи «PLIVA-Lachema Diagnostica sro» (Чехия) фаъолнокии аланин- ва аспартатаминотрансферазҳо (АЛАТ ва АсАТ) – бо 2,4-динитрофенилгидраз санцида шуд. Бо ёрии маҷмӯи "Филисит-Диагностика" (Украина) концентратсияи глюкоза бо усули глюкозооксидаз муайян карда шуд, миқдори сафедаи умумӣ – бо усули биуретовӣ, концентратсияи мочевина – бо усули уреазӣ, концентратсияи креатинин – мувофиқи реаксияи кислотаи пикринӣ (усул дар асоси реаксияи Яффе таҳия шудааст) ва фаъолнокии фосфатази ишқорӣ (бо 4-аминофеназ) ҳисоб карда шуд. Бо усулҳои ферментативӣ-фотометрӣ миқдори холестерин ва триглітсеридҳо муайян карда шуд. Дар плазмаи хун нишондиҳандаҳои фибринолиз, маҳз, фибриноген (бо усули баркашидани ғализати хушки фибрин) ва вакти протромбинӣ бо омехтаи тромбин-калсий («НПО РЕНАМ», Россия) бо ёрии анализатори коагулометрӣ RT-2204С (Хитой) муайян карда шуд. Барои тайёр кардани плазмаи хун аз маҳлули 3,8% ситрати натрий бо таносуби 9:1 истифода карда шуд [39].

Бо мақсади баҳогузорӣ ба функцияи секретории каналчаҳои гурдаҳо аз 2,5% сарбории об истифода карда шуд. Пас аз тазриқи дохилимеъдавии об (2,5 мл/100 г массаи бадан) калламушҳоро ба муддати 3 соат дар қафасҳо (хоначаҳои) мубодилавии инфиридорӣ барои гирифтани пешоб ҷойгир қунониданд. Миқдори пешоб бо мл, ки дар 3 соат хориҷ карда шудааст, ба 100 г массаи ҳайвонот ҳисоб карда шуд. Аксуламали пешобро бо ёрии хатчаҳои ташхисӣ, зичии пешобро бо усули вазн муайян кардем. Дар пешоб концентратсияи мочевинаро бо усули уреазӣ, креатиниро – бо реаксияи Яфф мауян намудем. Миқдори мочевин ва креатиниро бо

назардошти ҳаҷми пешоби ҷамъоваришуда дар 3 соат ва массаи бадани ҳайвонот (мкмоль/3 соат/100 г) муайян намудем.

Дар рӯзи 30-юм ҳайвонҳоро аз таҳти наркози сабуки хлороформӣ бароварда, ташрех кардем, ҳолати макроскопии узвҳои дарунӣ (дил, шушҳо, чигар, гурдаҳо, испурч, фавқулгурдаҳо, тухмдон, тимус, сурхрӯда, меъда) ва пӯст, массаи мутлақи узвҳои дарунӣ муайян карда шуд. Барои минбаъд ҳисоб кардани КМ аз рӯйи формулаи зерин:

$$\text{КМ узв, \%} = \frac{\text{массаи узв (г)}}{\text{массаи ҳайвонот (г)}} \times 100 \%. \text{ истифода намудем.}$$

Маълумотҳои ба даст овардашуда, ҳамчун қиммати миёна ва ғалати ($M \pm m$) ё қиммати минималӣ ва максималӣ (M (Min÷Max) пешниҳод карда шуданд. Барои ошкор намудани фарқияти байни гурӯҳҳои эксперименталий таҳлили якомилии дисперсионии ANOVA ё тести Краскел-Уоллис ба кор бурда шуданд, ба сифати усули post-hoc барои муайян кардани фарқияти байни гурӯҳҳои алоҳида бо тақсимкунии мӯътадил тести Нюмена-Кейлс, барои тақсимоти номуътадил меъёри Манн-Уитни истифода гашт. Фарқияти байни гурӯҳҳо аз ҷиҳати оморӣ муҳим ҳангоми $p < 0,05$ ҳисобида шуд. Барои ҳисоб кардан аз пакети стандартии барномаи «Statistica 6.0» ва MS Excel 2007 истифода карда шуд [81,93].

Барои таҳқиқ кардани заҳрнокии малҳами скабробент ҳангоми такроран молидани он ҳолати қабати пашмдор ва пӯст, ҳамчунин фаъолнокии калламушҳо дар тамоми давраи таҳқиқот дар сатҳи гурӯҳи назорати интактӣ қарор дошт. Фавти калламушҳо ба қайд гирифта нашуд.

Натиҷаҳои муайян кардани динамикаи массаи ҳайвонҳо дар ҷадвали 5.4 оварда шудааст. Назорати ҳайвонҳо гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҳама гурӯҳҳои ҳайвонҳои наринаву модинаи таҷрибавӣ, ки ба онҳо малҳам молида шудааст, афзоиши вазни бадан мушоҳида намешавад. Ин нишондиҳанда аз ҳудуди нишондиҳандаҳои назорати интактий набаромадааст.

Пас аз 30 шабонарӯз (ҷадвали 5.3) дар калламушҳои наринаву модинаи гурӯҳҳои назорати интактӣ, зиёдшавии саҳеҳи массаи

калламушҳо нисбат ба нишондиҳандаҳои ибтидой мутаносибан то 15 % ва 17 % ба мушоҳида расид.

Дар гурӯҳхое, ки ба онҳо бо дозаи 1500 ва 2800 мг/кг малҳам молидаанд, зиёдшавии массаи бадан дар наринаҳо нисбат ба нишондиҳандаҳои ибтидой 13% ва дар модинаҳо мутаносибан 12-15% баланд буд. Натиҷаҳои таҳлили оморӣ набудани фарқиятҳои назаррас нисбат ба гурӯҳи интактиро нишон дод.

Ҷадвали 5.4. – Таъсири малҳами скабробент ба динамикаи массаи бадани (г) калламушҳо ҳангоми ба пӯст молидани он дар муддати 30 рӯз ($M \pm m$), n=6

Муҳлати таҳқиқот	Гурӯҳи ҳайвонҳо			p
	Назоратӣ- интакти	Малҳам 1500 мг/кг	Малҳам 2800 мг/кг	
Нарина				
Маълумотҳои ибтидой	181,2±12,6	181,3±12,5	183,4±12,5	>0,05
Ҳафтаи 1	186,1±11,6	185,0±12,6	190,6±12,5	>0,05
Ҳафтаи 2	193,4±12,5	190,2±13,6	195,4±13,1	>0,05
Ҳафтаи 3	198,1±13,4	196,2±13,6	202,7±14,5	>0,05
30 рӯз	209,6±14,4*	205,7±14,7	210,3±14,5*	>0,05
Модина				
Маълумотҳои ибтидой	183,2±12,2	184,5±12,6	184,4±12,6	>0,05
Ҳафтаи 1	189,6±13,2	189,4±13,6	189,2±13,4	>0,05
Ҳафтаи 2	196,2±15,3*	194,1±15,3	193,4±15,6	>0,05
Ҳафтаи 3	202,4±14,4*	199,7±14,6	201,2±14,7	>0,05
30 рӯз	215,2±15,3*	206,2±14,7	211,8±14,6	>0,05

Эзоҳ: 1. p - қимати омории фарқияти нишондиҳандаҳо (Н-критерияи Крускал-Уоллис); 2.* – фарқияти нишондиҳандаҳои оморӣ ҳангоми муқоиса кардан бо маълумотҳои ибтидой (критерияи Вилкоксон); 2. n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Пас, ба муддати дуру дароз молидан малҳами скабробент бо вояҳои 1500 ва 2800 мг/кг ба зиёдшавии массаи бадани на калламушҳои нарина ва на модина таъсири намерасонад. Ҳамаи ҳайвонҳо нисбат ба

нишондиҳандаҳои ибтидой зиёдшавии мусбати массаи бадан доштанд ва аз ҳайвонҳои гурӯҳи интактӣ фарқ намекарданд.

Натиҷаҳои таъсири малҳам ба ҳолати функционалии СМА ҳайвонҳои ҳарду ҷинс ҳангоми муддати дуру дароз (30 рӯз) истифода намудани он дар ҷадвали 5.5 оварда шудаст.

Ҷадвали 5.5. – Натиҷаҳои омӯзиши таъсири малҳами скабробент ба нишондиҳандаҳои ҳолати функционалии СМА дар калламушҳо ҳангоми ба пӯст молидан дар давоми 30 рӯз, n=6

Нишондиҳанда	Гурӯҳи ҳавонҳо ($M \pm m$)			p
	Назорати интактӣ	Малҳам, 1500 мг/кг	Малҳам, 2800 мг/кг	
Нарина				
Миқдори паству баландиҳо	7,50±1,61	8,33±0,84	8,83±1,14	<0,05
Миқдори пояҳои вертикалӣ	2,83±0,75	3,17±0,60	3,17±0,75	<0,05
Миқдори нигоҳкуниҳо ба хоначаҳо	5,00 ±0,82	6,00±0,96	5,67±1,38	<0,05
Миқдори дефекатсия	1,00 ±0,51	0,83 ±0,54	0,67 ±0,33	<0,05
Ҳаҷми пешоб	0,83 ±0,31	0,67 ±0,33	0,67 ±0,42	<0,05
Шумораи тарқунии бадан	1,00 ±0,63	1,17 ±0,83	1,00 ±0,45	>0,05
Суммаи ҳамаи фаъолнокиҳо	18,17±2,06	20,17±1,38	20,00±1,55	>0,05
Модина				
Миқдори паству баландиҳо	12,67±1,96	14,17±2,39	13,67 ±2,01	<0,05
Миқдори пояҳои вертикалӣ	2,83 ±0,61	3,17±0,70	2,50±0,43	<0,05
Миқдори нигоҳкуниҳо ба хоначаҳо	5,50±1,23	5,67±0,88	4,83±0,54	<0,05
Миқдори дефекатсия	0,83±0,40	0,67 ±0,33	0,67 ±0,49	<0,05
Ҳаҷми пешоб	0,67 ±0,49	0,83±0,40	0,50±0,22	<0,05
Шумораи тарқунии бадан	0,67±0,42	0,50±0,34	0,67±0,33	>0,05
Суммаи ҳамаи фаъолнокиҳо	23,17±2,72	25,00±2,66	22,83±2,77	>0,05

Эзоҳ: 1. * – Барои таҳлили омории маълумотҳо критерияи Красклел-Уоллис истифода шуд; 2. n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Натиҷаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки истифодаи такрории вояи таҷрибавии малҳам, фаъолнокӣ ва ҳамоҳангии ҳаракати калламушҳои ҳам

нарина ва ҳам модина дар сатҳи гурӯҳи назоратӣ буд. Ҳамаи дигар хусусиятҳои реаксияҳои рафторӣ дар сатҳи гурӯҳи назоратӣ қарор доштанд. Фарқиятҳои нишондиҳандаҳои интегралӣ «Суммаи умумии фаъолнокӣ» нисбат ба ифодаҳои гурӯҳи назоратӣ мушоҳида карда нашуд.

Ҳамин тавр, молидани малҳами скабробент бо дозаҳои 1500 мг/кг ва 2800 мг/кг дар давоми 30 рӯз таъсироти нейротоксиро ба рафтори калламушҳои ҳам модина ва ҳам нарина ба бор намеоварад.

Маълумотҳо дар бораи таъсири малҳам ба басомади кашишхӯриҳои дил ва хусусиятҳои электрокардиограмма дар ҷадвали 5.6 оварда мешавад.

Ҷадвали 5.6. – Динамикаи нишондиҳандаҳои ЭКГ калламушҳо, ки ба пӯсти онҳо малҳами скабробент дар давоми 30 рӯз молиданд, ($M \pm m$), n=4-6

Нишондиҳанда	Гурӯҳи ҳайвонҳо			p
	Назорати интактӣ	Малҳам, 1500 мг/кг	Малҳам, 2800 мг/кг	
Нарина				
БКД, зарба/дақ.	428,17±28,33	414,33±21,88	413,17±19,19	<0,05
СП, %	40,13±1,75	41,42±2,18	43,67±2,16	<0,05
PQ, сония	0,046±0,002	0,047±0,002	0,047±0,002	>0,05
QRS, сония	0,013±0,001	0,013±0,001	0,012±0,001	>0,05
QT, сония	0,07±0,002	0,06±0,002	0,06±0,002	>0,05
R, мВ	0,53±0,04	0,49±0,05	0,63±0,04	<0,05
P, мВ	0,11±0,02	0,09±0,01	0,08±0,01	<0,05
T, мВ	0,15±0,02	0,15±0,02	0,13±0,02	>0,05
Модина				
БКД, зарба/дақ.	416,83±16,16	422,33±16,80	437,17±16,03	<0,05
СП, %	44,17±2,27	45,62±2,22	44,83±1,38	>0,05
PQ, сония	0,042±0,001	0,046±0,003	0,047±0,002	<0,05
QRS, сония	0,012±0,001	0,012±0,001	0,013±0,001	>0,05
QT, сония	0,06±0,002	0,07±0,002	0,06±0,002	>0,05
R, мВ	0,51±0,07	0,58±0,07	0,61±0,04	<0,05
P, мВ	0,11±0,03	0,11±0,02	0,11±0,01	>0,05
T, мВ	0,13±0,03	0,15±0,03	0,16±0,02	<0,05

Эзоҳ: 1. Барои таҳлили омории маълумотҳо таҳлили дисперсионии ANOVA истифода шуд. 2. n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Омӯзиши таъсири малҳами таҳқиқшаванда ба хусусиятҳои электрокардиограмма дар ҳайвонҳо дар анҷоми муҳлати таҷриба (30 рӯз)

гузаронида шуд. Дар ҳамаи ҳайвонҳо ритми дурусти синусии таппиши дил –дар дуршавии стандартии II-юм доимо дандонаи мусбати Р пеш аз комплекси маҳсуси меъдачавии QRS мавҷуд буд. Аломатҳои электрокардиографии ихтилоли гузаронандагӣ муайян карда нашуд. Басомади кашишҳӯриҳои дил дар ҳамаи ҳайвонҳо дар ҳудуди меъёри намудии физиологӣ қарор дошт.

Ҳамин тавр, малҳами скабробент бо вояи 1500 мг/кг ва 2800 мг/кг дар сурати дуру дароз ба пӯсти калламушҳо молидан (наринаву модина) таъсири кардиотоксикӣ бοқӣ намегузорад.

Баҳогузории таъсири малҳами скабробент бо вояҳои гуногун ба нишондиҳандаҳои хуни канорӣ (периферӣ) баъди 30 рӯз омӯхта шуд. Натиҷаҳо дар ҷадвали 5.7 оварда мешаванд.

Ҷадвали 5.7. – Натиҷаҳои омӯзиши таъсири малҳами скабробент ба нишондиҳандаҳои гематологӣ дар калламушҳое, ки ба ба пӯсти онҳо дар давоми 30 рӯз молидаанд, $M \pm m$, Me (Min÷Max), n=6

Нишондиҳанда	Гурӯҳи ҳайвонҳо			p
	Назорати интактӣ	Малҳам, 1500 мг/кг	Малҳам, 2800 мг/кг	
Нарина				
Эритросит, $10^{12}/\text{л}$	$6,13 \pm 0,12$	$6,09 \pm 0,15$	$6,06 \pm 0,08$	$>0,05$
Гемоглобин, г/л	$157,2 \pm 4,67$	$155,3 \pm 5,42$	$153,6 \pm 4,14$	$>0,05$
Лейкосит, $10^9/\text{л}$	$16,83 \pm 0,69$	$16,92 \pm 1,24$	$16,42 \pm 0,98$	$>0,05$
Формулаи лейкоситарӣ, %				
нейтрофилҳои қаламчаядрой	0,83 (0-2)	1,67 (0-5)	0,50 (0-1)	$<0,001$
нейтрофилҳои сегментоядрой	20,33 (16-23)	18,33 (15-23)	17,83 (14-22)	$<0,05$
Эозинофилҳо	2,33(1-4)	3,17 (2-5)	2,83 (1-6)	$<0,01$
Моноситҳо	2,83 (2-4)	3,17 (2-5)	4,22 (2-8)	$<0,001$
Лимфоситҳо	73,67 (70-79)	74,00 (68-74)	74,50 (69-80)	$>0,05$
Модина				
Эритроситҳо, $10^{12}/\text{л}$	$6,11 \pm 0,12$	$5,85 \pm 0,17$	$5,98 \pm 0,14$	$>0,05$
Гемоглобин, г/л	$151,2 \pm 4,26$	$145,3 \pm 3,54$	$150,4 \pm 3,53$	$<0,05$
Лейкоситҳо, $10^9/\text{л}$	$16,04 \pm 0,31$	$15,92 \pm 0,74$	$16,17 \pm 0,81$	$>0,05$

Давоми чадвали 5.7

Формулаи лейкоситарӣ, %				
нейтрофилҳои қаламчаядрой	0,83 (0-1)	1,33 (0-2)	0,83 (0-2)	<0,01
нейтрофилҳои сегментоядрой	21,00 (19-24)	20,67 (18-24)	20,33 (16-25)	>0,05
эозинофилҳо	3,00 (2-4)	2,67 (2-4)	2,17 (1-3)	<0,01
моноситҳо	1,83 (0-4)	2,17 (1-3)	2,17 (1-3)	<0,01
лимфоситҳо	73,33 (71-76)	73,17 (70-77)	74,50 (70-77)	>0,05

Эзоҳ: 1. Барои таҳлили омории маълумотҳо таҳлили дисперсионии ANOVA ва критерияи Краскел-Уоллис истифода шуд. 2. n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Аз маълумотҳои овардашуда ба назар мерасад, ки дар қалламушҳои ҳарду ҷинс муддати дуру дароз молидани малҳам на дар қалламушҳои нарина ва на модина наасбат ба гурӯҳҳои назоратӣ нишондиҳандаҳои ишорашударо тағиیر надод. Муддати 30-рӯз ба пӯст молидани малҳам ба нишондиҳандаҳои формулаи дифференсиалии хун таъсир нарасонид, ки инро дар организми ҳайвонҳо набудани реаксияҳои илтиҳобӣ ва аллергӣ тасдиқ мекунанд. Таркиби формулаҳои лейкоситарӣ дар ҳайвонҳои таҷрибавӣ аз ифодаҳои гурухҳои даҳлдори назоратӣ фарқ намекард [52].

Ҳамин тавр, малҳами скабробент ба системаи эритро- ва лейкопоэзи қалламушҳои наринаву модинаи таҷрибавӣ таъсири манғӣ намерасонанд.

Натиҷаҳои молидани малҳами скабробент ба нишондиҳандаҳои гемостаз (чадвали 5.7) дар қалламушҳои наринаву модина ҳангоми ба пӯсти онҳо дар давоми 30 рӯз молидан аз набудани дуршавии назаррас нисбат ба нишондиҳандаҳои гурӯҳи даҳлдори назоратӣ гувоҳӣ медиҳад.

Ҳамин тавр, муддати тӯлонӣ ба пӯст молидани малҳами скабробент бо вояи 1500 мг/кг ва 2800 мг/кг ба вақти лаҳтабандии хун, миқдорифибриноген ва вақти протромбизатсия дар қалламушҳо (наринаву модина) таъсири манғӣ надорад.

Чадвали 5.8. – Натицаҳои омӯзиши таъсири малҳами скабробент ба нишондиҳандаҳои гемостаз дар калламушхое, ки ба ба пӯсти онҳо дар давоми 30 рӯз молидаанд, ($M \pm m$, M), n=6

Нишондиҳанда	Гурӯҳи ҳайвонҳо			p
	Назорати интакти	Малҳам, 1500 мг/кг	Малҳам, 2800 мг/кг	
Нарина				
Вақти лахтабандӣ, сония	104,3±6,95	111,2±11,1 6	119,4±14,06	<0,05
Фибриноген, г/л	1,44±0,12	1,59±0,19	1,52±0,16	<0,05
Вақти зиддилахтабандӣ, сония	15,27±0,75	15,70±0,56	15,03±0,56	>0,05
Модина				
Вақти лахтабандӣ, сония	112,0±11,58	120±12,49	115±6,51	<0,05
Фибриноген, г/л	1,37±0,09	1,48±0,18	1,41±0,12	<0,05
Вақти зиддилахтабандӣ, сония	15,58±0,95	15,43±0,63	15,40±0,63	>0,05

Эзоҳ: 1. Барои таҳлили омории маълумотҳо таҳлили дисперсионии ANOVA истифода шуд. 2. n – микдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Натицаҳои омӯзиши параметрҳои биохимиявии зардоби хун пас аз такроран молидани малҳам дар ҷадвали 5.8 оварда шудааст.

Баъди муддати 30 рӯз молидани малҳам бо вояи 1500 ва 2800 мг/кг микдори сафедаи умумӣ, глюкоза, триглисеридҳо, холестерин, ҳамчунин фаъолнокии аланин ва аспартати аминотрансферазҳо аз нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратӣ фарқ намекарданд, сатҳи мочевина ва креатин дар доираи нормаи физиологии ҳамин намуди ҳайвонҳо қарор дошт.

Муддати дуру дароз молидани малҳам ба нишондиҳандаҳои таҳқиқшаванда дар зардоби хун таъсири манғӣ боқӣ нагузошт, ки аз ин

хусус набудани фарқиятҳои аз ҷиҳати оморӣ мухим дар байни нишондиҳандаҳои гурӯҳҳои даҳлдори назоратӣ ҳам нарина ва ҳам модинаҳо гувоҳӣ медиҳад.

Ҷадвали 5.9. – Натиҷаҳои нишондиҳандаҳои биохимиявӣ дар зардоби хуни калламушҳо пас аз молидани малҳами скабробент дар давоми 30 рӯз, ($M \pm m, M$), n=6

Нишондиҳанда	Гурӯҳи ҳайвонҳо			p
	Назорати интактӣ	Малҳам, 1500 мг/кг	Малҳам, 2800 мг/кг	
Нарина				
Сафедаи умумӣ, г/л	66,47±3,45	64,45±3,95	63,51±2,23	>0,05
АлАТ, мккат/л	0,31±0,03	0,33±0,04	0,32±0,02	>0,05
AcАТ, мккат/л	0,66±0,04	0,67±0,05	0,67±0,04	>0,05
Мочевина, ммол/л	5,28±0,50	5,03±0,53	5,30±0,41	>0,05
Креатин, ммол/л	0,150±0,010	0,155±0,013	0,155±0,009	>0,05
Триглисеридҳо, ммол/л	1,22±0,11	1,17±0,18	1,19±0,10	>0,05
Холестерин, ммол/л	2,07±0,20	2,19±0,16	2,09±0,13	>0,05
Глюкоза, ммол/л	5,28±0,26	5,35±0,26	5,47±0,26	>0,05
Модина				
Сафедаи умумӣ, г/л	66,60±3,07	67,07±4,26	64,99±2,00	>0,05
АлАТ, мккат/л	0,33±0,02	0,30±0,02	0,32±0,02	>0,05
AcАТ, мккат/л	0,70±0,04	0,66±0,02	0,69±0,03	>0,05
Мочевина, ммол/л	5,08±0,38	5,03±0,54	4,80±0,63	>0,05
Креатин, ммол/л	0,106±0,005	0,114±0,005	0,113±0,007	>0,05
Триглисеридҳо, ммол/л	1,22±0,13	1,39±0,13	1,30±0,25	<0,05
Холестерин, ммол/л	1,82±0,14	1,72±0,13	1,73±0,07	<0,05
Глюкоза, ммол/л	5,20±0,31	4,74±0,21	4,88±0,21	<0,05

Эзоҳ: 1. Барои таҳлили омории маълумотҳо таҳлили дисперсионии ANOVA ё критерияҳои Краскел-Уоллис истифода шуд. 2. n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Ҳамин тавр, малҳами таҳқиқшаванда миқдори сафедаро тағиир намедиҳад, ба ҳолати функционалии ҷигар ва гурдаҳои ҳайвонҳо, мубодилаҳои карбогидрату липидҳо таъсир намерасонад.

Таъсири малҳами скабробент ба ҳолати функционалии гурдаҳо тибқи нишондиҳандаҳои биохимиявии пешоб дар калламушҳо баҳогузорӣ карда шуд. Натиҷаҳо дар ҷадвали 5.10 оварда мешаванд.

Ҷадвали 5.10. – Натиҷаҳои нишондиҳандаҳои биохимиявӣ дар пешоби калламушҳо пас аз молидани малҳами скабробент дар давоми 30 рӯз, ($M \pm m$), n=6

Нишондиҳанда	Гурӯҳи ҳайвонҳо			р
	Назорати интактӣ	Малҳам, 1500 мг/кг	Малҳам, 2800 мг/кг	
Нарина				
Диурез, мл/100 г	1,51±0,13	1,63±0,15	1,40±0,15	<0,05
pH пешоб, воҳид pH	6,60±0,24	6,40±0,24	6,20±0,20	>0,05
Зичии пешоб, г/мл	1,014±0,004	1,017±0,003	1,015±0,003	>0,05
Миқдори мочевина дар пешоб, млмол/3 соат/100г	0,814±0,194	0,941±0,186	0,832±0,085	<0,05
Миқдори креатин дар пешоб, мкмол/3 соат/100г	1,09±0,04	0,95±0,11	1,05±0,13	>0,05
Модина				
Диурез, мл/100 г	1,28±0,22	1,40±0,20	1,38±0,25	<0,05
pH пешоб, воҳид. pH	6,30±0,12	6,40±0,242	6,30±0,20	>0,05
Зичии пешоб, г/мл	1,013±0,004	1,016±0,004	1,013±0,002	>0,05
Миқдори мочевина дар пешоб, млмол/3 соат/100г	0,675±0,164	0,716±0,146	0,628±0,108	<0,05
Миқдори креатин дар пешоб, мкмол/3 соат/100г	2,26±0,36	2,02±0,13	2,05±0,18	>0,05

Эзоҳ: 1. Барои таҳлили омории маълумотҳо таҳлили дисперсионии ANOVA ё критерияҳои Краскел-Уоллис истифода шуд. 2. n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Тахлили омории маълумотҳо аз набудани тағиироти аз чиҳати оморӣ муҳим дар нишондиҳандаҳои биохимииявии пешоби калламушҳои нарина ва модина гувоҳӣ медиҳад. Ҳама таҳқиқоти нишондиҳандаҳои пешоб дар доираи калавишҳои муносаб нисбат ба гурӯҳҳои даҳлдори назорати интактӣ қарор доштанд.

Ҳамин тавр, малҳами скабробент бо вояи 1500 мг/кг ва 2800 мг/кг ҳангоми ба пӯст молидан таъсири нефротоксикӣ надорад.

Дар анҷоми таҷриба (30 рӯзи) молидани малҳам ҳайвонҳоро аз эксперимент баровардем. Ҳангоми муоинаи берунӣ дар калламушҳо пас аз аппликатсияи малҳами скабробент қабати пашм тоза, пардаи луобии сӯроҳҳои табиӣ бетағири буд. Дар мавзеъҳои депилятсияшудаи пӯст дар ҷойҳои аппликатсияи малҳам бутунни қабатҳои пӯст нигоҳ дошта шудааст, аломатҳои пӯстпартой (дескваматсия), гиперкератоз, доначаҳои эритематозӣ, геморрагӣ, варам, зухуроти депигментатсия ё дигар нишонаи осеб дида нашуд.

Ҳангоми ташреҳ кардани ҳама калламушҳои гурӯҳи эксперименталӣ аломатҳои гипо- ё гипертрофии узвҳо, ихтилолҳои гемосиркуляторӣ, аломатҳои аксуламалҳои илтиҳобӣ дида нашуд. Ҳангоми муоинаи сатҳи бадан ягон таровиши иловагӣ ва пайвандҳо мушоҳида нашуд.

Дар охири муоинаи макроскопии узвҳои дарунӣ массаи мутлақи узвҳои дарунӣ муайян ва коэффициенти нисбии массаи(КМ) онҳо ҳисоб карда шуд (ҷадвали 5.10).

Истифодаи малҳам дар диапазони омӯхташавандай вояҳо, асосан ба массаи нисбии узвҳои дарунии на калламушҳои нарина ва на модина таъсир нарасонид. Дар байни гурӯҳҳое, ки ба онҳо бо вояҳои 1500 ва 2800 мг/кг малҳам молида шуда буд, фарқиятҳои оморӣ мавҷуд нест.

Ҳамин тарик, малҳами скабробентро бо дозаи 1500 ва 2800 мг/кг ҳангоми ба пӯсти калламушҳо (наринаву модина) 30 рӯз молидан, ба равандҳои трофикий таъсири манғӣ намерасонад.

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашудаи комплексии токсикологӣ чунин хулоса баровардан мумкин аст:

1. Мувофиқи таснифоти моддаҳо (К. К. Сидоров) малҳами скабробент ба синфи VI заҳрнокӣ- моддаҳои нисбатан безарар ($LD_{50}>22800$ мг/кг) дохил карда мешавад.

Чадвали 5.11. – Таъсири малҳами скабробент ба қоэффициенти нисбии массаи узвҳои дарунӣ (%)-и қалламушҳои наринаву модина ҳангоми ба пӯсти онҳо молидани малҳам дар давоми 30 рӯз, ($M\pm m$, M), n=6

Нишондиҳанда	Гурӯҳи ҳайвонҳо			p
	Назорати интакти	Малҳам, 1500 мг/кг	Малҳам, 2800 мг/кг	
Нарина				
Чигар	3,42±0,12	3,15±0,13	3,13±0,08	<0,05
Гурдаҳо	0,67±0,03	0,68±0,03	0,69±0,02	>0,05
Дил	0,36±0,01	0,34±0,02	0,34±0,01	>0,05
Шуш	0,74±0,03	0,75±0,03	0,73±0,06	>0,05
Испурҷ	0,42±0,03	0,41±0,02	0,43±0,03	>0,05
Фавқулгурдаҳо	0,019±0,001	0,018±0,001	0,018±0,001	>0,05
Тимус	0,113±0,011	0,106±0,018	0,104±0,012	>0,05
Тухмдонҳо	1,58±0,07	1,54±0,05	1,53±0,03	>0,05
Модина				
Чигар	3,07±0,10	3,13±0,04	3,09±0,12	>0,05
Гурдаҳо	0,57±0,02	0,58±0,02	0,58±0,01	>0,05
Дил	0,30±0,01	0,32±0,01	0,31±0,01	>0,05
Шуш	0,64±0,02	0,69±0,04	0,67±0,03	>0,05
Испурҷ	0,42±0,02	0,45±0,03	0,45±0,05	>0,05
Фавқулгурдаҳо	0,033±0,002	0,032±0,002	0,032±0,003	>0,05
Тимус	0,126±0,009	0,110±0,012	0,117±0,001	<0,05

Эзоҳ: 1. Барои таҳлили омории маълумотҳо таҳлили дисперсионии ANOVA ё критерияҳои Краскел-Уоллис истифода шуд. 2. n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ.

2. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки муддати дуру дароз (30 рӯз) истифода намудани малҳами скабробент бо вояи 1500 ва 2800 мг/кг дар ҳайвонҳо аломатҳои интоксикатсияро ба вуҷуд намеорад, ба равандҳои умумитрофикий, гематологӣ ва параметрҳои коагулометрии хун,

нишондиҳандаҳои биохимиявии ҳолати функционалии ҷигар ва гурдаҳо, СМА ва дил таъсир намерасонад. Ҳангоми муддати дуру дароз молидани малҳам вай ба пӯсти ҳайвонот таъсироти барангезандагӣ надорад, гиперемия, варам ва некрозро ба вучуд намеорад.

5.3. Тахқиқоти таъсири репаративии малҳами «Скабробент»

Тахқиқот дар калламушҳо гузаронида шуд. Ҳайвонҳо дар виварий мувофиқи қоидаҳои амалкунандай дастгоҳҳо, таҷҳизотҳо ва нигоҳдории виварий нигоҳ дошта шуданд. Ҳайвонот мувофиқи меъёрҳои амалкунанда гизои стандартӣ истеъмол мекарданд [93].

Пеш аз гузаронидани эксперимент ҳайвонҳо дар давоми 7 шабонарӯз аз акклиматизатсия гузаштанд. Дар давраи акклиматизатсия бо мақсади ошкор намудани ҳолатҳои имконпазири беморшавӣ ва фавтидан, муоинай ҳаррӯзai ҳайвонҳо гузаронида шуд [104].

Таҷриба дар 18 калламуши модинаи массаашон 180-200 г. гузаронида шуд. Ҳайвонҳоро 6-тогӣ ба гурӯҳҳо ҷудо кардем. Гурӯҳи якум- назорати позитивӣ, дуюм – малҳами скабробент, сеюм – препарати муқоисавӣ- малҳами «Вундехил».

Ҳамаи дастамалҳо ва эвтаназияи ҳайвонот таҳти наркоз, бо риояи «Принципҳои умумии этикаи экспериментӣ дар ҳайвонот» (Украина, с.2001) сурат гирифта, бо «Конвенсияи аврупой дар бораи муҳофизати ҳайвоноти муҳрадори ба мақсадҳои эксперименталӣ ва илмӣ истифодашаванда» (Страсбург, с.1985) ҳамоҳанг шудааст.

Барои ичро намудани ҷароҳати ростхата ҳайвонҳоро таҳти наркоз (тиопентал, 40 мг/кг дохилисифоқӣ) дар шароити асептиկӣ дар мавзеи депилиятсияшудаи пӯсти пушт (ба андозаи 7 см x 4 см) бурриши дарозиаш 5 см-ро то фассияи худӣ анҷом доданд. Дарҳол бо кӯкҳои 1см дуртар аз якдигар онро дӯхтанд, пӯстро бо маҳлули спиртии 5% -и йод поккорӣ намуданд [4]. Аз рӯзи дигар сар карда табобатро оғоз намудем, ки 5 шабонарӯз давом кард. Дар рӯзи 6-уми ҳайвонҳоро аз таҷриб баровардем, мавзеи пӯсти ҳадшадорро буридем. Дар асбоби маҳсус – ранотензиометр, мустаҳкамии ҳадшаро санҷидем. Бо ин мақсад як канори дарзро ба зажими

статсионарӣ, канори дуюмро бо зажим бо бор (зарфи обдор) маҳкам карданд. Ба зарф обро баробар рехта, массаеро, ки дар он дарзҳо чудо шудан мегиранд, муайян карданд. Мустаҳкамии дарзҳо дар гурӯҳи ҳайвонот бо массаи об, ки барои пора шудани хадша зарур аст, мувофиқат мекунад. Фаъолнокии репаративӣ (РА, %) аз рӯйи формулаи зерин ҳисоб карда шуд:

$$RA = \frac{(Mo - Mpk)}{MpK} \times 100\%,$$

MpK

дар ин ҷо Mo – бор, ки дар он дарзҳо дар калламушҳои гурӯҳи таҷрибавӣ чудо шуданд, г;

Mpk – бор, ки дар он дарзҳо дар калламушҳои гурӯҳи позитивӣ чудо шуданд, г;

Натиҷаҳои омӯзиши таъсири репаративии малҳами скабробент дар муқоиса аз малҳами «Вундехил» дар ҷадвали 5.12 оварда шудааст. Тавре ки аз ҷадвали 5.12 дида мешавад, ҳадсаҳои ҳайвоноти таҷрибавӣ борро дар тензиометр ба ҳисоби миёна 858 г тоб оварда тавонистанд, таҳти таъсири малҳами ЭФЧШ ва 657 г пас аз табобат бо малҳами «Вундехил», дар ҳоле, ки ин нишондиҳанда дар гурӯҳи назоратӣ ҳамагӣ 478 г. буд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти тензиометрӣ нишон доданд, фаъолнокии репаративии малҳами скабробент (79 %) аз фаъолнокии малҳами «Вундехил» (61 %) то 1,3 маротиба баланд аст.

Ҷадвали 5.12. – Фаъолнокии репаративии малҳами скабробент дар муқоиса аз малҳами «Вундехил» дар модели ҷароҳати ростхатаи корд дар калламушҳо, Me (Min-Max), n=6

Гурӯҳи ҳайвонҳо	Нишондиҳандаи тензиометрия, г	Фаъолнокии репаративӣ, %
Назоратӣ	478 (425-535)	–
Малҳами скабробент	858 (800-910)*/**	79
Малҳами «Вундехил»	771 (720-850)*	61

Эзоҳ: 1. Барои таҳлили омории маълумотҳо таҳлили дисперсионии ANOVA ё критерияҳои Краскел-Уоллис истифода шуд.

1. * – фарқияти ифодаҳои оморӣ нисбат ба гурӯҳҳои назорати позитивӣ, $p < 0,05$;
2. ** – фарқияти ифодаҳои оморӣ нисбат ба гурӯҳҳои ҳайвонҳо, ки бо малҳами «Вундехил», муолиҷа мешаванд $p < 0,05$;
3. 4. n – миқдори ҳайвонҳо дар ҳар як гурӯҳ

Ҳамин тавр, дар модели ҷароҳати ростхата буридашуда муқаррар қарда шуд, ки малҳами скабробент дорои фаъолнокии реперативӣ 79% аст ва дар муқоиса аз таъсиррасонии препарати малҳами «Вундехил» (61 %) баланд аст. Малҳами скабробент барои сиҳатшавии ҷароҳати ростхата мусоидат намуда, мустаҳкамии ҳадши номияро баланд мебардорад.

Фаъолнокии реперативӣ аз рӯйи усули Ефимова Е.А. сурат гирифт. Таҳқиқот дар 18 қалламуши сафеди безоти ҳарду ҷинс гузаронида шуд, ки массаашон 160-200 г. буд. Дар қалламушҳо таҳти наркози сабуки эфири мавзеи на ҷандон бузурги пӯст чок қарда шуд. Дар давоми 15 шабонарӯз (2 маротиба дар як рӯз) ба болои ҷароҳат аппликатсияи малҳами таҳқиқшаванда гузаронида шуд, препарати муқоисашаванда- малҳами «Вундехил» буд. Қалламушҳо дар ин маврид ба муддати ним соат дар ҳоначаҳои плексии шишагин қарор доштанд. Фаъолнокии реперативӣ бо ҳурд шудани майдони ҷароҳат дар ҳолати ибтидой, ҳамчунин баъди 5, 10 ва 15 рӯз баҳогузорӣ қарда шуд.

Дар гурӯҳи экспериментӣ ҳайвонҳо ба 3 гурӯҳ ҷудо қарда шуданд: Гурӯҳи 1 – назорат (об); гурӯҳи 2 – малҳами скабробент; гурӯҳи 3 - малҳами «Вундехил».

Дар ҳар як гурӯҳ 6 ҳайвон таҳти муоина қарор дошт. Натиҷаҳои таҷриба бо истифода аз критерияи Стюдент, коркарди оморӣ шуданд, ҳангоми $p<0,05$ будан маълумотҳо аз ҷиҳати оморӣ муҳим арзёбӣ шуданд.

Барои баҳо додан ба суръати сиҳатшавии ҷароҳат аз тести Л.Н.Попова истифода шуд, ки ба ҷен қардани майдони ҷароҳат дар динамика асос меёбад. Ба болои ҷароҳат (рӯзҳои 1-5-10-15 –уми муолиҷа) вараки муқаттари селлофанӣ гузоштанд, ба он бо ранг тарҳи ҷароҳатро қашиданд. Баъдан селлофан бо контури ҳосилшударо ба когази миллиметрӣ гузоштанд ва майдони ҷароҳатро муайянт намуданд, миқдори миллиметрҳои квадратиро дар доҳили тарҳ (контур) ($S=3,14 \cdot d^2/4$) ҳисоб қарданд. Фоизи ҳурд шудани ҷароҳатро аз рӯйи дуршавӣ аз заминай ибтидой муайян қарданд. Натиҷаҳо дар ҷадвали 5.13 оварда шудааст.

Чадвали 5.13. - Фаълонокии репаративии препаратҳои таҳқиқшаванда

Препарати таҳқиқшаванда	Мухлати муоина, рӯзҳо				ANOVA Фридман
	Ибтидой Dср Смиё	5 рӯз Dср Смиё	10 рӯз Dср Смиё	15 рӯз Dср Смиё	
Гурӯхи 1 (контрол)	15,00±0,76 176,63±11,4	11,83±0,64 109,92±8,6	9,66±0,88 73,30±6,8	6,67±0,34 34,89±4,3	<0,001 <0,001
Гурӯхи 2 (малҳами скабробент)	11,00±1,10 94,98±7,3	9,75±1,31 74,62±5,4	6,25±0,61 30,66±3,1	4,75±0,61 17,71±2,3	<0,001 <0,001
Гурӯхи 3 (малҳами «Вундехил»)	14,25±1,75 159,40±12,6	8,75±0,85 60,10±4,3	5,88±0,44 27,10±2,6	4,13±0,18 13,36±2,7	<0,001 <0,001
p	<0,05 <0,001	<0,05 <0,001	<0,05 <0,001	<0,05 <0,001	

Эзоҳ: р – ахамияти омории фарқи нишондихандаҳои байни гуруҳҳо (аз руи тести Крускал-Уоллис Н); Смиё- майдони миёнаи ҷароҳат дар калламушҳо бо мм^2 , дмиё-кутри миёнаи ҷароҳат бо мм

Ҳамин тавр, таъсири табобатӣ дар ҳамаи малҳамҳо мавҷуд аст, аммо ҷароҳатҳои фасоднок таҳти таъсири малҳами экстракти ғализи ҷойкаҳаки шахшул беҳтар сиҳат меёбанд. Дар ин ҳолат, таъсири системавии ин малҳам ба организми ҳайвонот баҳои нисбатан баланд дорад.

Боби 6. Баррасии натицаҳои таҳқиқот

Рисола ба таҳияи маводи доруворӣ дар асоси ашёи хоми ватанӣ-моддаҳои фаъоли биологии чойкаҳаки шахшул (бо забони русӣ - зверобой шеоховатный, бо забони лотинӣ *Hypericum scabrum L*) баҳшида шудааст.

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки моддаҳои фаъоли биологии таркиби чойкаҳаки шахшул хосиятҳои зиддимикробӣ, зиддиилтиҳобӣ ва ҷароҳатсиҳаткунандагӣ доранд. Аз ин хотир таҳияи шакли мулоими дору барои табобати ҷароҳатҳо дар асоси моддаҳои фаъоли биологии таркиби объекти таҳқиқот ба нақша гирифта шуда буд. Бо мақсади татбики методологияи таҳқиқот ва риояи мантиқии зинаҳои таҳқиқот, таҳлили сарчашмаҳои илмӣ оид ба самтҳои асосии табобати ҷароҳат гузаронида шуд. Муқаррар гардид, ки олимон раванди ҷароҳатро ба 3-фазаи зерин ҷудо мекунанд:

- фазаи I-ум – илтиҳоб, ба давраи тағйироти рагҳо ва давраи тозашавии ҷароҳат аз бофтаҳои некрозӣ;
- фазаи II – юм – фазаи регенератсия, тавлидшавӣ ва болигшавии бофтаҳои гранулятсионӣ;
- фазаи III- юм – эҳёи ҳадшаҳо ва эпителизатсия.

Тибқи ақидаи муҳақиқон маводи доруворӣ барои табобати ҳар як зинаи ҷароҳат бояд мувофиқи хоситяҳои фармакологии дору ва маҳсусиятҳои патофизиологии ҳар як фаза амалӣ карда шавад.

Маводи доруворие, ки барои табобати фазаи I –уми раванди ҷарроҳӣ истифода мешаванд, бояд таъсири хуби зиддигактериявӣ ва фаъолнокии баланди осмосӣ дошта бошанд.

Доруҳои фазаи II-юм ва III-юм бояд бофтаҳои гранулятсиониро ҳимоя намоянд, таъсири зиддимикробӣ дошта бошанд, раванди ренаративиро ба таҳрик биёранд, инчунин эпителизатсияро тезонанд.

Дар натиҷаи гирдоварӣ ва таҳлили адабиёти илмӣ оид ба хосиятҳои ботаникую фармакогностикии намудҳои ҷинси *Hypericum L* (чойкаҳакҳо) муқарар карда шуд, ки намудҳои ҷинси мазкур дар Тоҷикистон нисбатан

васеъ паҳн шудаанд. Ҷинси чойкаҳак- *Hypericum L.* 400 намудро дар бар мегирад. Дар қаламрави шуравии собиқ 59 намуд ва дар Тоҷикистон бошад 3 намуди чойкаҳак – чойкаҳаки оддӣ (*Hypericum petaratum L.*) чойкаҳаки қаддароз (*Hypericum Elandatum L.*) ва чойкаҳаки шахшул (*Hypericum deacrum*) мерӯянд.

Таҳлили муқоисавии намудҳои чойкаҳак, ки дар Тоҷикистон мерӯянд, иҷунин таҳлили микроскопии объекти таҳқиқот, яъне чойкаҳаки шахшул дар матни диссертатсия ва корҳои илмии нашрнамудаи муаллиф оварда шудаанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки доруҳои дар асоси чойкаҳакҳо ва моддаҳои фаъоли биологии онҳо таҳияшуда асосан ба воситаҳои зиддиилтиҳобӣ, зиддимикробӣ, табобати ҷароҳат ва банданда истифода мешаванд.

Доруҳои маълум, ки дар асоси чойкаҳакҳо таҳия шудаанд, маҷмаагиёҳҳои «Бруснивер», «Арфазетин», «Флористен», «Новокасит», «Декрим», «Негрустин» ва ғайра мебошанд.

Бо назардошти он, ки мо дар ҷорҷубаи таҳқиқоти диссертационӣ таҳияи малҳами дорои таъсири ҷароҳатсиҳаткунанда ва зиддимикробиро ба нақша гирифта будем, таҳлили сегменти мазкури бозори фарматсевтии Тоҷикистон гузаронида шуд. Натиҷаҳои таҳлил нишон медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 121-номгуи малҳамҳо аз қайди давлатӣ гузаштаанд ва аз рӯи таъсири фармакологӣ ба зиддиилтиҳобиҳо, зиддимикробиҳо, ҷароҳатсиҳаткунандаҳо, бедардқунандаҳо ва ғайра мансубанд. Таҳлили сегменти бозори фармтасевтӣ иҷунин нишон медиҳад, ки 98% малҳамҳои дар бозор дар муомилат буда, маводи дорувории воридотӣ мебошанд. Чунин вазъият як қатор мушкилоти марбут ба ташкили фаъолияти фарматсевтиро аз қабили болоравии нарҳ, назорати сифат, воридшавии доруҳои бесифат ва қочоқи маводи доруворӣ пеш меорад. Вазъи ба амал омада имкон медиҳад, то хулоса барорем, ки таҳияи маводи дорувории

босифат, босамар ва безарап дар асоси ашёи хоми ватанӣ масъалаи мубрами технологияи фарматсевтӣ мебошад.

Бо шарофати рушди биофарматсия, алҳол мусаллам аст, ки моддаҳои ёриасон пуркунандай инерти набуда, дар қатори ҷузъи фаъоли фарматсевтии дору барои зохиршавии комплекси хосиятҳои фармакотерапевтии маводи доруворӣ нақши муҳим доранд.

Ба ҳайси моддаи ёриасон, дар айни замон асос барои малҳам, тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти биофарматсевтӣ гилҳои бентонитдори Тоҷикистон интихоб шудаанд. Маъданҳои номбурда дар бисёр мамлакатҳои дунё ба ҳайси ҳомили ҷузъҳои фаъоли фарматсевтии шаклҳои мулоими дору истифода мешаванд. Тибқи маълумотҳои олими гурҷӣ Сагарейшвили Г.В. ҳарочоти истифодаи маъданҳои мазкур дар омехта бо обу глитсерин ба ҳайси ҳомили маводи доруворӣ дар шакли малҳам назар ба асоси маъмулии вазелин-ланолинӣ 14 маротиба камтар аст.

Ашёи хом, яъне растани чойкаҳаки шахшул дар ноҳияи Ҳовалинг (250 км дар ҷанубу шарқи Душанбе, 1200 метр аз сатҳи баҳр) дар 3 давра-то гулкунӣ, давраи авчи гулкунӣ ва давраи пухта расидани тухми растани ҷамъоварӣ карда шуд. Ашёи хом тибқи талаботи ГОСТ 6077-80 "Сырье лекарственное растительное" хушконида шуд.

Таҳлилҳои пешакии фитохимиявӣ нишон дод, ки миқдори бештари моддаҳои экстрактивӣ аз ашёи хоми дар давраи гулкунӣ ҷамъоваришуда ба даст меояд. Тибқи натиҷаҳои мазкур ашёи хоми дар давраи гулкунӣ ҷамъоваришуда мавриди таҳқиқи минбаъда қарор гирифт.

Бо мақсади интихоби речай ратсионалии экстраксияи моддаҳои фаъоли биологӣ аз объекти таҳқиқот-қисми руизамиинии растани чойкаҳаки шахшул хосиятҳои фармакотехнологии ашёи хом- талафи масса ҳангоми хушконидан, хокистари умумӣ, хокистаре, ки дар кислотаи хлорид ҳал намешавад, массаи холис, зичии ҳаҷмӣ, зичии масса, ковокӣ, ҳаҷми озоди қабат, дараҷаи варамкунӣ дар этаноли 70%- ва зарibi ҷаббиши экстрагент таҳлил карда шуд.

Натицаҳо нишон медиҳанд, ки нишондиҳандаҳои таҳқиқшуда дар доираи меъёр буда, барои таҳқиқи ашёи хоми растанигӣ ва аз он ҳосил намудани маводи дорувории ҷолинусӣ имкон медиҳад.

Зинаи навбатии таҳқиқот ба интихоби экстрагент равона шуда буд. Маълум аст, ки интихоби экстрагент аз ҳосиятҳои физикию химиявии моддаҳои фаъоли биологӣ, табиати химиявии онҳо ва экстрагент, ичунин аз соҳти гистологии бофтаҳо ва узвҳои ашёи хом вобаста аст. Бо назардошти маълумотҳои дар адабиёти илмӣ омада, бо мақсади интихоби экстрагент мо бо концентратсияҳои муҳталифи спирти этил таҷриба гузаронидем.

Натицаҳои таҷриба нишон медиҳанд, ки ҳангоми ба ҳайси экстрагент истифода намудани спирти этили дорои концентратсияҳои гуногун ихроҷи моддаҳои экстрактивӣ то ҳадди муайян ба афзоиш майл мекунанд: ҳангоми истифодаи спирти этили 40% миқдори моддаҳои экстрактивӣ 18,08%-ро ташкил медиҳад. Ҳангоми истифодаи спирти этили 50% миқдори моддаҳои экстрактивӣ 1% зиёд шуда, 19,08%-ро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда ҳангоми истифодаи спирти этили 60% то 20,4% зиёд мешаванд.

Параметри мавриди таҳқиқ қарордошта ҳадди максималии ҳудро ҳангоми ба сифати экстрагент истифода намудани спирти этили 70% зоҳир намуда, бо 20,59 % баробар мешавад. Ҳангоми зиёд намудани минбаъдаи концентратсияи экстрагент миқдори моддаҳои экстрактивӣ ба поёнравӣ майл мекунад.

Масалан, дар мавриди ба ҳайси экстрагент истифода намудани спирти этили 80% миқдори моддаҳои экстрактивӣ 18,62%-ро ташкил медиҳад, ки назар ба нишондиҳандаи максималӣ 1,97%- камтар аст. Ин натицаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар таркиби ашёи хом ҳам моддаҳои дар спирт ҳалшаванда ва ҳам дар об ҳалшаванда мавҷуданд.

Таҳқиқоти минбаъда ба интихоби усули экстраксия равона шуда буд. Бо ин мақсад аз 3-усули классикии экстраксия истифода намудем: матсератсия, матсератсияи қасрӣ ва экстраксияи сирқулятсионӣ. Ба ҳайси

экстрагент аз спирти этили 70% ва барои муқоиса аз оби тоза истифода намудем. Самаранокии усули экстраксия аз руи миқдори моддаҳои экстрактивӣ баҳогузорӣ карда шуд. Ҳангоми истифодаи усули матсератсия ва экстраксиякунонӣ бо спирти этили 70% нишондиҳандай таҳқиқшаванд 18,69%-ро ва ҳангоми истифодаи оби тоза 15,39%-ро ташкил дод. Ҳангоми истифодаи усули матсератсияи касрӣ ин нишондиҳандо мутаносибан 18,89% ва 16,45%-ро ташкил доданд. Нишондиҳандои максималӣ ҳангоми истифодаи усули экстраксияи сиркулятсионӣ мушоҳида мешаванд: миқдори моддаҳои экстрактивӣ ҳангоми истифодаи спирти этили 70% ба 20,71% баробар буда, ҳангоми истифодаи оби тоза 18,67%-ро ташкил медиҳад. Ҳамин тариқ ҳамчун усули оптимальӣ экстраксияи сиркулятсионӣ, бо истифодаи спирти этили 70% интихоб карда шуд.

Яке аз нишондиҳандои фармакотехнологӣ, ки ба пуррагӣ ва суръати ҷаббиши моддаҳои фаъоли биологии ашёи хом таъсир меқунад, андозаи заррачаҳои ашёи хом аст. Бо мақсади омӯзиши андозаи заррачаҳо ба миқдори моддаҳои экстрактивӣ ва суммаи flavanoidҳо (аз руи бозҳисоб бо рутин) аз 5 варианти дараҷаи майдане кардан ашёи хом истифода намудем. Андозаи заррачаҳои ашёи хом аз 2,5мм то 15мм буд. Таҷриба нишон дод, ки миқдори максималии моддаҳои экстрактивӣ аз ашёи дараҷаи майдашавиаш 8 мм мушоҳида мешавад ва $32,7 \pm 0,05\%$ -ро ташкил медиҳад. Миқдори суммаи flavanoidҳо низ ҳангоми истифодаи ашёи андозааш 8мм максималӣ буда, $1,23 \pm 0,02\%$ -ро ташкил медиҳад.

Омили дигаре, ки ба сифати раванди экстраксия яъне пуррагӣ ва суръати ҷаббиши моддаҳои экстрактивӣ таъсир мерасонад таносуби ашё ва экстрагент аст. Таҷрибаҳои лабораторӣ нишон доданд, ки таносуби оптимальии ашёи хом ва экстрагент (гиёҳи чойкаҳаки шаҳшул – спирти этили 70%) 1:10 мебошад.

Ҳамин тариқ тибқи натиҷаҳои таҳқиқот шароитҳои зеринро режими оптимальии экстраксияи моддаҳои фаъоли биологӣ аз таркиби растаний чойкаҳаки шаҳшул шуморидан мумкин аст:

- экстрагент - спирти этили 70%;
- андозаи заррачаҳои ашё - 8 мм;
- таносуби ашё ва экстрагент - 1:10;
- усули экстраксия - экстраксияи сиркулятсионӣ.

Барои ҳаммонандкуни маддаҳои фаъоли биологӣ дар таркиби экстракти чойкаҳаки шахшул аз усули храматографияи тунукқабата истифода намудем. Барои ҷудокуни храматографии ғлаваноидҳо аз пластинкаҳои силуфол ва системаи этилатсетат-кислотаи атсетат-спирти этили 96% (80:2:2:1) истифода намудем. Муаянкуни миқдории ғлаваноидҳо бо усули спектрофотометрия дар мавзеи ултрабунафш аз 220 то 500 нм истифода карда шуд. Миқдори ғлаваноидҳоро тибқи бозхисоб бо рутин ҳисоб намудем. Натиҷаҳои таҷриба мавриди коркарди оморӣ қарор дода шуд. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки МФБ-таркиби чойкаҳаки шахшул, ки дар Тоҷикистон меруяд, аз руи сифат ва миқдор, ҳосиятҳои микроскопию макроскопӣ ва фармакотехнологӣ ба талаботи ДД XI ҷавобгӯ аст. Тибқи натиҷаҳои таҳқиқот усули стандартизатсияи ЭФЧШ пешниҳод гардид, ки нишондиҳандаҳои зеринро дар бар мегирад:

- Тавсиф, якчинсагӣ, ҳаммонандкунӣ, миқдори металлҳои вазнин ва муаянкуни миқдории ғлаваноидҳо.

Тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти ботанику фармакогностӣ, физикию химиявӣ, химиявӣ, фармакотехнологӣ, биофарматсевтӣ ва биологӣ нақшай технологии бадастории ЭФЧШ таҳия гардид.

Бо мақсади интиҳоби ратсионалии асос барои малҳам, дар 9 асоси дорои ҳосиятҳои гидрофилиӣ, гидрофобӣ ва амфотерӣ намунаҳои малҳами 10%-и ЭФЧШ-ро бо усулҳои маъмули технологӣ тайёр намудем. Вояи малҳамро дар асоси таҳлили сарчашмаҳои илмӣ ва машварат бо олимони соҳаи фармакология интиҳоб намудем. Ҳомили мувоғик дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти биофарматсевтӣ муаян карда шуд. Намунаҳои малҳам бо усули Крувчинский-диализи мавозинатӣ таҳқиқ карда шуданд. Ба ҳайси муҳити ихроҷ аз спирти этили 96%-истифода намудем. Дар диализат баъди фосилаҳои муаяни вақт ҳисобкуни миқдории

флаваноидҳоро аз рӯи бозҳисоб бо рутин бо усули спектрофотометрия гузаронидем. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки ихроҷи босуръат ва аз ҳама бланди флаваноидҳо аз малҳам дар намунае мушоҳида мешавад, ки он дар асоси иборат аз бентонити тоҷикӣ, глитсерин ва об (18 :22 :60) тайёр шудааст.

Таҳқиқоти ихроҷи МФБ аз малҳам бо усули дифузия дар агар, натиҷаҳои бадастомадаро як бори дигар тасиқ намуда, бартарии омехтаи бетонити тоҷикӣ, глитсерин ва обро ҳамчун асоси ратсионалии малҳами ЭФЧШ нишон медиҳад.

Натиҷаҳои омӯзиши хосиятҳои физикию химиявӣ ва фармакотехнологӣ имкон медиҳанд, то муҳлати нигоҳдошти малҳами таҳияшударо 2-сол ва дар ҳарорати 4°C тавсия намоем.

Санчиши регламенти технологии малҳам нишон медиҳад, ки технологияи таҳияшуда дар шароити саноатӣ ба осонӣ бозтавлид мешавад ва мушкилӣ пеш намеорад.

Якҷоя бо кафедраи фармакология ва фармакологияи клиникии Институти такмили ихтисоси мутахасисони фарматсияи Донишгоҳи миллии фарматсевтии Украина (ш.Харков) таҳти роҳбарии профессор Мишенко О.Я. омӯзиши безарарии биологӣ ва фаъолнокии маҳсуси малҳами скабробент гузаронида шуд. Ҳайвонҳои таҷрибавӣ дар вивария мувофиқи меъёрҳои муқараршуда нигоҳдорӣ мешуданд.

Барои муайян кардани заҳрнокии шадид аз 24-калламуши безоти нарина ва модина, ки вазнашон 160-200гр буд, истифода намудем. Сину соли калламушҳо 3,5 – 4 моҳ буд.

Таъсири малҳам ба организми ҳайвонҳои таҷрибавӣ дар динамика дар муддати 2 ҳафта таҳқиқ карда шуд. Малҳамро бо вояи 22610 мг дар кг 2 маротиба ба ҷои тарошилан пусти ҳайвон молидем. Натиҷаҳои таҳқиқот коркарди оморӣ карда шуд. Дар давоми таҷриба ягон ҳайвон вафот накард. Иштиҳо, ранг ва ҳолати пуст бетағир монд. Массаи ҳайвонҳои таҷрибавӣ, инчунин массаи узвҳои дарунии онҳо тағйир наёфтанд. Дар

хайвонҳо реаксияи рефлекторӣ боқӣ монда, хориҷшавии пешоб ва фекалий, инчунин дефекатсия бетағир буд. Ҳамин тариқ истифодаи малҳами скабробент бо вояи 22610 мг/кг ҳангоми ба пуст молидан фавт ва аломатҳои захролудшавӣ зоҳир намешаванд.

Натиҷаҳои таҷриба имкон дод, то хулоса барорем, ки малҳами скабробентро барои истифодаи берунӣ бо вояи 22610 мг/кг ба синфи VI, яъне «Моддаҳои нисбатан безарар» мансуб донитсан мумкин аст.

Захрнокии музмини малҳами скабробентро дар 36 калламуши безот вазнашон 180-200 гр ва синнашон 3,5-4 моҳ (дар оғози таҷриба) омӯҳтем. Микдори яқдафъаинаи малҳам 10мг/см² –ро ташкил медод. Масоҳат барои молидан бошад, 10%-и сатҳи умумии бадани калламушро ташкил медод. Бояд қайд кард, ки масоҳати бадани калламуше, ки вазнаш 200 гр аст, 31 см²-ро ташкил медиҳад.

Малҳам бо вояи 1400 мг/кг бо фосилаи 3 соат дар давоми 30 рӯз молида шуд. Таъсири захролудкунандагии малҳам дар асоси нишондиҳандаҳои хуни периферӣ, ҳолати функсионалии чигар, гурдаҳо, системаи марказии асад ва системаи дилу рагҳо гузаронида шуд. Дар хуни периферӣ гемоглобин, эритроситҳо, лейкоситҳо вақти лаҳтабандии хун ҳисоб карда шуд. Дар пешоб миқдори мачевина ва креатинро ҳисоб намудем. Натиҷаҳои таҷрибаро коркарди оморӣ намудем. Натиҷаҳои таҷриба нишон медиҳанд, ки дар ҳолати пуст ва фаъолнокии калламушҳо, инчунин афзоиши вазни онҳо тағиротҳои назаррас мушоҳида намешаванд.

Омӯзиши таъсири малҳам ба кашишхуриҳои дили ҳайвонҳои таҷрибавӣ нишон медиҳад, ки электрокардиограмма дар ҳолати меъёри қарор дорад ва хулоса баровардан мумкин аст, ки объекти таҳқиқ таъсири кардиотоксӣ надорад. Микдори эритроситҳо, лейкоситҳо, нейтрофилҳо, эозинофилҳо, моноситҳо баъди 30 рузи молидани малҳам ба таври назаррас тайғир намеъбанд. Инчунин муддати тулонӣ ба пуст молидани скабробент ба вақти лаҳтабандии хун, миқдори фибриноген ва вақти

протромбизатсия дар калламушҳо (ҳам нарина ва ҳам модина) таъсири манфӣ надорад.

Баъди 30 рузи молидани малҳам, миқдори сафедаи умумӣ, глюкоза, триглицеритҳо, холистерни дар доираи нормаи физиологӣ қарор доштанд.

Таҳлили нишондиҳандаҳои биохимиявии пешоб аз набудани таъғироти аз ҷиҳати оморӣ муҳим шаҳодат медиҳад. Муоинай берунӣ нишон медиҳад, ки пас аз истифодаи малҳами скабробент қабат, намии тоза ва пардаҳои луобии табиӣ бетғийр буд. Пустпартой, гиперператоз, эритематоз, варам, денигментатсия ва дигар нишондиҳандаҳои осеб дида намешавад. Истифодаи малҳам ба массаи нисбии узвҳои даруни калламушҳо таъсир намекунад. Ҳамин тариқ тибқи натиҷаҳои таҷриба оид ба заҳрнокии музмини малҳами скабробент, тибқи таснифоти К.К. Сидоров, объекти таҳқиқотро ба синфи VI-и заҳрнокӣ, яъне «Моддаҳои нисбатан безарар» дохил намудан мумкин аст.

Таъсири реперативии малҳами скабробент дар калламушҳо гузаронида шуд. Ҳамаи амалҳо мутобиқи «Конвенсияи аврупой оид ба муҳофизати ҳайвоноти муҳрадори бо мақсадҳои таҷрибавӣ ва илмӣ истифодашаванда» ичро шуданд. Таҷриба дар 18 калламуши вазнашон 180-200 гр гузаронида шуд.

Омӯзиши таъсири репоративии малҳами скабробент дар ҷароҳатҳои ростхатта дар муқоиса бо малҳами «Вундехил» гузаронида шуд. Натиҷаҳои таҳқиқот бо усули тензиометрӣ баҳогузорӣ шуданд. Нишондиҳандаҳои тензиометрӣ мавриди коркарди оморӣ қарор гирифтанд. Натиҷаҳо нишон медиҳад, ки фаъолнокии репоративии малҳами скабробент назар ба препарати муқоисавӣ- малҳами «Вундехил» 1,3-маротиба бештар аст.

Тибқи натиҷаҳои таҳқиқотӣ физикию химиявӣ, химиявӣ, фармакотехнологӣ, биофарматсевтӣ ва биологӣ регламенти истеҳсоли малҳами скабробент таҳия гардид. Натиҷаҳои санчиш дар пои парки технологии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар шароити саноатӣ таҳия шуда бо осонӣ бозтавлид шуда, мушкили ба пеш намеорад.

Хулосаҳо

1. Манбаъҳои илмӣ оид ба хосиятҳои ботаникию фармакогностии растаниҳои ҷинси чойкаҳакҳо (*Hypericum L.*), паҳншавӣ, таркиби химиявӣ, таъсири биологӣ, шаклҳои дору ва истифодаи онҳо дар тиб таҳлил ва ҷамъбаст карда шуд [1-А, 4-М, 5-А].
2. Таҳқиқоти маркетингии шаклҳои мулоими дору дар бозори фарматсевтии Тоҷикистон гузаронида шуд. Муқарар карда шуд, ки ба феҳристи давлатии ҶТ 121 номгӯи шаклҳои мулоими дору шомил буда, 98%-и онҳо воридоти мебошанд, ки аз мубрамияти таҳияи малҳам дар асоси ЭФЧШ шаҳодат медиҳад [2-А].
3. Бо роҳи таҷрибавӣ асоснок карда шуд, ки ҷаббиши пурра ва босуръати МФБ тавассути спирти этили 70% таносуби 1:10-и ашё ва экстрагент, инчунин ҳангоми 3мм будани зарраҳои ашё ба даст меояд [3-М, 11-А, 12-А, 13-А].
4. Бо усулҳои физикию-химиявӣ ва химиявӣ ҳаммонандқунӣ ва таҳлили микдории flavonoidҳо, моддаҳои даббоғӣ ва микроэлементҳо дар таркиби чойкаҳаки шаҳшул гузаронида шуд [10-А, 13-А, 14-А].
5. Тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти биофарматсевтӣ ба ҳайси асоси малҳам омехтаи бентонити тоҷикӣ, глитсерин ва об (18:22:60) интихоб гардид. Таҳқиқи малҳам бо усулҳои диализи мувозинатӣ ва дифузия дар агар дастрасии баланди биологии малҳами таҳияшударо нишон медиҳад. Муҳлати нигаҳдошти малҳам дар ҳарорати 4° 2 сол муқарар карда шуд [6-А, 9-А, 12-А, 13-А].
6. Таҳқиқи безарарии биологии малҳам дар таҷрибаҳои захролудшавии шадид ва музмин нишон медиҳад, ки объекти таҳқиқот ба гуруҳи VI-моддаҳои нисбатан безарар мансуб аст. Омӯзиши муқоисавии таъсири ҷароҳатсиҳаткунандагӣ ва зиддимикробии малҳам нишон медиҳад, ки назар ба доруи муқоисашаванда-малҳами Вундехил мутаносибан 29,6 % ва 31,25% бартарӣ дорад [6-А, 7-А, 8-А, 13-А].

7. Санчиши регламенти технологӣ нишон медиҳад, ки технологияи таҳияшуда дар шароити саноатӣ бозтавлид шуда, мушкилӣ пеш намеорад [3-М, 11-А].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот

Шакли мулоими коркардкардашудаи дорувории дорои ЭФЧШ метавонад ҳамчун дору ба қайд гирифта шуда ва технологияи таҳиягардидаи малҳами ЭФЧШ мавриди таваҷӯҳи истеҳсолқунандагони доруворӣ аз ашёи хоми гиёҳӣ қарор гирад. Методикаҳои коркардшуда дар озмоишгоҳҳоро барои ошкорсозӣ ва мааянкунии миқдори моддаҳои фаъоли биологӣ (МФБ) дар ашёи хоми растани чойкаҳаки шахшул ва доруворӣ аз растани шифобаҳш истифода бурдан мумкин аст.

Рўйхати адабиёт

1. Абизов, Е.А. Мягкие лекарственные формы на основе масла семян лоха [Текст] / Е.А. Абизов, А.И. Бардаков, В.С. Бабаскин // Фармация. - 2012. - №21. - С. 34 - 36.
2. Адсорбционные свойства бентонитовых и палыгорскитовых глин Таджикистана [Текст] / Н. Б. Сахибов [и др.] // Известия академии наук Республики Таджикистан отделение физико-математических, химических, геологических и технических наук. – 2011. – № 4 (145). – С. 110–115. 2
3. Азонзод, Ч. Сад гиёҳи шифобахш [Матн] / Ч. Азонзод, С. Абдулло, М.Хоча// – Душанбе, – 1992, 152 сах.
4. Акбаралиев, М. А. Разработка технологии получения иммуностимулирующих экстрактов на основе лекарственных растений [Текст] / М. А. Акбаралиев, М. Г.Исмаилова, Т. Ф. Ибрагимова // Проблемы и перспективы в области фармацевтики и открытия лекарственных средств. -2018.-№ 1.- 87-98.
5. Алеева, Е.В. Роль вспомогательных веществ в обеспечении фармацевтических и терапевтических свойств лекарственных препаратов [Текст]/ Е. В. Алеева // Химико-фармацевтический журнал. - 2009. - №4. - С. 51 - 56.
6. Алексеева, М. А. Исследование биологически активных флавоноидных компонентов хмеля обыкновенного *Humulus lupulus*: дис. ... кандидата фармац. наук; 15.00.02 [Текст] /М.А. Алексеева. – ГУ НИИ питания РАМН. – М., 2005. – 104 с.
7. Алюшин, М.Т. Роль новых вспомогательных веществ в совершенствовании технологии мягких лекарственных форм [Текст] // Фармация. - 1980. - Т. 29. - №1. - С. 51 - 52.
8. Анурова, М.Н. Мягкие лекарственные формы: типы, характеристики, регламентация [Текст] / М.Н. Анурова, Н.Б.

- Демина // Фармация. - 2014. - №8. - С. 44.
9. Анцупова, Т. П. Биологически активные вещества лекарственных растений Забайкалья [Текст]/ Т. П. Анцупова// Бутлеровские сообщения. 2011. Т.27. №13 С.63-67
 10. Аптечна технологія ліків: підручник для студентів фарм. факультетів ВМНЗ України / за ред. О. І. Тихонова. Вінниця: Нова Книга, 2016. 536 с.
 11. Базаркина, О.В. Разработка новой лекарственной формы с ранозаживляющей и противовоспалительной активностью [Текст] / О.В. Базаркина, О.А. Семкина, Е.И. Грибкова // Российский научный мир. - 2013. - №2. - С. 5 - 16.
 12. Бандюкова, В.А. Тонкослойная хроматография флавоноидов. [Текст] / В.А. Бандюкова// Пятигорск, 1977. - 57 с.
 13. Баранова, М.А. Классификация морфологических типов устьиц [Текст]/ М.А. Баранова // Ботанический журнал – № 12. – Т. 70. – 1985. – С. 1585-1594. – ISSN 0006-8136.
 14. Баранова, М.А. О латероцитном типе устьичного аппарата у цветковых [Текст]/М.А. Баранова // Ботанический журнал. – № 2. – Т. 66. – 1981. – С. 179-188. – ISSN 0006-8136.
 15. Безуглая, Е.П. Биофармацевтические и технологические аспекты разработки мази для лечения ран в фазе регенерации [Текст]/ Е.П. Безуглая, // Фармаком. – 1996. - № 4-5. – С. 46-49.
 16. Белоусов, П. Е. Бентонитовые глины России и стран ближнего зарубежья [Текст] / П. Е. Белоусов, В. В. Крупская // Георесурсы. – 2019. – № 21 (3). – С. 79–90.
 17. Беляцкая, А. В. Использование готовых лекарственных препаратов при экстемпоральном изготовлении порошков [Текст]/ А.В. Беляцкая [и др.] // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2017;(1):82-85.
 18. Бентонит и его применение в качестве основы для мазей [Текст] / Т.С. Полищук, И.О. Ткачук, Ю.А. Скрыпник [и др.] //

- Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицине. – 2002.
19. Блатун, Л.А. Местное медикаментозное лечение ран [Текст]/ Л.А. Блатун // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - №4. - С. 51 - 59.
 20. Бойченко, Н.Б. Мягкие лекарственные формы. Технология приготовления и особенности прописи рецептов: метод. указания [Электронный ресурс] / Н.Б. Бойченко, В.А. Колесников; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2016. 29 с.
 21. Бутко Я. А. Фармакокоррекция раневого процесса [Текст]/ Я. А. Бутко // Провізор. – 2007. - №15. – С. 26-32.
 22. Вайс, Р.Ф. Фитотерапия: Руководство [Текст]/ Р.Ф. Вайс, Ф. Фантельманн// -М.: Медицина, 2004. 534 с.
 23. Воробьева, В.М., Технология и нормы качества экспериментального стоматологического геля «Эстофит дента» [Текст]/ В.М. Воробьева, Е.В. Алхимова // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-6. – С. 1307-1311;
 24. Ганиев, А.К. Изучение числовых показателей и биоактивных веществ растительного сбора Рано [Текст]/ А.К. Ганиев // Тезисы докладов XV Российского национального конгресса «Человек и лекарство». -Москва, 2008. С. 607- 608.
 25. Ганичева Л.М. Биофармацевтические аспекты разработки, производства и применения лекарственных препаратов [Текст] / Л.М. Ганичева, Г.П. Вдовина // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. - 2012. - №3. - С. 3 - 9.
 26. Георгиевский, В. П. Физико–химические и аналитические характеристики флавоноидных соединений [Текст] / В. П. Георгиевский, А. И. Рыбаченко, А. Л. Козаков. – Ростов: Изд–во Ростовского ун–та, 1988. – 131 с.

27. Государственная фармакопея СССР, 11-е издания М.: Медицина, 1987. - Вып. 1. Общие методы анализа. - 334 с.
28. Государственная фармакопея СССР, 11-е издания М.: Медицина, 1990. - Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. -398 с.
29. Государственная Фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том. II, III. [Текст] / [Электронный ресурс Федеральной электронной медицинской библиотеки Министерства здравоохранения Российской Федерации].
30. Государственная Фармакопея Российской Федерации. XIV издание. – Том IV. [Текст]/ Москва, 2018. – С.6343-6350.
31. Грих, В. В. Разработка мягких лекарственных форм, содержащих твердые дисперсии [Текст] / В.В. Грих, И.И. Краснюк (мл.), А.В. Беляцкая [и др.] // Разработка и регистрация лекарственных средств. - 2018. - №1. - С. 36 - 38.
32. Гулякин, И.Д. Применение фармацевтической технологии для повышения биодоступности лекарственных веществ [Текст] / И.Д. Гулякин, Л.Л. Николаева, Е.В. Санарова [и др.] // Российский биотерапевтический журнал. - 2014. - Т. 13. - №3. - С. 101 - 108.
33. Гылымхан, Н. Т. Возможности использования бентонитовых глин в медицине [Текст]/ Н. Т. Гылымхан, Ш. Н. Жумагалиева, Ж. А.Абилов // Доклады Национальной Академии Наук Республики Казахстан. – 2016. – № 4. – С. 24–33.
34. Директива Совета ЕС о сближении законов, постановлений и администрирование положений государств ЕС по вопросам защиты животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (86/609/EEC) [Текст] / Надлежащая производственная практика лекарственных средств // под ред. Н. А. Ляпунова, В. А. Загория, В. П. Георгиевского, Е. П.

- Безуглой. – Киев: Морион, 1999. – С. 508–545.
35. Доклінічне вивчення місцевоподразнювальної дії лікарських засобів [Текст] / В.М. Коваленко, А.Г. Ципкун [и др.] // (методичні рекомендації)– Київ, 2007. – 61 с.
36. Державна Фармакопея України / Держ. п-во «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид., 4 допов. [Текст]-Х.: Державнепідприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2011. – 540 с.
37. Державна Фармакопея України / Державне п-во «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид., доп. 1. [Текст]. — Х.: РІРЕГ, 2004. —520 с.
38. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Держ. п-во «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид [Текст]-Х.: Державнепідприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с.
39. Експериментальне вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів [Текст] / В.М. Коваленко [и др.]// Методичні рекомендації. – Київ, 2000. С.74-97.
40. Зимина, Л.Н. Совершенствование методов стандартизации сырья и препаратов зверобоя продырявленного [Текст] / Л.Н. Зимина // Тезисы докладов XXXI Самарской областной студенческой научной конференции. – Самара, 2005. – С. 113.
41. Зимина, Л.Н. Фитохимическое исследование травы зверобоя [Текст] / Л.Н. Зимина // 79-я Всероссийская студенческая научная конференция, посвященная 1000-летию Казани. Сборник тезисов. Казань, 2005. – С. 202.
42. Ивануса, С. Я. Современные принципы лечения гнойных ран:

Учебное пособие для слушателей факультета подготовки врачей и ординаторов по специальности «Хирургия» [Текст] /С.Я. Ивануса, П.Н. Зубарев, Б.В. Рисман, О.А. Литвинов—СПб.: «Онли-Пресс», 2017.—36 с.

43. Илиев, К.И. Биофармацевтические и фармакологические исследования мази «Лидодиклозоль» // Медицинская наука и образование Урала. - 2016. - Т. 17. - №2. - С. 127 - 131.
44. Илиев, К.И. Исследование новой мягкой лекарственной формы новокаина гидрохlorida на основе геля «Тизоль» [Текст] / К.И. Илиев, А.И. Сичко, Т.А. Кобелева // Современная фармацевтика: потенциал роста в долгосрочной перспективе, сборник материалов Международной научной конференции. - 2013. - С. 80 - 83.
45. Исследование активности препаратов и индивидуальных веществ травы зверобоя продырявленного [Текст]/ В.А. Куркин, О.Е. Правдинцева, А.В. Дубищев [и др.] // Медицинский вестник Башкортостана. 2006. - Вып.1. - С. 114-115.
46. Исследование сырья и препаратов зверобоя. В.А. Куркин, О.Е. Правдинцева, А.В. Дубищев [и др.] [Текст] / Фармация. 2005. Т. 53. № 3. С. 23-25.
47. Исупов, С.Д. Физико-химические и технологические свойства бентонитовых глин Таджикистана [Текст]\ Диссертация на соис. уч. Степ. Кандидата технических наук. Душанбе-1997. 24с.
48. К вопросу о стандартизации мягких лекарственных средств [Текст]/ Н.А. Ляпунов, Н.П. Хованская, Е.П. Безуглая, [и др.] // Фармаком. – 1999. – № 2. - С. 36-41.
49. Капсалямова Э.Н. Возможности бентонитов в разработке лекарственных форм [Текст] / Э.Н.Капсалямова, Г.К. Ерекешова, З.Б. Сакипова// Вестник КазНМУ, №5-2014, с. 60-62.
50. Кинев, М.Ю. Современное состояние отечественного

- фармацевтического рынка гелей: анализ и перспективы дальнейшей разработки [Текст] / М.Ю. Кинев, А.Ю. Петров, В.А. Зырянов // Научные ведомости БелГУ, Серия Медицина. Фармация. - 2016. - №26(247), вып. 36. - С. 105 - 113.
51. Князькова, А.С. Разработка состава и технологии изготовления дентального геля комбинированного действия [Текст] / А.С. Князькова, О.А. Семкина, Т.В. Фатеева // Фундаментальные исследования. - 2014. - №9. - Т. 1. - С. 110 - 113.
52. Кожем'якін, Ю.М. Науково практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними [Текст]/ Ю.М. Кожем'якін, О.С. Хромов // Київ, Видавничий дім «Авіценна», 2002. – с. 98.
53. Костина, А.А. Определение фармацевтической доступности мази с экстрактом левзеи сафлоровидной (*Rhaponticum carthamoides* Willd.) [Текст] / А.А. Костина, А.Г. Курегян // Современные проблемы науки и образования. - 2015. -№4. - С. 551 - 551.
54. Кудашкина, Н.В. Лекарственная форма из травы зверобоя для применения в гинекологии [Текст] / Н.В. Кудашкина // Фармация. 2004. - Т. 52, № 3. - С. 36-37.
55. Кукина, Т.П. Неполярные компоненты экстракта зверобоя продырявленного [Текст]/ Т.П. Кукина, И.И. Баяндина, Л.М. Покровский // Химия растительного сырья. 2007. - № 3. - С. 39-41.
56. Куркин, В. А. Вопросы стандартизации сырья и препаратов зверобоя [Текст]/ В. А. Куркин, О. Е. Правдинцева, Л. Н. Зимина // Фармация. - 2007. - № 4. - С. 12-14.
57. Куркин, В. А. Фармакогнозия: учеб. для студ. фармацевт, вузов (фак.) [Текст]// В. А. Куркин; М-во образования и науки РФ, М-во здравоохранения и соц. развития РФ. - изд. 2-е перераб. и доп. - Самара: Офот, 2007. - 544 с.

58. Куркин, В. А. Фенольные соединения как источник лекарственных растительных средств [Текст] / Тезисы докладов XV Российского национального конгресса «Человек и лекарство». -Москва,2008.-С. 653.
59. Куркин, В.А. Зверобой: итоги и перспективы создания лекарственных средства [Текст]/ В.А. Куркин, О.Е. Правдинцева – Самара: ГОУ ВПО «СамГМУ»; ООО «Офорт». – . 2008. – 127 с.
60. Куркин, В.А. Сравнительное исследование образцов травы зверобоя продырявленного [Текст] / В.А. Куркин, О.Е. Правдинцева // V Всероссийская научная конференция «Химия и технология растительных веществ». — Уфа, 2008. С. 182.
61. Куркин, В.А. Фенилпропаноиды и флавоноиды как источник импортозамещающих лекарственных растительных средств [Текст] / В.А. Куркин // Тезисы докладов XVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство». Москва, 2009. - С. 689.
62. Куркин, В.А. Флавоноиды надземной части *Hypericum perforatum* [Текст]/ В.А. Куркин, О.Е. Правдинцева // Химия природных соединений. -2007.-№5.-С. 512-513.
63. Кухтенко, Г. П. Исследование реологических свойств эмульсионных систем в зависимости от состава эмульгирующейся смеси и технологии изготовления [Текст]/ Г. П. Кухтенко // Рецепт. – 2015. – № 5 (103). – С. 85–89.
64. Лагвилава, Т.О. Ранозаживляющие средства на основе карбополов [Текст] / Т.О. Лагвилава, Е.В. Зиновьев, Г.К. Ивахнюк [и др.] // Известия Санкт Петербургского государственного технологического института (технического университета). – 2013. – №18(44). – С. 47 – 52.
65. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико–биологических исследованиях с использованием Excel [Текст]/ С. Н. Лапач, А.

- В. Чубенко, П. Н. Бабич. – Киев: Морион, 2001. – 320 с.
66. Лежнева Л.П. Мази - достижения и перспективы развития [Текст]/ Л.П. Лежнева, Н.В. Никитина // Пятигорск: РИА-КМВ. - 2012. - 188 с.
67. Лечение ожоговых ран с применением раневых покрытий Учеб. пособие для врачей [Текст]/ А.А. Алексеев, А.А. Пальцын, М.Г. Крутиков [и др.]: РМАПО, 2004.П 137 с.
68. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика [Текст]/. – Київ: Міністерство охорони здоров'я України, 2009. – 27 с.
69. Макиева, М.С. Фармакотехнологические исследования дерматологических композиций с использованием лимонника китайского семян СО2 экстракта [Текст] /: Дисс.канд. фарм. наук. - Пятигорск, 2016. - 120 с.
70. Методические рекомендации по использованию поведенческих реакций животных в токсикологических исследованиях для целей гигиенического нормирования [Текст]/ Е. Н. Буркацкая [и др.] – Киев, 1980. – С. 1–11.
71. Мирзакулов, У. Д. Изучение набухания полимерных композиционных гелей на основе полиакриловой кислоты и бентонитовых глин в водных растворах [Текст] / У. Д. Мирзакулов, Ш. Э. Очилов, М. А. Махкамов // Universum: химия и биология. – 2020. – № 1 (79). – С. 14–19.
72. Молохова, Е.И. Оптимизация состава мази с фитоэстрогенами серпистена [Текст] / Е.И. Молохова, Ю.В. Сорокина, Д.Е. Липин// Разработка и регистрация лекарственных средств. 2021;10(4):89-95.
73. Молчанова, Ю.Н. Реологические свойства гидрофильных основ мягких лекарственных форм [Текст] / Ю.Н. Молчанова, А.А. Трубников // Фармация. - 2015. - № 7. - С. 39 - 41.
74. Мусаева, С.Э. Логарифм получения интим-геля с густым экстрактом солодки голой [Текст]/ С.Э. Мусаева // Вестник

- науки и образования. - 2019. - №10-1(64). - С. 7 - 15.
75. Мусоев, С.М. Некоторые итоги исследования бентонитовых глин Таджикистана [Текст]/ С.М Мусоев, Л.М Брагинцева // Первый конгресс медицинских работников республики Таджикистан, том-1, Душанбе-1997. 259-260с.
76. Минина С. А., Каухова И. Е. Химия и технология фитопрепаратов: учебное пособие для вузов. Москва: ГЕОТАР-МЕД, 2004. 560с.
77. Коритнюк Р. С., Руденко В. В., Власенко І. О. М'які лікарські форми аптечного виготовлення – забезпечення індивідуального підходу в лікуванні населення. *Фармацевтичний журнал*. 2006. № 2. С. 25 – 29.
78. Назиров, Р.С. Структурные особенности ассимиляционного аппарата видов рода *weigela* thunb. в связи с интродукцией в г. Душанбе [Текст] / Р. С. Назиров, Г. Н. Евдокимова, Ш. С. Холова // Субтропическое и декоративное садоводство (74) 2020, -С.132-136.
79. Науково практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними [Текст] /Ю.М. Кожем'якін [и др.]// Київ, Видавничий дім «Авіценна», 2002. – с. 98.
80. Никонов, Г. К. Основы современной фитотерапии [Текст] / Г. К. Никонов, Б.М Мануйлов// ОАО «Издательство «Медицина», 2005. - 520 с.
81. Оптимізація доклінічного вивчення ефективності та нешкідливості лікарських засобів у формі мазей та гелів [Текст] /Л.В. Яковлєва, І.Г. Бутенко, К.П. Бездітко. – К., 2008. – 5 с. – Інформаційний лист № 101-2008.
82. Патент RU 2467767. Композиция для лечения ран и изделия на ее основе [Текст]/ Л.И. Аванесова, В.В. Бояринцев, С.В. Добыш [и др.]; патентообладатель Э.В. Фрончек. - Заявл. 10.05.2011; опубл. 27.11.2012.

83. Патент RU 2626671. Лекарственное средство для лечения поражений мягких тканей организма [Текст]/ Н.Б. Мельникова, В.М. Коробко; патентообладатель ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России. - Заявл. 05.08.2015; опубл. 31.07.2017.
84. Патент RU2218167. Способ получения композиционного средства -мази «СВФ» [Текст]/ В.Ф. Старцев, Н.И. Старцева, В.В. Старцев; патентообладатель Старцева Н.И. - Заявл. 03.09.2001; опублик. 10.12.2003.
85. Патент RU2481834. Антимикробная композиция для лечения ожогов и ран [Текст]/ Л.П. Лазурина, А.А. Краснов, А.С. Самофалов [и др.]; патентообладатель Лазурина Л.П. - Заявл. 31.08.2011; опублик. 20.05.2013.
86. Перцев, И. М. Мази в современной фармакотерапии [Текст] / И. М. Перцев, И. С. Гриценко, В. И. Чуев // Вісник фармації. - 2002. - № 2. - С. 3-6.
87. Полимеры в технологии создания лекарственных форм с модифицированным высвобождением [Текст] / К.В. Алексеев, Н.В. Тихонова, Е.В. Блынская [и др.] // Российский химический журнал. - 2010. - №6. - С. 87 - 93.
88. Правдинцева О.Е. Исследование химического состава надземной части *Hypericum perforatum* L. [Текст] / О.Е. Правдинцева, В.А. Куркин, // Фармация № 5 (24) ноябрь 2012 Медицинский альманах С. 204-206.
89. Правдинцева, О.Е. Рациональная заготовка травы зверобоя / О.Е. Правдинцева, В.А. Куркин // Фармация. 2009. - Т. 57, № 5. - С. 1012.
90. Правдинцева, О.Е. Сравнительное исследование химического состава надземной части некоторых видов рода *Hypericum* L. [Текст] / О.Е. Правдинцева, В.А. Куркин, // Химия растительного сырья. 2009. №1. С. 79–82
91. Правдинцева, О.Е. Фитохимическое исследование травы

- Hypericum perforatum L. [Текст] / О.Е. Правдинцева, В.А. Куркин // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Томск, 2006. - С. 282-285.
92. Привольнев, В. В. Основные принципы местного лечения ран и раневой инфекции [Текст] / В. В. Привольнев, Е. В. Каракулина // Клин. микробиол. антимикробная химиотерапия. 2011. Т. 13, № 3. С. 214 – 222.
93. Прозоровский, В. Б. Основные методы статистической обработки результатов фармакологических экспериментов [Текст]/ В. Б. Прозоровский // В кн.: Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Москва: Ремедиум, 2005. С. 763—827.
94. Прокошева, Л.И. Содержание действующих веществ в надземной части Hypericum perforatum L. [Текст] / Л.И. Прокошева, Л.В. Шатунова // Растительные ресурсы. 1985. - Т. 21, вып. 4. - С. 461-463.
95. Разработка состава и технологии дерматологического геля сухого экстракта босвелии пильчатой [Текст] / М.Н. Анурова, Е.О. Бахрушина, Н.Б. Демина [и др.] // Вестник ВГУ, серия: Химия. Биология. Фармация. - 2016. - №4. -С. 127 - 132.
96. Разработка состава и технологии мягкой лекарственной формы производного нитрофурана [Текст] / А.В. Беляцкая [и др.] / Вестник ВГУ, серия: химия. Биология. Фармация, 2020, № 1 С.50-58.
97. Разработка технологии и биофармацевтическое исследование мази на основе густого экстракта шалфея мускатного [Текст] / С. М. Мусозода [и др.], // Наука и инновация. – 2020. – № 1. – С. 55–60.
98. Разработка технологии получения жидкого экстракта листьев шалфея мускатного (*Salvia sclarea* L.), произрастающего в

- Таджикистане [Текст] / К. С. Махсудов [и др.], // Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських засобів: зб. наук. пр. – Харків: Вид–во НФаУ, 2020. С. 98–100.
99. Ранозаживляющие средства на основе карбополов / Т.О. Лагвила, Е.В. Зиновьев, Г.К. Ивахнюк [и др.] // Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). - 2013. - №18(44). - С. 47 - 52.
100. Раны и раневая инфекция: Руководство для врачей [Текст] / Под ред. М.И. Кузина, М.Б. Костюченок.-2-изд., перераб. и доп.-М.: Медицина, 1990.-592с.
101. Рахимова, М. Х. Анализ ассортимента сахара снижающих лекарственных средств, представленных на фармацевтическом рынке Республики Таджикистан [Текст] / С.М. Мусозода, О.С. Шпичак. // ISSN 0367-3057, Фармацевтический журнал, 2021, Т. 76. № 2. С. 3-10.
102. Рахимова, М. Х. Лекарственные растения флоры Таджикистана, применяемые в терапии сахарного диабета [Текст]/ С. М. Мусозода, О. С Шпичак. // Наука и инновация ISSN2312-3648 №3 2019. С.76-80.
103. Рациональное применение мазей [Текст]/ Л.В. Деримедведь, И.М.Перцев, Г.В. Загорийи [и др.]// Провизор. - 2002. - № 1. -С. 20-22
104. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных [Текст] / Применение пакета программ Statistica. //– Москва: «Медиа Сфера», 2006 г. – 312 с.
105. Реологические исследования мягких лекарственных средств / Г.П. Кухтенко, А.С. Кухтенко, Э.Н. Капсалямова [и др.] // Медицина. -2014. - №1. - С. 6 - 9.
106. Реологические свойства адсорбционного вагинального геля на

- основе стиромаля [Текст] / Г.В. Аюпова, Т.В. Романенко, А.А. Федотова [и др.] // Башкирский химический журнал. - 2008. - Т. 15. - №3. - С. 35 - 43.
107. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств [Текст] / А. В. Миронов, Н. Д. Бунятян, А. Н. Васильева [и др.] / Москва: Гриф и К, 2012. 944 с.
108. Сабоиев, С.С. Запасы сырья двух видов *P. Hypericum L.* и *Origanum tyttanthum* Gontsch. в западных районах Горно-бадахшанской АО Таджикистана [Текст] / С.С. Сабоиев, Х.С. Мастоншоева // Растительные ресурсы. 1992. - Т. 28, вып. 2. - С. 36-46.
109. Сакипова, З. Б. Бентонитовые глины как основа для лекарственных форм [Текст]: /автореф. док. фарм. наук. // З. Б. Сакипова. – М., 2010. – 45 с.
110. Сало, Д. П. Высокодисперсные минералы в фармации и медицине [Текст] / Д. П. Сало, Ф. Д. Овчаренко, Н. Н. Круглицкий. – Киев: Наука думка, 1969. –164 с.
111. Самылина, И. А. Зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum*) [Текст] / И. А. Самылина, А. А. Сорокина, Н. В. Пятигорская // Фарматека. - 2010. — № 11. -С. 107-109.
112. Саттаров, Д. С. Биоразнообразие и ресурсы дикорастущих лекарственных растений в некоторых районах центрального Таджикистана [Текст]: автореф. дис. ... д-ра биолог наук / Д. С. Саттаров. – Новосибирск, 2019. – 36 с.
113. Саттаров, Д. С. Растаниҳои шифобаҳш [Текст] / Д. С. Саттаров. // 84Д.: «Нур-Print», 2013. - 124с.90
114. Сёмкина, О.А. Мази, гели, линименты и кремы, содержащие фитопрепараты (обзор) [Текст]/ О.А. Сёмкина // Химико-фармацевтический журнал. - 2005. - Т. 39. - №27. - С. 30 - 36.
115. Семкина, О.А. Разработка состава и технологии геля ранозаживляющего действия [Текст]/ О.А. Семкина, И.П.

- Смирнова, М.А. Джавахян [и др.] // Вестник РУДН. - 2013. - №4. - С. 79 - 87.
116. Соколов, С. Я. Фитотерапия и фармакология [Текст] / С. Я. Соколов// – М.: Мед. информ. агенство, 2000. - 976с. 44
117. Спрингфелтер, М. Мягкие лекарственные формы для наружного применения [Текст] / М. Спрингфелтер // Фармацевтическая отрасль. - 2015. - №5(52). - С. 16 - 21.
118. Сравнительная характеристика вспомогательных веществ, используемых в технологии мягких лекарственных средств [Текст] / Г.В. Беляева, Л.С. [и др.] // Курский научно-практический вестник "Человек и его здоровье". - 2010. - №2. - С. 125 - 131.
119. Степанова, Э.Ф. Разработка состава и фармако-технологические исследования мягких лекарственных форм с экстрактом цветков лабазника вязолистного [Текст] / Э.Ф. Степанова // Дисс. канд. фарм. наук. - Пятигорск, 2016. - 159 с.
120. Сумина, Е. Г. Тонкослойная хроматография. Теоретические основы и практическое применение [Текст] / Е.Г. Сумина, С.Н. Штыков, Н.В. Тюрина – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. – 102 с.
121. Сысуев, Б. Н. Исследования по выбору композиции вспомогательных веществ. Исследования для мазей, содержащих бишофит [Текст] / Б. Н. Сысуев // Научные ведомости БелГУ. Серия: Медицина. Фармация. - 2010. - №16(87), вып. 11. - С. 128 - 131.
122. Технология лекарств промышленного производства: учебник для студ. Высш. Учеб. Завед.: в 2 ч Ч. 1: перевод с укр. [Текст] / В. И. Чуешов, Е. В. Гладух, И. В. Сайко [и др.]/// – Винница: Новая Книга, 2014. - 664 с.
123. Технология повышения биологической и фармацевтической доступности лекарственных веществ [Текст] / К.В. Алексеев,

- Н.В. Тихонова, Е.В. Блынская [и др.] // Вестник новых медицинских технологий. - 2012.- Т. 19. - №4. - С. 43 - 48.
124. Технология и стандартизация лекарств: сб. науч. тр. / под ред. В. П. Георгиевского, Ф. А. Конева. Харьков: РИРЕГ, 2000. Т. 1. 784с.
125. Фазлиев, С.А. Разработка технологии получения геля «Лагоден» [Текст] / С.А. Фазлиев, З.Д. Бобоев, С.Н. Аминов // Фармацевтическая наука и практика: проблемы, достижения, перспективы развития: тезисы докладов Международной научной конференции. - Харьков, 2016. - С. 89 - 90.
126. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения [Текст]: учебное пособие для студентов фармацевтических вузов, обучающихся по специальности «Фармация» / под ред. Г.П. Яковлева. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Спец Лит, 2010. – 863 с.: ил., 2013.- 846 с.
127. Фармацевтические и биологические аспекты мазей [Текст]: Монография / И.М. Парцев, А.М. Котенко, О.В. Чуешов, Е.Л. Халеева; Под ред. И.М.Перцева.-Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003.-288с.
128. Физико-химические характеристики бентонитовых глин Таджикистана [Текст] / М.А. Куканиев, Д.Р. Халифаев, [и др.] /Фармация.-2002.-N 3.-С.9-11.
129. Флора СССР. [Текст] / Москва, Ленинград: Издательство академии наук СССР, 1949. С. 201-254.
130. Флора Таджикской ССР / - Л.: Наука,1988
131. Фармакопейні аспекти приготування мазей “ex tempore” / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, В. М. Чушенко, О. А. Горова. *Фармаком.* 2008. № 3. С. 47–50.
132. Хабриев, Р. У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ [Текст]/ под общ. ред. чл.-корр. РАМН, проф. Р. У. Хабриева.

- [2- изд., перераб. и доп.]. Москва: Изд-во «Медицина», 2005. 832 с.
133. Хаджиева, З.Д. Исследования по выбору оптимальной мазевой основы наружной лекарственной формы для лечения атопического дерматита [Текст] / З.Д. Хаджиева, З.Б. Тигеева // Фундаментальные исследования. - 2010. - №11. - С. 155 - 158.
 134. Хаджиева, З.Д. Биофармацевтическое изучение мази для лечения атопического дерматита [Текст] / З.Д. Хаджиева, З.Б. Тигеева // Фармация. - 2010. - №7. -С. 36 - 38.
 135. Хаджиева, З.Д. Изучение стабильности геля фексофеинадина в процессе хранения [Текст] / З.Д. Хаджиева, В.А Чумакова, Л.Б. Губанова // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - №2. - С. 51 - 60.
 136. Хайдаров, К.Х. Лечебные растения Таджикистана [Текст] / К. Х.Хайдаров // Душанбе: Ирфон, 1988. – 88с.
 137. Хайтов, И. Фармакогнозия в медицине (фитотерапия) [Текст] / И. Хайтов, Б. Холназаров, Д. Холов// Второе издание с дополнением. Изд. Ношир -Худжанд -2010. 824с
 138. Халифаев, Д.Р. Перспективы использования местных бентонитов для производства фармацевтических препаратов [Текст] / Д.Р. Халифаев, С.Б. Заиров, Х.Д. Халифаев // Первый конгресс медицинских работников Республики Таджикистан, том-1, Душанбе-1997.- С.284-386с.
 139. Хеттуш, И. Биофармацевтические исследования высвобождения ибупрофена из гелей [Текст] / И. Хеттуш, Т.Н. Зубченко // Инновации в медицине и фармации. - 2016. - С. 832 - 835.
 140. Ходжиматов, М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана [Текст] / М. Ходжиматов//. Душанбе, 1989. -368с.
 141. Холова, Ш.С. Анатомические особенности листа *Sechium edule* Swartz и *Momordica charantia* L (семейство *Cucurbitaceae*) в условиях г.Душанбе [Текст] / Ш.С Холова, Г.Н. Эргашева, С.М

- Гулов // Вестник Таджикского национального университета - Душанбе, Сино – 2014. - №1/1(126). – С. 193-197.
142. Цагарешвили, Г.В. Биофармацевтические аспекты создания мягких лекарственных форм [Текст] / Г.В. Цагарешвили, В.А. Головкин, Г.А. Грошовий//. -Тбилиси: Мецниереба. - 1987. - 284 с.
143. Чумакова, В.А. Разработка состава, фармако-технологические исследования мягкой лекарственной формы фексофенадина антигистаминного действия [Текст]. Дисс. канд. фарм. наук. - Пятигорск, 2016. - 128 с.
144. Шикова, Ю.В. Биофармацевтическое обоснование составов и разработка технологии производства мягких лекарственных форм [Текст]. Дисс. ... доктора фарм. наук. - Москва, 2005. - 395 с.
145. Шостак, Т. А. Обґрунтування складу нового м'якого лікарського засобу для лікування ранових процесів [Текст]/ Т. А, Шостак // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали VI Міжнародної наук. – практ. конф., Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. С. 166–167.
146. Шостак Т. А., Ділай Н. В. Особливості вивчення мікробіологічної чистоти м'яких лікарських форм з антимікробною дією. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: матеріали II Міжнародної наук.-практ. дистанційної конф., Харків, 1-2 березня 2018 р. Харків, «НФаУ», 2018. С. 294 – 296.
147. Шостак Т. А., Нєктєгаєв І. О. Експериментальне вивчення ранозагоювальної та протизапальноЯ дії гелю з екстрактом

- трави звіробою та квіток нагідок. *Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії*: матеріали III Міжнародної наук. – практ. інтернет – конф., Харків, 14-15 листоп. 2017 р. Харків, «НФаУ», 2017. С. 212–213.
148. Ярных, Т.Г. Разработка рациональной технологии густого экстракта коры дуба [Текст] / Т.Г. Ярных, Н.В. Хохленкова, М.В. Буряк // Современные аспекты разработки и совершенствования состава технологии лекарственных форм: материалы Всерос. науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием, Курск, 27 апр. 2011 г. - Курск: КГМУ, 2011. - 227 с.
149. Ярных, Т.Г. Создание мазей с густым экстрактом коры дуба [Текст]/ Т.Г. Ярных, Н.В. Хохленкова // Фармация. 2012. № 2 2 (1 41). Выпуск 20/1 С. 120-123.
150. Гармонизация методических подходов к стандартизации фармакопейных видов растительного сырья, содержащего флавоноиды [Текст] / И. А. Самылина, Д. В. Моисеев, С. И. Марченко [и др.] // Фармация. — 2020. — Т. 69, № 5. — С. 5-11.
151. Жданов, Д. А. Совершенствование отдельных числовых показателей качества некоторых видов лекарственного растительного сырья, содержащих флавоноиды [Текст] / Д. А. Жданов, В. А. Куркин, В. Б. Браславский // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. — 2021. — Т. 24, № 5. — С. 22-30.
152. Современные требования к качеству лекарственных средств растительного происхождения [Текст] / Е. И. Саканян, Е. Л. Ковалева, Л.Н. Фролова [и др.] // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. — 2018. - Т. 8, № 3. — С. 170-178.
153. Куркин, В. А. Фармакогнозия [Текст]: учебник для студентов фармацевтических вузов (факультетов) / В. А. Куркин. —

Самара : Офорт, 2019. — 1278 с.

154. Куркин, В. А. Совершенствование методики количественного определения суммы каротиноидов в сырье «Шиповника плоды» [Текст] / В. А. Куркин, О. В. Шарова, П. В. Афанасьева // Химия растительного сырья. — 2020. — № 3. — С. 131–138.
155. Методические подходы к стандартизации сборов лекарственных [Текст] / Е. И. Саканян, О. В. Евдокимова, М. Н. Лякина [и др.] // Химико-фармацевтический журнал. — 2019. — Т. 53, № 10. — С. 34-41.
156. Лекарственные средства растительного происхождения в современных лекарственных формах: характеристика и классификация [Текст] / И. В. Сакаева, Н. Д. Буняян, Е. И. Саканян [и др.] // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. — 2013. — № 4. — С. 51-58.
157. Duke, A. J. Handbook of phytochemical constituent grass, herbs and other economic plants / A. J. Duke. — 2. — Boca Raton: CRC Press, 200. — 680 с.
158. Ernst, E. Herbal medicines: balancing benefits and risk / E. Ernst. — Текст: непосредственный // Novartis Foundation symposium 282. — 2007. — С. 154–218.
159. Baser, K.H.C. Essential Oils of Two Hypericum Species from Uzbekistan /K.H.C. Baser, T. Ozek, H.R. Nuriddinov, A.B. Demirci. // Chemistry of Natural Compounds. January. - 2002. - vol. 38. - № 1. - P. 54-57.
160. Demisch, L. Identification of selective MAO type Ainhbitors in Hypericum perforatum L. (hyperforat). / L. Demisch, J. Holzl, B. Gollink, P. Kaczmarryk // Pharmacopsychiatry. - 1989. - Vol. 22. - № 5. - P. 194.

161. Heldt, H.-W. Plant Biochemistry / H.-W. Heldt, B. Piechulla. — Saint Louis: Elsevier Academic Press, 2011. — 622 c.
162. Muller, W.E. Hyperforin—antidepressant activity by a novel mechanism of action. / W.E. Muller, A. Singer, M. Wonnemann // Pharmacopsychiatry. —2001.-34(1).-P. 98-102.
163. Kurepa J., Nakabayashi R., Paunesku T., Suzuki M., Saito K., Woloschak G.E., Smalle J.A. Direct isolation of flavonoids from plants using ultra- small anatase TiO₂ nanoparticles // The plant journal, 2014. – Vol. 77. – №3. – P. 443 –45.
164. Pourcel L., MarcRoutaboul J., Cheynier V., Lepiniec L., Debeaujon I. Flavonoid oxidation in plants: from biochemical properties to physiological functions / Trends in plant science, 2007. – Vol.12. – № 1. – P. 29–33.
165. Robson, N.K.B., 2003. Hypericum botany. In: Ernst, E. (Ed.), Hypericum: The genus Hypericum. Taylor and Francis, New York, pp. 1-22.
166. Jensen, A.G., Hansen, S.H., Nielsen, E.O., 2001. Adhyperforin as a contributor to the effect of Hypericum perforatum L. in biochemical models of antidepressant activity. Life Sci. 68, 1593-1605.
167. Phytomedicine: An ancient approach turning into future potential source of therapeutics / P. Mukeshwar [et al.] // J. Pharmacognosy Phytother. — 2011. — Vol. 3, № 3. - P. 27-37.

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия

**Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи
Комиссии Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
чоп шудаанд**

[1-А]. **Рабиев, Р.М.** Фармацевтическое исследование травы зверобоя шероховатого, произрастающего в Таджикистане [Текст]/ **Р.М. Рабиев, С.М. Мусозода** // Наука и инновация ISSN2312-3648 Душанбе 2020 №4 С. 77-82.

[2-А]. **Рабиев, Р.М.** Перспективы применения биологически активных веществ Hypericum scabrum L., для создания мягких лекарственных форм (обзор литературы) [Текст]/ **Р. М. Рабиев** // Наука и инновация ISSN2312-3648 Душанбе 2021 № 1. -С. 37-43.

[3-М]. **Рабиев, Р.М.** Таҳияи таркиб ва технологияи малҳам дар асоси экстракти ғализи Hypericum scabrum L. ва гилҳои бентонитии Тоҷикистон [Матн]/ **Р.М. Рабиев, М.Ҳ. Раҳимова, А.Г. Маъруфов** // Илм ва фановарӣ ISSN2312-3648 Душанбе – 2021 № 2. -С. 47-53.

[4-М]. **Рабиев, Р.М.** Таҳқиқи микроскопии Hypericum scabrum L., ки дар тоҷикистон мерӯяд [Матн]/ **Р.М. Рабиев, С.М. Мусозода, Ш.С. Холова, Г.Н. Евдокимова, Л.М. Амирова** // Илм ва фановарӣ ISSN2312-3648 Душанбе – 2023 № 2. -С. 63-69.

Маводи конференсияҳои байналмилаӣ ва ҷумҳурияйӣ

[5-А]. **Рабиев, Р.М.** Фармакогностическое исследование Hypericum scabrum L. В качестве дополнительного источника лекарственного растительного сырья [Текст]/ **Р.М. Рабиев, С.М. Мусоев, О.С. Шпичак, Самариддини Дж., А.С. Иззатуллоев.** // Наука и инновация ISSN2312-3648 Душанбе-2016 № 2 С. 71-77.

[6-А]. **Рабиев, Р.М.** Разработка лекарственного препарата антимикробного действия на основе флавоноидов зверобоя шероховатого. [Текст]/ **Р.М. Рабиев, С.М.Мусоев, О.С.Шпичак, С.Ш.Салимов** // «Товарознавчий аналіз товарів обмежного аптечного ассортименту» Матеріали III науково-практичной internet- конференції с міжнародну участю (15 квітня 2016), Харків. С.142-144

[7-А]. **Рабиев, Р.М.** Разработка антимикробной мази на основе бентонитовых глин таджикского месторождения [Текст] / **Р.М. Рабиев, С.М.** Мусоев, О.С.Шпичак, И.И.Хикматзода, Самариддини Дж. // XXIII Российской национальный конгресс «Человек и лекарство» Москва -2016 С.194-195

[8-А]. **Рабиев, Р.М.** Токсикологическое исследование бентонитовых глин таджикского месторождения [Текст] / **Р.М.Рабиев, С.М.** Мусоев, О.С.Шпичак, И.И.Хикматзода, Самариддини Дж. // XXIII Российской национальный конгресс «Человек и лекарство» Москва -2016 С. 249-250

[9-А]. **Рабиев, Р.М.** Фармацевтическое исследование бентонитовых глин Таджикистана [Текст] / Р.М.Рабиев, И.И. Хикматзода, С.М. Мусоев, Самариддини Дж., К.Р. Бообоёрзода, М.Х.Рахимова // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвящённой «20-ой годовщине Дня национального единства» и «Году молодёжи» Душанбе – 2017 С.193

[10-А]. **Рабиев, Р.М.** Фитохимический анализ зверобоя шероховатого [Текст] / **Р.М. Рабиев, И.И.,** Хикматзода, С.М. Мусоев, Самариддини Дж., К.Р. Бообоёрзода, С.М. Мусоев // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвящённой «20-ой годовщине Дня национального единства» и «Году молодёжи» Душанбе – 2017 С. 194-195

[11-А]. **Рабиев, Р.М.** Разработка технологии густого экстракта зверобоя шероховатого [Текст] / **Р.М. Рабиев, С.М.Мусозода, М.Х.** Рахимова, П.Д. Халифаев // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвящённой Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», «Годам развития туризма и народных ремесел», «140-ой годовщине со дня рождения Героя Таджикистана Садриддина Айни» и «70-ой годовщине со дня создания Таджикского национального университета» Душанбе – 2018 С.161

[12-А]. **Рабиев, Р.М.** Выбор технологических параметров получения экстракционных препаратов зверобоя шероховатого [Текст] / **Р.М. Рабиев**, Самаридини Дж. // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021г.)» и «400-летию Миробида Сайидо Насафи» (20-27 апреля 2019 года) Душанбе 2019 С.194

[13-А]. **Рабиев, Р.М.** Фармакотехнологическое и фармакологическое исследования мази с экстрактом травы зверобоя шероховатого [Текст] / **Р.М. Рабиев**, М.Х. Раҳимова, С.М.Мусозода // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвящённой «5500-летию древнего Саразма», «700-летию выдающего таджикского поэта Камола Худжанди» и «20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования (2020-2040 годы)» Душанбе -2020 С.211-212

[14-А]. **Рабиев, Р.М.** Изучение химико-технологических характеристик травы зверобоя шероховатого, произрастающего в Таджикистане [Текст] / **Р.М. Рабиев**, Самаридини Дж. // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвящённой «5500-летию древнего Саразма», «700-летию выдающего таджикского поэта Камола Худжанди» и «20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования (2020-2040 годы)» Душанбе -2020 С.212

Нахустпатент:

[1-М]. Нахустпатент №TJ 1234 Малҳам барои табобати ҷароҳат. Муаллифон: Мусозода С.М., Рабиев Р.М., Раҳимова М.Х., Давлатзода Н.С., Ҳикматзода И.И., Давроншозода Ф.Д., 29.12.2022 с. ба қайд гирифта шуд.

Замимаҳо

Замимаи 1

ЧУМХУРИИ
ТОЧИКИСТОН



ИДОРАИ
ПАТЕНТӢ

НАХУСТПАТЕНТ

№ TJ 1234

БА ИХТИРОИ

Малхам барои табобати ҷароҳат

Дорандай
нахустпатент

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Сарзамин

Чумхурии Тоҷикистон

Муаллиф(он)

Мусозода С.М., Рабиев Р.М., Раҳимова М.Ҳ.,
Давлатзода Н.С., Ҳикматзода И.И., Давроншода Ф.Д.

Аввалияти ихтироъ 21.06.2021

Таърихи рӯзи пешниҳоди ариза 21.06.2021

Аризан № 2101568

Дар Феҳристи давлатии ихтироъҳои

Чумхурии Тоҷикистон 29 декабри с. 2021 ба қайд гирифта шуд

Нахустпатент

эътибор дорад аз 21 июня

с. 2021 то 21 июня с. 2031

ДИРЕКТОР

Исмоилзода М.



Республика Таджикистан

(19) **TJ** (11) 1234(51) **МПК A61K 9/06; A61K 36/38**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения**
К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

- (21) 2101568
 (22) 21.06.2021
 (46) Бюл. 179, 2021
 (71)(73) Таджикский национальный университет (TJ)
 (72) Мусозода С.М. (TJ); Рабиев Р.М. (TJ);
 Рахимова М.Х. (TJ); Давлатзода Н.С. (TJ);
 Хикматзода И.И. (TJ); Давроншода Ф.Д. (TJ)
 (54) **МАЗЬ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ**
 (56) 1. <https://gorzdrav.org/catalog/maz-kalenduly/>
 2. KZ № 22723 A61K 9/06 A61K 36/38 A61K
 36/537 (2009.01)
 3. Патент UA№110095 зарегистрирован в
 Украине.
 4. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарствен-
 ные растения / М. Ходжиматов // Душанбе. - 1989. -
 365 с.
 5. Халифаев Д. Р. Создание лекарственных
 форм на основе бентонитовых глин и эфирных ма-
 сел: дисс. ... д-ра фарм наук/ Д. Р. Халифаев. - г. Ду-
 шанбе, 2004- 175 с.

2

(57) Изобретение относится к фармации, а именно к технологии получения лекарственных форм, обладающих ранозаживляющим действием и может найти применение в фармацевтической промышленности.

Задачей изобретения является создание мази с высокой антибактериальной активностью, обладающее ранозаживляющим и антибактериальным действием, не вызывающее аллергическую реакцию при его использовании.

Поставленной задачи достигается ранозаживляющей мазью, содержащей активное вещество и мазевую основу из бентонита, глицерина и воды, причем в качестве активного фармацевтического ингредиента содержит густой экстракт зверобоя шероховатого (*Hypericum scabrum* L.), при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Густой экстракт зверобоя	
шероховатого	10%
Бентонит таджикский	25%
Глицерин	23%
Вода очищенная	остальное.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Служба государственного надзора здравоохранения и
социальной защиты населения МЗ и СЗ РТ

«Согласовано»
Руководитель Службы
государственного надзора
здравоохранения и социальной
защиты населения МЗ и СЗ РТ
С. Б. Бекмуродзода
«18» 06 2021 г.

«Утверждено»
Начальник управления
фармации и медицинской
техники МЗ и СЗ РТ
С.Х.Абдулазизов
«19» 06 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО
СРЕДСТВА

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Гиёхи чойкаҳаки шахшул

ФС МЗ и СЗНРТ 23-00-01-21

Зверобой шероховатый трава

Вводится впервые

Hypericum scabrum herba

Срок введения установлен

с 18.06.2021 г.

Срок действия

до 18.06.2026 г.

Настоящая фармакопейная статья распространяется на собранные в фазе цветения и высушенная трава дикорастущего многолетнего растения зверобоя шероховатого – *Hypericum scabrum* L., семейство зверобойных – Hypericaceae.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ПЕРЕПЕЧАТКА ВОСПРЕЩЕНА

Страница 13 из 13

ФС МЗИСЗ РТ 23-00-01-21

Председатель Фармакопейного комитета
доктор фармацевтических наук,
профессор, академик АМН МЗ и СЗ РТ

С. Дж. Юсуфи



Ученый секретарь
Фармакопейного комитета
кандидат биологических наук

А. Ш. Гиёсзода

Профессор кафедры фармацевтической
технологии и фармакологии ТНУ
доктор фармацевтических наук

С. М. Мусозода

Соискатель кафедры фармацевтической
технологии и фармакологии ТНУ

Р. М. Рабиев

Старший преподаватель кафедры
фармацевтической технологии
и фармакологии ТНУ

М. Х. Рахимова

Ассистент кафедры фармацевтической
технологии и фармакологии ТНУ

Н. С. Давлатзода

Ассистент кафедры фармацевтической
технологии и фармакологии ТНУ

И. И. Хикматзода

Ассистент кафедры фармацевтической химии
и УЭФ ТНУ

Ф. Д. Давроншозода

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ПЕРЕПЕЧАТКА ВОСПРЕЩЕНА

**ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕСИТЕТ
Кафедра фармацевтической технологии и фармакология**

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор Таджикского национального
университета по науке,
доктор химических наук, профессор
С. М. Сафармамадзода
«12 января 09 2022 г.



ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

на производство препарата

«СКАБРОБЕНТ»

Мази для наружного применения в тубах 30 г

Срок действия регламента до «21 02 2025 г.

Душанбе

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Декани факултети фарматсевтии

Донишгоҳи давлатии

Тоҷикистон

бӯйномон Абуалӣ ибни Сино

№ 06 соли 2021



САНАДИ

татбиқ дар раванди таълим

1. Номи пешниҳод барои татбиқ. Таҳияи таркиб ва технологияи шакли мулоими дору дар асоси моддаҳои фаъоли биологии чойкаҳаки шаҳшул.

2. Муассиса, сурога, иҷроқунандагон. Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон, кафедраи технологияи фарматсевтии фармакология, 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, профессор Мусозода С.М., унвонҷӯ Рабиев Р.М.

Сарчашмаҳои иттилоот:

- Рабиев Р.М. Выбор технологических параметров получения экстракционных препаратов зверобоя шероховатого. Самаридини Дж. // Республиканской научно – теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «Годам развития села, туризм и народных ремесел (2019-2021гг.)» и «400-летию Миробида Сайдо Насафи» (20-27 апреля 2019) С. 194.
- Рабиев Р.М., Фармацевтическое исследование травы зверобоя шероховатого, произрастающего в Таджикистан. Мусозода С.М.// «Наука и инновация» - 2020. - №4. С.77-82.
- 3. **Татбиқ:** дар раванди таълимии кафедраи технологияи фарматсевтии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳангоми омӯзиши фанни технологияи дору.
- 4. **Мӯҳлати татбиқ:** с. 2020-2021
- 5. **Самаранокии татбиқ:** баланд бардоштани сифати дарсҳои назариявӣ тавассути тавсеи иттилоот дар бораи технологияи бадастории маводи доруории аслашон растанийӣ.

Масъул барои татбиқ:

Мудири кафедраи технологияи фарматсевтии
н.и.фарм.



Р.Сафарзода



САНАДИ
татбиқ дар раванди таълим

1. Номи пешниҳод барои татбиқ. Тахияи таркиб ва технологияи шакли мулоими дору дар асоси моддаҳои фаъоли биологии чойкаҳаки шаҳшул.

2. Муассиса, сурога, иҷроқунандагон. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, кафедраи технологияи фарматсевтий ва фармакология, 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, профессор Мусозода С.М., унвонҷӯ Рабиев Р.М.

Сарчашмаҳои иттилоот:

- Рабиев Р.М. Фармакотехнологическое и фармакологическое исследования мази с экстрактом травы зверобоя шероховатого. Раҳимова М.Х., Мусозода С.М. // Республиканской научно – теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «5500-летию древнего Саразма» и «700-летию выдающегося таджикского поэта Камола Худжанди» и «20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования» (2020-2040 годы) С. 211.
- Рабиев Р.М. Тахияи таркиб ва технологияи малҳам дар асоси экстракти гализи *Hypericum scabrum* L. ва гилҳои бентонитии Тоҷикистон. Раҳимова М.Х.// «Наука и инновация» - 2021. - №1.
- 3. **Татбиқ:** дар раванди таълимии кафедраи фармакогнозия ва ташкили ва иқтисоди фарматсевтии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳангоми омӯзиши таҳқиқи ботанику фармакогностӣ.
- 4. **Мӯҳлати татбиқ:** с. 2020-2021
- 5. **Самаранокии татбиқ:** баланд бардоштани сифати дарсхои назарияӣ тавассути тавсеаи иттилоот дар бораи истифодаи растаниҳои шифои дар технологияи фарматсевтий.

Масъул барои татбиқ:

Мудири кафедраи фармакогнозия ва
 ташкили иқтисоди фарматсевтий,
 н. и. б., дотсент



Раҷабов Г.О.

УКРАЇНА
місто Харків
ТОВАРИСТВО
з обмеженою відповідальністю
«АПІТЕК-А»
№39834691
Адреса: 2. Харків
Рах.№ 024/Х МФО 39834691
№ 024/Х від 20.09.2021

«Утверждаю»
Генеральний директор
ООО «АПІТЕК»
«20 » 2021 р.
№39834691
МІСТО ХАРКІВ

АКТ
апробации лабораторного регламента

Мы, нижеподписавшиеся – заместитель директора по научно – исследовательской работе – к. фарм. н., Кудрик Б. Т., главный технолог – к. фарм.н., Бобро С. Г., заведующий контрольно–аналитической лабораторией – д. хим. н., профессор Блажеевский Н. Е. и директор по качеству и сертификации – к. фарм. н., Скрыпник–Тихонов Р. И. составили настоящий акт о том, что лабораторный регламент на мази «СКАБРОБЕНТ», разработанный соискателем кафедры фармацевтической технологии и фармакологии Таджикского национального университета Рабиевым Р.М., под руководством доктора фармацевтических наук Мусозода С. М., полностью воспроизводится в промышленных условиях и не вызывает затруднений.

Заместителя директора по НИР
к. фарм. н.

Б. Т. Кудрик

Главный технолог к. фарм. н.

С. Г. Бобро

Заведующий контрольно–аналитической лаборатории,
д. хим. н., профессор

Н. Е. Блажеевский

Директор по качеству и сертификации
к. фарм. н.

Р. И. Скрыпник–Тихонов



Парки технологи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Тоҷикистон, Душанбе, ҳиёбони Рӯдакӣ 17, тел: 907650006

002 / АМ

“13” 09 соли 2022

ш. Душанбе



«Тасдиқ мекунам»
Директори Парки технологи ДМТ
Юсупов Р.
 2022

Санади татбиқи регламенти
 лаборатории малҳами **Скабробент**

Мо дар зеримзокунандагон, комиссия дар ҳайати мудири коргоҳи дорусозии Парки технологӣ Халифаев П.Д., сармухассис-технолог Исматов М. ва мудири лабораторияи таҳлилию назоратии Институти илмию таҳқиқотии ДМТ Халикова Ж., санади мазкурро дар он хусус тартиб додем, ки регламенти лаборатории «Малҳами Скабробент», ки аз ҷониби унвончӯи кафедраи технологияи фарматсевтӣ ва фармакологияи ДМТ Рабиев Р.М., таҳти роҳбарии д.и.фарматсевтӣ Мусозода С.М. таҳия шудааст, дар шароити истеҳсолоти таҷрибавӣ-саноатӣ татбиқ карда шуд.

Регламенти лаборатории мазкур дар шароити саноатӣ бозтавлид мегардад ва мушкилот пеш намеорад.

Мудири коргоҳи дорусозии
 Парки технологӣ

Халифаев П.Д.

Сармухассис-технологи
 Парки технологӣ

Исматов М.

Мудири лабораторияи
 таҳлилию назоратии
 Институти илмию
 таҳқиқотии ДМТ

Халикова Ж.

**«УТВЕРЖДАЮ»**Проректор по научно-
педагогической работе НФаУ
д. фарм. н., профессор
Инна ВЛАДИМИРОВА

2021 г.

**АКТ
биологического испытания**

Исследование специфической активности мази с густым экстрактом зверобоя шероховатого на основе бентонитовой глины под условным названием «Скабробент», проводилось на кафедре клинической фармакологии ИПКСФ Национального фармацевтического университета (НФаУ), г. Харьков, Украина, под руководством профессора Мищенко О. Я. в рамках договора о научном сотрудничестве между Таджикским национальным университетом (ТНУ) и НФаУ. Изучено специфическое репаративное действие мази с густым экстрактом зверобоя шероховатого на модели линейной резаной раны у экспериментальных животных. В результате проведенного исследования установлено, что мазь с густым экстрактом зверобоя шероховатого имеет выраженную репаративную активность и превосходит эффект препарата сравнения.

Состав и технология получения мази с густым экстрактом зверобоя шероховатого разработаны соискателем кафедры фармацевтической технологии и фармакологии ТНУ Рабиевым Р. М. под руководством доктора фармацевтических наук Мусозода С. М. и полностью описаны в работе соискателя.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что мазь с густым экстрактом зверобоя шероховатого способствует заживлению линейных ран и повышает прочность новообразованного рубца у крыс.

Отчет о биологическом испытании «Изучение специфической активности мази с густым экстрактом зверобоя шероховатого на основе бентонитовой глины «Скабробент» от 02.11.2021 г. прилагается.

Заведующая кафедрой
клинической фармакологии ИПКСФ НФаУ,
д. фарм. н., профессор

О. Я. Мищенко